

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН  
ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ КӮЛОБ БА НОМИ  
АБУАБДУЛЛОХИ РӮДАКӢ**

*Бо ҳуқуқи дастнавис*

ВБД 809.155.0+802.0 (81+81.2)

**ИБОДОВА САЁҲАТ МАҲМАДУЛЛОЕВНА**

**ШАКЛҲОИ ТАСРИФНАШАВАНДАИ ФЕЪЛ ДАР ЗАБОНҲОИ  
ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ (ДАР АСОСИ МАВОДДИ АДАБИЁТИ БАДЕЙ  
ВА КИТОБИ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН «ТОЧИКОН ДАР ОИНАИ  
ТАъРИХ»)**

**ДИССЕРТАТСИЯ**

**барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи  
иҳтиноси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 - Забоншиносии  
муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ)**

**Роҳбари илмӣ:**  
доктори илмҳои филологӣ,  
профессор Ҷамшедов Парвона

**Душанбе – 2025**

## **НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО ВА (Ё) АЛОМАТХОИ ШАРТӢ**

Ад. – адабӣ

АДД – автореферати диссертасияи докторӣ

ар. – арабӣ

ГЗАҲТ – Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик

КОА – Комиссияи олии аттестационӣ

тоҷ. – тоҷикӣ

ЭСТ – Энсиклопедияи советии тоҷик

## МУНДАРИЧА

|   |           |
|---|-----------|
| <b>НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО ВА (Ё) АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ</b> .....  | <b>2</b>  |
| <b>МУҚАДДИМА .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>БОБИ I. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАҲҚИҚИ ШАКЛҲОИ<br/>ТАСРИФНАШАВАНДАИ ФЕЪЛ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА<br/>АНГЛИСӢ.....</b>   | <b>17</b> |
| 1.1. Баррасии мавқеи феъл дар низоми ҳиссаҳои нутқи забонҳои мавриди<br>назар.....                                    | 17        |
| 1.2. Таҳқиқи шаклҳои тасрифнашавандай феъл ва вижагиҳои хосси онҳо<br>дар забоншиносии муосир.....                    | 29        |
| 1.3. Баррасии адабиёти илмӣ роҷеъ ба шаклҳои тасрифнашавандай феъл<br>дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ .....            | 46        |
| Хулосаи боби якум .....   | 51        |
| <b>БОБИ 2. ХУСУСИЯТҲОИ СОХТОРӢ-СЕМАНТИКИИ МАСДАР ВА<br/>МАВҚЕИ ОН ДАР ЗАБОНҲОИ МУҶОИСАШАВАНДА.....</b>                | <b>53</b> |
| 2.1. Масдар ҳамчун шакли ибтидоии феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва<br>англисӣ.....   | 53        |
| 2.2. Категорияи грамматикии масдар дар забони англисӣ .....   | 65        |
| 2.2.1. Категорияи замон ва намуд .....  | 65        |
| 2.2.2. Категорияи тарз .....  | 69        |
| 2.3. Таҳлили вазифаҳои наҳвии масдар дар чумла.....   | 72        |
| 2.4. Нақши масдар дар ташаккули ибораҳо .....   | 86        |
| Хулосаи боби дуюм .....   | 97        |
| <b>БОБИ III. ТАҲЛИЛИ МУҶОСАВИИ ХУСУСИЯТҲОИ СИФАТИ<br/>ФЕЪЛӢ ВА ФЕЪЛИ ҲОЛ ДАР ЗАБОНҲОИ ТО҆ЧИКӢ ВА<br/>АНГЛИСӢ.....</b> | <b>99</b> |
| 3.1. Баррасии категориҳои сифати феълӣ дар забонҳои муҷоисашаванд ..  | 99        |
| 3.1.1. Категорияи замон ва намуд .....  | 102       |
| 3.1.2. Категорияи тарз .....  | 116       |

|  |            |
|--|------------|
| 3.2.Баррасии вазифаҳои сифати феълӣ дар ҷумлаҳои тоҷикӣ ва англисӣ .     | 126        |
| 3.3. Ҳусусиятҳои семантикуи грамматикии феъли ҳол дар забони тоҷикӣ..... | 143        |
| Хулосаи боби сеом. ....  | 147        |
| <b>ХУЛОСА.....</b>   | <b>150</b> |
| <b>ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ .....</b>         | <b>153</b> |
| <b>I. РӮЙХАТИ АДАБИЁТ .....</b>  | <b>155</b> |
| <b>II. ИНТИШОРОТ АЗ РӮЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ: .....</b>                   | <b>171</b> |
| <b>ЗАМИМА.....</b>   | <b>173</b> |

## МУҚАДДИМА

Диссертатсияи мазкур ба пажуҳиши шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар асоси маводди адабиёти бадеӣ ва китоби Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих» баҳшида шудааст.

**Мубрамии мавзуи таҳқиқот.** Забоншиносии муқоисавӣ, ки ба таҳқиқи системавии забонҳо ба мақсади ошкор намудани хусусиятҳои хос ва умумии онҳо машғул аст, таърихи дерин дорад. Мутафаккирони барҷастаи тоҷик ҳанӯз дар ибтидои асрҳои миёна зимни нишон додани хусусиятҳои хоси забони форсии дарӣ (тоҷикӣ) умумият ва тафовути онро бо забони арабӣ аз тариқи муқоиса муайян кардаанд.

Тибқи сарчашмаҳои илмӣ маълум аст, ки Абуалӣ ибни Сино аз овони ҳурдсолӣ забони арабиро хеле хуб медонист. Маҳз натиҷаи ҳамин кӯшишу ғайратҳои забондонии ў буд, ки тавонист бе ҳеч монеа дар асари илмии худ «Маҳориҷ-ул-хуруф» низоми садонокҳои забони арабию форсиро муқоиса намояд. Дар ҳамон давра, аллакай муқоисаи забонҳо дар байни аҳли илм, хусусан, муқоисаи забони форсӣ-тоҷикӣ бо забони арабӣ ба роҳ монда шуда буд. Ин анъана то ҳанӯз дар байни донишмандон қиммати ҳудро гум накардааст. Бо пешрафти ҷомеа ва тараққиёти илму техника ба забондонӣ эҳтиёчи одамон низ зиёд мешавад. Акнун ғрамматикаи забони тоҷикиро на танҳо бо забони арабӣ, балки бо забонҳои русӣ, англисӣ, олмонӣ, фаронсавӣ, чинӣ, итолиявӣ ва дигар забонҳо муқоиса менамоянд. Инчунин, қабул ва татбиқи «Барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забони русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.08.2019, №438)» ба таври ҳамаҷониба ва густурда омӯхтани забонҳои мазкур пешбинӣ шудааст, ки тавсияи таҳқиқи муқоисавии забони тоҷикиро бо ин забонҳои русӣ ва англисӣ дар мадди назар гузоштааст. Ҳамчунин, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар паёми хеш ба Маҷлиси Олии кишвар (28.12.2024) таъқид намуданд, ки «Дар шароити рушди босуботи ҳамкориҳои байналмилалӣ ва вусъат ёфтани ҳамгирии Тоҷикистон бо ҷомеаи ҷаҳонӣ

талабот ба мутахассисоне, ки сатҳи касбияти баланд дошта, забонҳои хориҷӣ, маҳсусан, русӣ ва англисиро хуб медонанд, рӯз ба рӯз меафзояд» [183]. Ин нукта бори дигар моро водор месозад, ки ба масъалаи омода намудани мутахассисони касбии забонҳои хориҷӣ аҳаммияти маҳсус зоҳир намоем.

Яке аз масъалаҳои муҳимми забоншиносии муқоисавӣ таҳқиқи муқоисавии низоми сарфии забонҳо ба шумор меравад. Азбаски феълҳо ва хусусиятҳои маънӣ ва категорияҳои онҳо дар низоми сарфии забон ҷойгоҳи хосса дорад, бинобар ин аз қадим то қунун мавриди таваҷҷӯҳи муҳаққиқон қарор гирифтааст.

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар забоншиносии тоҷик асарҳои илмии зиёде оид ба муқоисаи феъл бо дигар забонҳо ба ҷашм мерасанд. Кори диссертационии мазкур ба таҳқиқи мушаҳҳаси шаклҳои тасрифнашавандай феъл: масдар ва феъли ҳол дар забони тоҷикӣ ва муқоисаи онҳо бо забони англисӣ баҳшида шудааст. Шаклҳои тасрифнашавандай феъл мавзуи доманадорест. Ин мавзуъ аз мавзуъҳои мубрами таҳқиқоти забоншиносӣ эътироф гардидааст.

Аҳаммияти омӯзиши мавзуи таҳқиқот, ҳамзамон, дар он зоҳир мегардад, ки шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар низоми феълии ҳар як забон нақши хосса дошта, бо бисёр хусусиятҳои худ, аз ҷумла корбурд доштан дар соҳтори наҳвии забон аз шаклҳои тасрифии феълҳо тағовут пайдо карда, баъзе хусусиятҳои ҳиссаҳои номии нутқро соҳиб мегарданд. Дар айни ҳол шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар таркиби воҳидҳои наҳвӣ дар ҳар як забон дорои вижагиҳои хосе мебошанд, ки зимни тарҷума мушкилоти зиёдеро ба миён меоранд.

Бинобар ин, муайян кардани хусусиятҳои умумӣ, муштарак ва фарқунандай корбурди феълҳои тасрифнашаванда дар забонҳои гуногун яке аз масъалаҳои мубрами забоншиносии муқоисавии муосир ба маҳсуб меёбад.

**Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ.** Аз таърихи омӯзиши феъл ва шаклҳои он дар забони тоҷикӣ маълумоти зиёде вучуд дорад. Илми сарф, ки бо истилоҳи дигар морфология ном дорад, дар забоншиносии тоҷик таърихи

хеле күхан дорад. Ба ақидаи забоншинос Ҳочаев Д. дар низоми илмҳои филологии асримиёна, бахшҳои сарф, тасриф ва калимасозӣ моҳиятан ба илми морфологияи муосир наздик буда, асосан, оид ба соҳтори калима, тасрифи феъл ва калимасозии ҳиссаҳои мустақили нутқ баҳс менамояд. Қайд кардан ба маврид аст, ки нахустин бор оид ба таснифи калимаҳо ба ҳиссаҳои нутқ низ дар рисолаи «Мантиқ» ва «Донишномаи»-и донишманди маъруф Абуалӣ ибни Сино маълумот дода шудааст. Абуалӣ ибни Сино ҳамаи калимаҳоро ба се ҳиссаи нутқ **ном, қуниш ва зарф** чудо намуда, чунин мегӯяд: «Ҳар лафзе муфрад ё ном бувад, ё қуниш, ё ҳарф. Ва ба тозӣ номро исм хонанд ва мар «**қуниш**»-ро наҳвиён **феъл** хонанд ва мантиқиён калима хонанд. Ва исм ва калима ҳар дуро маъни тамом бувад». Чунон ки агар касе пурсад, ки киро дидӣ? Гӯйӣ Зайдро. Ҷавоб тамом бувад. Ва агар касе пурсад, ки Зайд **ҷӣ кард?** Гӯйӣ: **Бирафт.** Ҷавоб тамом бувад [133, с. 34]. Абуалӣ ибни Сино тавонистааст моҳирона категорияҳои феълро, хусусан, категорияи замонро нишон диҳад.

Яъне, мо бо боварии комил гуфта метавонем, ки ибни Сино ба масъалаи забоншиносӣ диққати ҷиддӣ дода, ҳанӯз дар асри X дар бораи **феъл (қуниш)** маълумоти муфассал додаст. Донишманди дигаре, ки ба таҳқиқи феълҳои забони тоҷикӣ даҳл кардааст, ин Ҳоча Ҳасани Нисорӣ буда, дар «Чаҳор гулзор» оид ба бисёр масъалаҳои илми забоншиносӣ маълумот додаст. Ба ақидаи Ҳоча Ҳасани Нисорӣ низ тамоми калимаҳо ба се қисм, ки онҳо **феъл**, исм, ҳарф ҳастанд тақсим мешаванд. Нисорӣ феълро чунин таъриф додаст: «**Феъл** калима аст, ки аз минҳаи салоса яъне мозӣ, ҳол ва истиқбол фаҳмида мешавад, чун: кард, меқунад, ва ҳоҳад кард ва кардан ва гуфт, мегӯяд ва ҳоҳад гуфт аз гуфтан [103].

Боиси зикр аст, ки феъли забони тоҷикӣ яке аз ҳиссаҳои нутқи хеле мушкил ба шумор меравад. Омӯзишу таҳқиқи ҳаматарафаи он аз муҳаққиқ мashaқати зиёдеро талаб менамояд. То имрӯз иддае аз донишмандони бахши морфология (сарф) даъво доштанд, ки низоми феъли забони тоҷикӣ дар солҳои охир ҳалу фасл шудааст. Бояд гуфт, ки низоми феълҳои забони

точикӣ то андозае мураккабу ҷолиб буда, ба ин мавзӯъ бевосита забоншиносони русзабон низ даст зада, ин масъаларо мавриди таҳқиқ қарор доданд. Чунончӣ забоншиносон Растворгуве В.С., Керимова А.А. [1964], Розенфельд [1954] ва амсоли инҳо таҳқиқоти арзишманди худро пешкаши ахли илм намуданд.

Инчунин, оид ба феълҳои забони точикӣ дар китоби «Грамматикаи забони адабии ҳозираи точик» [1986], ки аз тарафи Академияи фанҳои РСС Тоҷикистон ба хонандагон пешкаш шудааст, дар бораи феъл маълумоти хеле амиқ дода шудааст.

Ба наздикӣ китоби забоншиноси маъруф С. Ҳалимиён «Феъл (куниш)» [2013] ба мутахасиссони бахши сарф дастрас гардид, ки ин ҳам як падидаи тозае оид ба феълҳои забони точикӣ мебошад.

Низоми маъноии феъл дар забони адабии точикӣ бар мабнои осори бадеии Абдураҳмони Ҷомӣ аз ҷониби забоншиноси точик Гулназарзода Жило Бурӣ [2020] мавриди таҳқиқу омӯзиш қарор гирифтааст.

Профессор С. Шербоев бошад, дар монографияи худ таҳти унвони “Назария ва методикаи таълими феълҳои ғайритафсирӣ” [2019] масдар, сифати феълӣ ва феъли ҳолро ба қатори шаклҳои тасрифшавандай феъл ворид намудааст, ки ин ақидаро бештари забоншиносони точик зери интиқод қарор доданд.

Профессор П. Ҷамшедов [1973; 1989] феъли забони тоҷикиро бо забони англисӣ дар рисолаи номзадӣ ва докторӣ муқоиса намудааст.

Забоншиноси дигари точик Джабборова М.Т. дар доираи рисолаи доктории худ бо номи “Робитаи байнекатегориявӣ дар низоми шаклҳои тасрифнашавандай феъл (дар маводди забонҳои русӣ ва точикӣ)” [2005] шаклҳои тасрифнашавандай феълро дар муқоиса бо забони русӣ таҳқиқ намуда, вижагиҳои хоси онҳоро муайян намудаанд.

Ҳамчунин, муҳаққиқ И.Б. Мошеев феълҳои забони русиро бо забони точикӣ муқоиса карда, таъкид намудааст, ки: «Муҳаққиқоне, ки феъли забони тоҷикиро таҳқиқ кардаанд, қайд намудаанд, ки шаклу соҳти феъл дар

забони точикӣ хеле бойю ғанӣ аст» [100]. Дар диссертатсияи худ Мошев И.Б. феълро ҳамчун ҳиссаи нутқ баррасӣ намуда, масоили гуногун марбут ба феълро, аз қабили сохтори феъл, тарзи фоил ва мафъули он, феълҳои нафсӣ, сиғаҳои феъл ва амсоли инҳо дар забонҳои точикӣ ва русӣ мавриди таҳлил қарор додааст.

Муқоисаи феъли забони точикӣ бо забонҳои дигар (англисӣ, олмонӣ, фаронсавӣ, чинӣ ва дигар забонҳо) аз солҳои 60-70-ум асри гузашта оғоз шудааст. Олимон ба мисли М. Шаҳобова [1985], П.Чамшедов [1972; 1974; 1984], Н.Ҳамроалиев [1979], В.Д. Гогошидзе [1985], А. Мамадназаров [2001; 2011; 2015], К.Усмонов [2010; 2015], Г.Т. Кулматова[2022], С.Чаматов [2013; 2016], Холиқзода А. (Тошов А.Ю.) [2013] ва дигарон ҷанбаҳои гуногуни феъли забони точикиро дар муқоиса бо забони англисӣ баррасӣ намудаанд.

Гарчанде шумораи забоншиносони точик, ки ба омӯзиши сифати феълио феъли ҳол, масдар ва муқоисаи онҳо дар забони англисӣ даст задаанд, кам набошанд ҳам, аммо то ба имрӯз муқоисаи шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои точикию англисӣ дар илми забоншиносӣ то ба ҳол сурат нагирифтааст, ки он ба яке аз масъалаҳои мубрами забоншиносии муқоисавӣ маҳсуб меёбад

Ҳамзамон, шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои точикӣ ва англисӣ дар асоси маводи адабиёти бадеӣ ва китоби Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таъриҳ» мавриди таҳқики амиқу ҳамаҷониба қарор нагирифтааст.

**Робитаи таҳқиқ бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмӣ.** Масъалаҳои таҳқиқоти мазкур бо барномаҳои таълимии муассисаҳои таҳсилоти олий ва мавзуъҳои илмӣ робитаи зич доранд.

Хулосаҳои дар натиҷаи таҳқиқ бадастомада метавонанд барои рушди минбаъдаи барномаҳои таълимии самти забоншиносӣ ва тарҷумашиносӣ саҳм дошта бошанд.

Диссертатсия дар доираи мавзуи илмии кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии факултети филологияи хориҷии Донишгоҳи

давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва татбиқи «Барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва, ҳамчунин, «Барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ барои давраи то соли 2030» таҳия гардидааст.

## **ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ**

**Мақсади таҳқиқот.** Ҳадафи асосии таҳқиқ бо роҳи муқоиса муайян кардани шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар асоси маводди адабиёти бадеӣ ва асари мондагори Пешвои миллат муҳатарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таъриҳ» мебошад.

**Вазифаҳои таҳқиқот.** Дар заминаи мақсади гузошташуда **вазифаҳои** зерин ичро карда шуд:

- омӯзиши ҳамаҷонибаи масоили назариявии таҳқиқи шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ;
- баррасии мавқеи феъл дар низоми ҳиссаҳои нутқи забонҳои мавриди назар;
- таҳқиқи шаклҳои тасрифнашавандай феъл ва вижагиҳои хоси онҳо дар забоншиносии муосир;
- дар асоси сарчашмаҳои таҳқиқ баррасӣ намудани шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ;
- аз нигоҳи илмӣ таҳлилу баррасӣ ва мушаххас кардани вижагиҳои соҳторӣ-семантикий масдар ва мавқеи корбурди он дар забонҳои мавриди назар;
- омӯзиши вижагиҳои соҳторию маъноии масдар дар дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ;
- таҳқиқи категорияи грамматикий масдар дар забонианглисӣ;
- баррасии вазифаҳои наҳвии масдар дар ҷумла дар забонҳои муқоисашванда;
- муайян кардани мавқеи масдар дар ташаккули ибораҳо дар забонҳои мавриди назар;

- аз нигоҳи муқоисавӣ ошкор намудани вижагиҳои сифати феълӣ ва феъли ҳол дар забонҳои мавриди назар;
- баррасии категорияҳои дастурии сифати феълӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ;
- кобурди вазифаҳои сифати феълӣ дар ҷумлаҳои тоҷикӣ ва англисӣ;
- таҳқиқи вижагиҳои семантикуи грамматикии феъли ҳол дар забони тоҷикӣ.

**Объекти таҳқиқот.** Объекти таҳқиқро шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар матни асл ва тарҷумаи осори адибони тоҷик С. Айнӣ, С. Улуғзода, Р. Ҷалил, Ф. Ниёзӣ, Ҷ. Икромӣ ва китоби чандчилдаи Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих» ташкил медиҳанд.

**Мавзуи (предмети) таҳқиқот** шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар асоси маводди адабиёти бадеӣ ва китоби бунёдии Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих» ба ҳисоб мераванд.

**Асосҳои назариявии таҳқиқот.** Дар диссертатсияи мазкур асоснокӣ, таҷрибаи назариявии донишмандони ватанию ҳориҷӣ, аз қабили М.Я. Блоҳ, В.Н. Жигадло, А.И. Смирнитский, Б.А. Илиш, И.П. Иванова, Е.А. Корнеева, Б. Ниёзмуҳаммадов, Ш. Рустамов, А. Мирзоев ва дигарон истифода гардидаанд.

**Асосҳои методологии таҳқиқот.** Диссертатсия бар пояти методҳои муқоисавӣ-таъриҳӣ, синхронӣ-муқоисавӣ, таҳлилӣ, назариявӣ ва умумиилмӣ таҳия гардидааст. Методи муқоисавӣ-татбиқӣ ҳангоми ҳаллу фасли масъалаҳои дорои ҷанбаи забонӣ-типологӣ ва методи синхронӣ-муқоисавӣ барои баррасии воҳидҳои назарраси фарқунанда бо муайян соҳтани шабоҳати асосии онҳо истифода шудааст. Инчунин, методи таҳлилӣ-назариявӣ дар ҳалли вазифаҳои ҷанбаи умумизабонидошта корbast шудааст.

**Сарчашмаи мисолҳо.** Дар диссертатсияи мазкур осори адибони маъруфи тоҷик С.Айнӣ, С. Улуғзода, Р.Ҷалил, Ф. Ниёзӣ, Ҷ. Икромӣ, ҳамчунин осори чандчилдаи Э Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих» ва

тарҷумаҳои онҳо ба забони англисӣ ба сифати сарчашмаи таҳқиқ қарор дода шудаанд.

**Навғонии илмии таҳқиқот** дар он аст, ки аз ҷониби муаллиф нахустин маротиба шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар асоси маводди осори бадей ва китоби арзишманди Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таъриҳ» аз нигоҳи илмӣ дар илми забоншиносии муосири тоҷик муайян карда шудааст.

Ҳамчунин, бори аввал дар диссертатсия мавқеи сифати феълӣ ва феъли ҳол дар забони муосири тоҷик аз нигоҳи илмӣ асоснок карда шуд.

Дар заминаи сарчашмаҳои таҳқиқот шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар матни асл ва тарҷумаи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ таҳқиқ гардида, роҳу восита ва усулҳои тарҷумаи онҳо аз нигоҳи илмӣ нишон дода шудааст. Инчунин, бори нахуст дар илми муосири забоншиносии тоҷик дар доираи таҳқиқоти диссертационӣ мувофиқати корбурди шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои таҳқиқшаванда таҳлилу баррасӣ гашта, роҳҳои истифодаи муодилҳои онҳо дар тарҷумаи бадей нишон дода шудааст.

### **Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда.**

Нуқтаҳои зерин барои ҳимоя пешниҳод карда мешаванд:

1. Дар асоси омӯзиши маводди илмӣ ва сарчашмаҳои таҳқиқот заминаҳои назариявии таҳқиқи феъл ва шаклҳои тасрифнашавандай онҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ муайян карда шуданд, ки барои доираи васеи хонандагон пешниҳод мегарданд;

2. Омӯзиши умумият ва тафовути соҳтории шаклҳои тасрифнашавандай феъл (масдар, сифати феъли ва феъли ҳол) дар забонҳои мавриди муқоиса метавонад дар рушди забоншиносии муқоисавӣ замина гузорад;

3. Дар шаклҳои масдарии феълҳои забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ аз рӯйи маъно ва категория умуммиятҳо ба назар мерасад, аммо дар соҳтори онҳо тафовут мушоҳида мегардад. Муайян карда шуд, ки сифати феълӣ ва феъли

ҳол дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бо роҳҳои гуногун сохта мешаванд, ки ин роҳу усулҳои калимасозии онҳо заминаҳои таърихӣ дошта, дар давраҳои гуногун таърихи забонҳои мавриди назар ташаккул ёфтаанд;

4. Сифати феълӣ ва феъли ҳол ду забони муқоисашаванда вазифаҳои гуногуни синтаксисӣ дошта, муайян намудани умумият ва тағовути онҳо дар илми забоншиносии муқоисавӣ аҳаммияти қалон дорад. Зимни тарҷумаи осори бадей бархе аз шаклҳои тасрифнашаванда ба сурати айёни дар тарҷума оварда шуда, бархе дигар бо муодилҳои дигари онҳо иваз карда шудаанд, ки ин ба ҷараёни таърихии инкишофи забонҳо ва рушди таркиби лӯғавии забонҳои муқоисашаванда вобаста аст.

**Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот** дар он асос меёбад, ки хулосаҳо ва нуктаҳои назариявии диссертатсия дар таҳқиқоти минбаъда дар самти муқоисаи шаклҳои тасрифнашавандай феълҳои забони тоҷикӣ бо забонҳои дигар қобили истифода мебошанд. Ҳамчунин, дастовардҳои диссертатсия барои инкишофи забоншиносӣ, забоншиносии муқоисавӣ, грамматикаи амалӣ, грамматикаи назариявӣ, назария ва амалияи тарҷума судманд ҳоҳанд буд.

Аҳаммияти амалии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки натиҷаҳои таҳқиқот барои мутахассисони соҳаи тарҷума дастури амалӣ ба ҳисоб мераванд. Номувоғиқатии воҳидҳои лӯғавӣ дар тарҷумаи забонҳои англисӣ, русӣ ва тоҷикӣ, камбудихо дар раванди интиқоли воҳидҳои лӯғавии муодил ва бемуодил ва роҳҳои бартараф намудани онҳо, ки дар диссертатсияи мазкур нишон дода шудааст, роҳнамо барои тарҷумонони минбаъда мегардад.

Инчунин, мавод, хулоса ва натиҷагириҳои диссертатсия метавонанд, ҳангоми таҳия ва хондани курсҳои лексионӣ доир ба типологияи муқоисавии забонҳо ва тарҷумашиноси, ҳангоми тадриси курсҳои маҳсус барои донишҷӯён, магистрантҳо, докторантҳо (PhD) ва мутахассисон ҷиҳати навиштани корҳои ҳатми таҳассусӣ оид ба мавзуи тарҷума ва

тарчумашиной, инчунин, ҳангоми таҳияи китобҳои дарсӣ ва васоиту дастурҳои таълимӣ истифода шаванд.

**Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳои диссертатсия.** Дараҷаи эътиимоднокии кори таҳқиқоти мавриди назарро дақиқ будани маълумот, маводди коғии таҳқиқотӣ, коркарди натиҷаҳои таҳқиқ, ҳаҷми интишорот ва гузаронидани таҳқиқоти илмии диссертационӣ собит менамоянд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва муқоисавӣ пешниҳод карда шудаанд. Ҳамзамон, эътиимоднокии натиҷаҳои диссертатсияро истифодаи методҳои муқоисавӣ-татбиқӣ, синхронӣ-муқоисавӣ таъмин менамоянд, ки барои дуруст ба роҳ мондани роҳу воситаҳо ва вижагиҳои тарҷумаи шаклҳои тасрифнашавандай феъл аз забони асл ба забони тарҷума мусоидат менамояд ва ин барои донишандӯзони соҳаи забоншиносӣ, забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ, муқоисавӣ ва тарҷумашиной мухим аст.

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Таҳқиқоти диссертационии мазкур таҳти унвони “Шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар асоси маводди адабиёти бадеӣ ва китоби Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таъриҳ» ба шиносномаи ихтисоси илмии 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) мутобиқат мекунад.

**Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ** дар он зиҳир мегардад, ки ӯ бори нахуст дар забоншиносии тоҷик бар пояи осори фаровони бадеӣ мавзуи шаклҳои тасрифнашавандай феълро мавриди таҳқиқу баррасии илмӣ қарор дода, умумият, шабоҳат ва тафовути соҳторию корбурдии онҳоро дар забонҳои муқоисашаванда муайян намудааст.

Маводди назариявӣ ва амалии ҷамъоваринамудаи муаллиф хеле боарзиш буда, барои ҳалли як қатор масъалаҳои мавҷудаи забоншиносӣ ва тарҷумашиносии тоҷик саҳми арзанда мегузорад.

Инчунин, саҳми дигар муаллиф дар он аст, ки ӯ дар ин самт солҳои зиёд ба омӯзишу пажуҳиши шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои

точикӣ ва англисӣ дар асоси маводди адабиёти бадеӣ ва китоби Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таъриҳ» машғул шуда, дар ин самт мақолаҳои илмӣ таълиф карда, инчунин, дар ҳамоишҳои муҳталифи илмӣ бо маъруза баромад намудааст.

### **Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.**

Нуктаҳои асосии таҳқиқоти диссертационӣ дар конференсияи илмӣ-амалии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ таҳти унвони “Эмомалӣ Раҳмон – Пешво ва ҳомии тоҷикони ҷаҳон”(соли 2021), конференсияи илмӣ-назариявии ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯёни ДДК ба номи А. Рӯдакӣ оид ба натиҷагирии корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар соли 2021 ва вазифаҳо барои соли 2022 баҳшида ба эълон гардидани солҳои 2022-2026 “Солҳои рушди саноат” ва “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ” (солҳои 2020-2040) (соли 2022), конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳурияйӣ баҳшида ба рӯзи “Байналмилалии забони модарӣ ва амалигардонии “Барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” (ДДОТ ба номи С. Айнӣ, соли 2023), конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ таҳти унвони “Масъалаҳои мубрами тарҷумашиносӣ: назария ва методҳои таҳқиқӣ “Тарҷуманопазирӣ” (ДБЗХТ ба номи С.Улуғзода, соли 2024) дар шакли маърузаю гузоришҳои илмӣ ироа гардидаанд.

Инчунин, диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ (Суратҷаласаи №7/4-1, аз «13» феврали соли 2025) муҳокима гардида, ба ҳимоя тавсия карда шудааст.

**Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия.** Муҳтавои асосии диссертатсия дар 7 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 4 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай КОА назди Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 1 дастури таълимӣ чоп шудаанд.

**Сохтор ва ҳачми диссертатсия.** Диссертатсия аз рўйхати ихтисораҳо, муқаддима, З боб, 10 зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, рўйхати адабиёт, интишорот аз рўйи мавзуи диссертатсия ва замима таркиб ёфтааст. Ҳачми умумии диссертатсия 186 саҳифаи чопи стандартии компьютериро ташкил медиҳад.

# **БОБИ I. АСОСХОИ НАЗАРИЯВИИ ТАҲҚИҚИ ШАКЛҲОИ**

## **ТАСРИФНАШАВАНДАИ ФЕЪЛ ДАР ЗАБОНҲОИ**

### **ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ**

#### **1.1. Баррасии мавқеи феъл дар низоми ҳиссаҳои нутқи забонҳои мавриди назар**

Феъл ҳамчун ҳиссаи нутқ дорои категорияҳои хоси худ аст: он аз рӯйи шахс ва шумора тасриф мешавад, дорои категорияҳои замон ва намуд аст ва тарзҳои ба худ хос (фоилу-мафъул) ва сиға дорад.

Бояд зикр намуд, ки ҳамаи шаклҳои феълӣ вобаста ба мавқеи корбуд ба ду гурӯҳи асосӣ ҷудо мешаванд. Гурӯҳи якумро феълҳои тасрифи ташкил намуда, дар тасрифи феълҳои забони тоҷикӣ нақши бандакҳои шахсии феълӣ ва ҳабарӣ муҳим арзёбӣ мегардад. Дар забони англисӣ бошад, дар тасрифи феъл феълҳои ёридиҳанда ва бандакҳои ифодакунандаи замон аҳаммияти хосса доранд. Танҳо дар замони ҳозираи номуайян дар шахси сеюми танҳо феълҳои забони англисӣ бандаки – ё – қабул мекунанд, ки дар баробари замон, шахсу шумораро низ ифода менамоянд.

Мусаллам аст, ки дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мавҷудияти категорияи шахсу шумора, тарз, намуд, замон ва сиға ба феълҳои тасрифшаванда хос мебошанд. Феълҳои тасрифшаванда дар чумла ба вазифаи ҳабар меоянд.

Дар забони тоҷикӣ ба гурӯҳи феълҳои тасрифнашаванда: масдар, сифати феълӣ ва феъли ҳол дохил мешаванд.

Дар забони англисӣ бошад, шаклҳои тасрифнашавандаи феъл: the participle (сифати феълӣ), the gerund (герундия) ва the infinitive (масдар) [68, с. 187] мебошанд.

Чӣ тавре ки маълум аст, дар забонҳои мауқоисавашаванда шаклҳои ғайритасрифии феъл аломатҳои ҳиссаҳои номии нутқро доро бошанд ҳам, парадигмаҳояшон вобаста ба категорияҳои феъл тағиир меёбад. Азбаски дар шаклҳои тасрифнашавандаи феъл, аз қабили масдар ва сифати феълӣ вижагиҳои ҳиссаҳои номии нутқ инъикос ёфтаанд, онҳо ҳамчун шаклҳои номии феъл низ номида мешаванд.

Бояд гуфт, ки шаклҳои тасрифнашвандай феъл дар ҷумла вазифаҳои гуногунро ичро менамоянд, ки дар зербоби дуюм муфассал баррасӣ ҳоҳанд гашт.

Феълҳои забони англисӣ дорои се шакли дастурӣ мебошанд:

Indefinite (масдар) – to speak

Past Indefinite (асоси замони гузашта) – spoke

Participle II – spoken [68, с. 92].

Дар забони англисӣ вобаста ба тарзи сохтани Past Indefinite ва Participle II феълҳо ба regular verbs (феълҳои дуруст) ва irregular verbs (феълҳои нодуруст) тасниф мешаванд.

Дар забони тоҷикӣ феъл ду асос, яъне замони ҳозира ва гузашта дошта, ҳамаи шаклҳои феъл дар асоси онҳо таркиб ёфтаанд.

Вобаста ба асоси замони ҳозира ҳаминро бояд гуфт, ки он амалеро баён менамояд, ки то ҳол ичро нашудааст ва шаклан ба шакли сиғай амрӣ, аниқтараш ба шакли амрии феъл дар шахси дуюми танҳо мутобиқат мекунад, мисли: навис, хон, шин, бин ва ғайраҳо.

Шакли замони ҳозира-оянда, сиғай амрӣ-ҳоҳишмандӣ, сифати феълӣ ва шакли аористи феъл аз асоси замони ҳозираи феъл сохта мешаванд.

Замони гузашта амал ва ҳолати дар замони гузашта алакай руҳдодаро ифода намуда, аз руий сохтор ба шахси сеюми танҳо дар замони гузашта мувофиқат мекунад, масалан: гуфт, шунид, хонд, навишт, омад, рафт ва ғайра.

“Маъмулан замони гузаштаи наздик (гузаштаи оддӣ), гузаштаи ҳикоягӣ, баъзе шаклҳои ифодаи замонӣ ва сиғавӣ аз асоси замони гузаштаи феъл тартиб дода мешаванд” [40, с. 232-234].

Дар феълҳои тасрифшавандай забони тоҷикӣ бандакҳои феълӣ одатан шахсҳоро далолат мекунанд. Ҳолати мазкур дар забони англисӣ танҳо дар замони ҳозираи номуайян дар шахси сеюми танҳо ба назар меарсад. Дар замонҳои давомдор ва мутлақ шахсу шумора тавассути феълҳои ёридиҳанда ифода меёбанд.

Вобаста ба вазифаҳои наҳвӣ феълҳои забони англисиро ба се гурӯҳи калон чудо мекунанд: National verb (феълҳои маънодор ва ё мустақилмаъно). Ба он феълҳое, дохил мешавад, ки дорои мазмуни ба худ хос буда, бе ёрии калима ва ё ибораҳои дигар ба вазифаи хабари сода омада метавонанд [68, с. 94]: *to write, to read, to know*.

Auxiliary verbs (феълҳои ёридиҳанда). Ба феълҳои ёридиҳанда он феълҳое дохил мешаванд, ки маънои худро гум кардаанд ва ҳамчун калимаҳои ёридиҳанда ё шаклсоз дар истифодаанд [68, с. 94]. Ба ин гурӯҳ ҷунин феълҳо шомил мегарданд: *to do, to have, to be, shall, will, should, may*.

Link verbs (феълҳои пайванд). Ба ин гурӯҳ он феълҳое дохил мешаванд, ки то дараҷае маънои худро гум кардаанд ва дар таркиби хабари таркибии номӣ (compound nominal predicate) истифода бурда мешавад [67, с. 94].

Дар забони тоҷикӣ бошад, феълҳо танҳо ба ду гурӯҳ, яъне мустуқилмаъно ва ёридиҳанда ҷудо мешаванд.

“Феълҳое, ки вазифаи дастурӣ ва маъноиашон дар ҷумла бевосита, бе ёрии ҳиссаҳои дигар анҷом меёбад, феълҳои мустақилмаъно номида мешаванд” [56, с. 245].

Дар забони тоҷикӣ бештари феълҳои мустақилмаъно дар баъзе мавридиҳо ҳамчун феъли ёридиҳанда дар таркиби феълҳои гуногун корбаст шаванд. Инчунин, феълҳои ёридиҳанда дар ҳолатҳои мушаххас ҳамчун феъли мустақилмаъно амал карда метавонанд.

Вобаста ба ин, ин амалро дар забони англисӣ низ пайхаст намудан мумкин аст ва он дар шакли хеле кам истифода мегардад. Масалан, дар забони англисӣ феъли “*to do*” дар ташаккули шакли саволӣ дар замони ҳозираи номуайян ҳамчун феъли ёридиҳанда корбур шуда, пеш аз мубтадо истифода мегардад. Ин феъл ҳамчун феъли мустақилмаъно ифодакунандаи “ичро кардан, анҷом додан, анҷомидан; амал кардан; тамошо кардан; коғӣ будан, басандар будан, арзидан; омӯхтан, таҳсил кардан” [168, с. 259] мебошад.

Бояд зикр намоем, ки дар забони англисӣ феъли “*to will*” низ ҳамчун феъли мустақилмањно ва ёридиҳанда истиесъмол мегардад. Дар ифодаи замони оянда ва пеш аз мубтадо ҷой гирифтани феъли “*to will*” ҳамчун феъли ёридиҳанда амал менамояд.

Маълум аст, ки дар сурати корбурди феъли “*to will*” дар чумла барои ифода намудани “ирода кардан, азм кардан, тасмим гирифтани; хостан, хостор шудан, майл кардан, мақсад гузоштан, ният кардан” [168, с. 921] он феъли мустақилмањно ба ҳисоб меравад.

Феълҳои ёридиҳанда феълҳое мебошанд, ки “дар сохтани шаклу таркибҳои феълӣ иштирок карда, барои ташкили категорияҳои феъл ва ифодаи вазифаву маънои таркибҳои феълӣ хизмат мекунанд” [56, с. 245].

Дар низоми феъли забони англисӣ, ҳамчунин, феълҳои модалӣ низ вуҷуд доранд, ки ба қатори онҳо феълҳои мазкур дохил мешаванд: *may, could, (might), must, should, shall, ought, will, would, need, dare, to have + inf.*

Феълҳои модалӣ барои ифодаи муносабати гуянда ба амал корбаст мешаванд. Дар забони англисӣ феълҳои модалӣ дорои баъзе хусусиятҳои умумӣ мебошанд:

- а) ҳамаи онҳо (ба ғайр аз *dare*, гоҳо *ought* ва *need*) ба воситаи ҳиссачаи то кор фармуда мешаванд;
- б) ҳамаи онҳо (ба ғайр аз *dare* ва *need*) шакли инкорӣ ва саволии худро бе ёрии феъли ёридиҳанда *to do* месозанд:

3. Шакли инкории феълҳои модалӣ дар забони англисӣ бо ду роҳ ифода меёбанд, шакли пурра ва шакли муҳтасар (редуксияшуда): *must not – mustn't; should not – shouldn't; need not - needn't; dare not – daren't*.

Дар забони тоҷикӣ низ муносабати мутакаллим ба феъл тавассути феълҳои модалӣ ифода карда мешавад. Феълҳои модалии забони тоҷикӣ инҳоянд: *тавонистан, боистан, хостан, шоистан*.

Вижагиҳои тафовути феълҳои модалии забонҳои англисӣ аз тоҷикӣ дар он ифода ёфтааст, ки феълҳои модалии забонҳои англисӣ дар ҳама ҳолатҳо (дар чумлаҳои ҳикоягӣ, саволӣ ва инкорӣ) пеш аз феъли маънодор истифода

мешавад, аммо дар забони точикӣ одатан феълҳои модалӣ баъд аз феъли маънодор меоянд.

Боз ҳолатҳои дигаре низ дучор меоянд, ки дар он феъли модалии “тавонистан” пеш аз феъли асосӣ меояд. Дар ин ҳолат он пешванди “ме”-ро қабул мекунад [41, с. 246].

Дар забони точикӣ феълҳои модалии “боистан”, “шиоистан”, низ пеш аз феъли маънодор меоянд.

Дар баъзе мавридҳо феъли модалии “боистан” ва “хостан” баъд аз феъли маънодор низ меояд. Он гоҳ он пешванди “ме”-ро қабул мекунад.

Феълҳои маънодори забони англисӣ, ки бо феълҳои модалӣ омадаанд, аз рӯйи шахсу шумора тасриф намешаванд, яъне барои ифодаи шахсу шумора ва замон онҳо бандаки феълӣ ё хабарӣ қабул намекунанд.

Дар забони точикӣ бошад, баръакс феълҳои маънодоре, ки бо феълҳои модалӣ омадаанд, аз рӯйи шахсу шумора тасриф мешаванд.

Феъл, албатта маркази низоми ҳиссаҳои нутқ мебошад. Вай ҳодисаҳои муҳимми воқеияти объективӣ, ба монанди амал, ҳолат ва ҳаракатро ифода менамояд. Дар баробари ин феъл маҳаки наҳвии чумла низ мебошад. Ба вазифаи хабар, бо роҳҳои гуногун бо дигар аъзои чумла алоқаманд аст.

Дар забони точикӣ феъл ба туфайли бандакҳои феълӣ мубтадоро иваз мекунад, яъне дар чумла шахсу шумора тавассути бандакҳои феълӣ ва хабарӣ ифода ёфта, зикри мубтадо дар он ҳатмӣ намебошад. Падиди мазкур хоси забони точикӣ буда, дар забони англисӣ он ба назар намерасад.

Дар забони англисӣ зикри мубтадо ва хабар ҳатмӣ буда, чумлаҳои эллиптикӣ, ки дар онҳо мубтадо ва ё хабар ё дигар аъзои чумла зикр намеёбад, асосан, дар муколамаҳо мушоҳида мегардад.

Бояд тазаккур дод, ки дар забонҳои точикӣ ва англисӣ феъл аз се шахс таркиб ёфтасст, ки дар адабиёти забоншиносӣ асосан бо рақамҳои римӣ ишора мешавад:

I – гуянда (мутакаллим) (ман, мо / моён, I, we);

II – шунаванда (мухотаб) (ту, шумо / шумоён, you);

III – ғойиб (вай, ӯ, он, онҳо, he, she, it, they).

Дар забонҳои мавриди назар феълҳо дорои ду шумора: шумораи танҳо (singular) ва ҷамъ (plural) мешавад.

Дар забони тоҷикӣ воситаҳои ифодаи шаҳсу шумораи феълҳо бандакҳои феълӣ ва ҳабарӣ ба ҳисоб мерванд. Дар забони англисӣ бошад, шаҳсу шумора, асосан, тавассути феълҳои ёридиҳандаи ва дар баъзе мавридҳо бандакҳои феълӣ ифода мейбанд.

Дар забони тоҷикӣ бандаки феълии –ед, асосан, барои ифодаи шаҳси дуюми ҷамъ истифода мешавад, аммо дар сиғаи эҳтиромӣ барои нишон додани иззату эҳтиром низ ба кор меравад. “Дар ин тарзи ифода ҳам бандаки феълӣ бо фоил (мубтадо) мувофиқат дорад, дар муомилот серистеъмол аст ва дар адабиёт низ айнан қурбруд мегардад” [56, с. 237].

Дар забони англисӣ ҷиҳати ифодаи шаҳси дуюми танҳо ва ҷамъ ҷонишини “you” корбаст мешавад, аз ин рӯ, дар он ифодаи ҳурмат ба мисли забони тоҷикӣ тавассути феъл ва ҷонишинҳо амалӣ намегардад.

Ҳар як феъл қобилияти ба ҳуд тобеъ кардани миқдори муайянни қалимаҳоро дорад.

Масалан, феъли “шустан” ҳатман пуркунандай бевоситаро талаб менамояд. Дар чунин ҳолат амали феъл ба пуркунандай бевосита мегузарад. Қисме аз феълҳо танҳо пуркунандай бевоситаро талаб менамояд ва ин муносибат водор мекунад, ки исм дар ҷумла ба вазифаи пуркунандай бевосита корбурд шавад. Ҳамчунин, дар баробари пуркунандай бевосита истифода шудани пуркунандай бавосита бо чунин феълҳо барои мукаммал гардонидани ҷумла ва, бо ин васила, пурра баён кардани фикри гуянда муҳим арзёбӣ мегардад.

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ феъл дорои як қатор категорияҳои дастурӣ мебошад. Мавҷудияти ин категория дар забони тоҷикӣ ҳоло баҳснок аст.

Муҳаққиқони шуравии забони англисӣ муайян карданд, ки категорияи дараҷаи маҳсус ба забони англисӣ хос аст.

Чунон ки маълум аст категорияҳои грамматикӣ аз як қатор мафҳумҳои категориявӣ иборат мебошад. Масалан, дар забони англисӣ феъл дорои категорияҳои шахс, шумора, замон, намуд, тарз ва сиға мебошад. Дар забони тоҷикӣ низ категорияҳои мазкур хоси феъл мебошанд. Категорияҳои якхела дар забонҳои гунон аз рӯйи миқдори мафҳумҳои категориявӣ аз якдигар фарқ менамоянд.

Масалан, ба забони тоҷикӣ мавҷудияти сиғаи таҳминӣ хос мебошад, ки дар забони англисӣ вучуд надорад.

Дар забонҳои мавриди муқоиса барои тасвири оғоз, ҷараён ва анҷоми амал категорияи сиға корбаст мегардад, ки он муносибати гуяндаро нисбат ба амал нишон медиҳад.

Сиғаҳо бо шакл ва соҳти тасрифии замонҳои феъл ифода меёбанд. Масдар дар алоҳидагӣ сиға надорад, он дар сурати истифода гардидан дар таркиби феълҳо ҳамчун ҷузъи асосӣ метавонад, сиға пайдо намояд, зоро сиға ба воситай шаклҳои тасрифии феълҳои ёридиҳанд аз ифода меёбад.

Дар робита ба ин, мавҷудияти ҷорӣ сиғаро дар забони тоҷикӣ мушоҳида намудан мумкин аст. Шаклҳои замонии феълҳо аз рӯйи маънӣ ва ҳусусияти воқеянишашон ба ин сиғаҳо мансуб мегарданд: сиғаи ҳабарӣ, сиғаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ, сиғаи амрӣ, сиғаи эҳтимолӣ [56, с. 278].

Дар забони англисӣ се наవъи сиға муқаррар шудааст:

The Indicative Mood (Сиғаи ҳабарӣ);

The Imperative Mood (Сиғаи амрӣ);

The Subjunctive Mood (Сиғаи шартӣ-ҳоҳишмандӣ) [68, с. 166].

Ҷӣ тавре ки маълум аст, дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ сиғаи ҳабарӣ воқеъ шудан ё нашудан, тасдиқ ё инкор ва ё қайд карда шудани ҳақиқати амалро мефаҳмонад, яъне, сиғаи ҳабарӣ амалу ҳолатеро ифода менамояд, ки вобаста ба нуктаи назари гуянда воқеъ шудааст ва ё воқеъпазир мебошад.

Дар забони тоҷикӣ ба ин сиға шаклҳои шуҳудӣ ва нақлии феълҳои замони гузашта, инчунин, баъзе шаклҳои замони ҳозира ва ояндаи феълҳо мансубанд.

Дар забони англисӣ ҳар яке аз шаклҳои Present, Past ва Future шакли ҳам замони ва ҳам сиға мебошанд, яъне дар ин шаклҳо ҳам маънои замонӣ ва ҳам модалӣ ифода мешаванд. Ин маъноҳо ба ҳамдигар алоқамандии зич доранд, vale дар ҳар як ҳолати мушаххаси корбурди шакл гоҳ як маъно, гоҳе дигар маъно пайдо мешавад.

Феълҳои сиғай шартӣ-ҳоҳишмандӣ амалеро ифода менамояд, ки гӯянда воқеъ шудани онро ба худ имконпазир ва ё вобаста ба шарте меҳисобад. Дар ин навбат яке аз шаклҳои асосӣ ва аломати сиғавии феълҳои шартӣ-ҳоҳишмандӣ аорист аст, ки вобаста ба он ва соҳти ҷузъи асосии феълҳои таркибӣ тобишҳои замонӣ ва маъноӣ ифода мейбанд. Дар феълҳои таркибии сиғай шартӣ-ҳоҳишмандӣ феъли ёридиҳандай будан ҳамеша ба шакли аорист меояд [56, с. 279].

Дар забони англисӣ сиғай шартӣ-ҳоҳишмандӣ як шакли феъл аст, ки барои ифодаи ҳолатҳои фарзиявӣ, ҳоҳишу пешниҳодҳо истифода мешавад. Сиғай мазкур аз ҷониби забоншиносӣ тоҷик К. Усмонов ҳамчун “сиғай ғайримустақим” [140, с. 148] муайян шудааст. Бино бар ақидаи ӯ, “сиғай ғайримутақим амалро дар назари гӯянда на чун воқеӣ, балки чун шубҳа, шарт, муаммовӣ, ҳоҳиш, пиндошт, матлабу мақсад, зарурат ё худ чун хилоғи манзур менамояд. Ин сиғаро дар забоншиносии англис тавассути истилоҳи “Oblique mood” номгирӣ мекунанд”.

Сиғай амрӣ изҳори майлу ҳоҳиш, дастуру фармон ва тақозо кардан ба ба ҳолату амалеро, ки нисбат ба шахси дуюм таадуқ аст, ифода менамояд.

Дар баробари оне ки шакли аористи феъл аз рӯйи соҳт ба сиғай амрӣ монанд мешавад ва “дар забони тоҷикӣ шакли асосии сиғай амрӣ феъли фармоиш мебошад, ки бо майли замони оянда ба гурӯҳи феълҳои замони ҳозира-оянда дохил мешавад” [55, с. 282-283].

Дар забони англисӣ низ сиғай амрӣ ифодакунандай амру ҳоҳиш буда, ба туфайли он гуянда аз мусоҳиб иҷрои кореро ҳоҳиш ё талаб менамояд.

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ феъли фармоиш дорои шахси дуюми танҳо ва ҷамъ мебошад, ки дар ин забонҳо гуногун ифода мейбад.

Ин аст, ки дар забони точикӣ шахси дуюми танҳои он ба шакли аористи феъл, яъне асоси замони ҳозира мувофиқат мекунад: шин, бин, гир, мон, ист ва гайра. Шумораи чамъи шахси дуюм дар забони точикӣ ба воситаи ҳамроҳ намудани бандаки “-ед” сохта шуда, дар забони гуфтугӯйи ва лаҳҷавӣ анчомаи “-етон” низ қабул мекунад, ки зоҳирان шакли вайроншудаи ҳамон “-ед” ва суффикси чамъбандии “-он” мебошад, ки дар он садоноки ҷарангдори *д* ба ҷуфти бечарангӣ худ *t* табдил ёфтааст: равед – раветон, бинед – бинетон, биёред – биёретон, гиред – гиретон ва ғайра.

Дар забони англисӣ бошад, феълҳои дар сиғаи амрий истифодашаванд танҳо як шакл, ки ба инфинитив (масдар) бидуни ҳиччасаи “to” мувофиқ мебошад.

Дар забони точикӣ сиғаи эҳтимолии феъл дар бораи воқеъ шудан ё нашудани амалу ҳолат аз рӯйи таҳмин, эҳтимол, гумон ва шубҳа сухан кардани гуяндаро мефаҳмонад.

Он дорои шаклу воситаҳои гуногуни ифода буда, дар замони гузашта, ҳозира ва оянда корбурд мегардад. Маънои замонии шаклҳои феълии мазкур вобаста ба сохту таркиби онҳо, сохти чумла ва оҳанги сухан таҷассум меёбад.

Шакли маъмулу серистеъмоли сиғаи эҳтимолӣ аз сифати феълий таркиб ёфта, он дар ду тарз, яъне шакли пурра ва шакли муҳтасар таркиб меёбад.

“Таркиби шакли пурраи феъли эҳтимолӣ аз сифати феълии замони гузашта бо суффикси -гӣ, ба шакли ихтисори -ст ба он васл ёфтани ҳаст ва иловай бандакҳои ҳабарӣ иборат мебошад. Шахси сеюми танҳо ҳамчун асос бе бандак меояд” [55, с. 279].

Дар забони англисӣ ин сиға бештар бо воҳидҳои луғавии гуногун ифода меёбад.

Дар забонҳои мавриди назар феълҳо бо назардошти ҳусусиятҳои маънои грамматикиашон аломатҳои гуногуни забонӣ доранд. Маҳз, ба шарофати гуногунрангии шаклу тарзу гунаҳои муҳталифи онҳо ҳусусиятҳои алоқаи грамматикии онҳо, муносибати фоилию мағъулий дар дохили чумла ва ибора муайян карда мешаванд. Ҳусусияти мондаю гузаранда шудани феълҳо,

тарзҳои фоилию мафъулӣ, бавоситагӣ аз ҷумлаи ҳамин ҳусусиятҳои феъл мебошанд.

Вижагии назарраси дигари феълҳо дар он ифода меёбад, ки парадигмаҳои вай муносибатҳо ва алоқаҳои дастуриро ифода мекунанд, ҷунинчи сохту шаклҳои гуногун ба замми маънои луғавӣ маъноҳо ва муносибатҳои дастуриро низ, аз қабили муносибати фоилию мафъулӣ (субъект - объект), ифода мекунанд.

Маъно ва муносибати бо фоилу мафъул доштаи амал якхела намебошад. Дар робита бо ин, ҳамаи феълҳои забони тоҷикӣ аз рӯйи муносибатҳои фоилию мафъулю ва муносибати амал бо онҳо ба ду гурӯҳ ҷудо карда мешаванд, ки ҳар қадом дорои вижагиҳои дастурии ҳуд буда, як гурӯҳ феълҳои монда ва гурӯҳи дигар феълҳои гузаранда унвон гирифтаанд [55, с. 258].

Дар забони англисӣ низ вобаста ба қабул кардани пуркунандай бевосита ва бавосита феълҳо ба transitive verbs (феълҳои гузаранда) ва intransitive verbs (феълҳои монда) тасниф мешаванд.

“Феълҳое, ки ба мафъул (объект)-и бевосита гузаштани таъсири амалро намефаҳмонанд, феълҳои монда ном доранд” [55, с. 259]. Масалан, ҳестан, нишастан, баромадан, дамидан, давидан, ларзидан, омадан, сухбат кардан, воҳӯрӣ кардан ва ғ.

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ феълҳои монда бевосита бо пуркунандай бавосита ва ҳол муносибат дошта, пуркунандай бевосита маъмулан бо онҳо истифода намешавад.

Инчунин, “феълҳое, ки бевосита ба объект гузаштани таъсири амал, яъне ғайр аз муносибати субъектӣ маҳз ба объект нигаронида шудани амалро мефаҳмонанд, феълҳои гузаранда ном доранд” [55, с. 260], ҷунонҷӣ: омӯхтан, ғундоштан, овардан, дидан, донистан, кашидан ва амсоли инҳо.

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ як қатор феълҳо вобаста ба маънӣ, мавқеъ ва муносибати онҳо бо аъзои ҷумла ҳам ба мисли феъли монда ва ҳам

гузаранда истеъмол мешаванд, масалан: шикастан, пухтан, рехтан, to sell, to act, to read, to work ва амсоли инҳо.

Дар забони тоҷикӣ вобаста ба воситаи ичрои амал ва муносибати бо он доштаи мубтадою пуркунанда феълҳо ба бевосита ва бавосита тақсим шудаанд.

Дар навбати худ агар феълҳои бевосита аз ҷониби мубтадо ичрошудани амалро фаҳмонанд, пас феълҳои бавосита ифодакунандаи амале мебошанд, ки барои мафъул ичро шудааст. Тарве ки дар китоби “Забони адабии ҳозираи тоҷик” зикр гардидааст: “Феълҳои бевосита аз тарафи фоил (субъект) барои худи фоил воқеъ шудани амалро мефаҳмонанд. Феълҳои бавосита ё барои мафъул воқеъ гардидани амал ва ё ба воситае ичро шудани амалро мефаҳмонанд” [55, с. 261].

Дар забони англисӣ барои ифода намудани муносибати хабар ба мубтадо ва пуркунандаи категорияи тарз истифода мешавад. Забоншиносি рус Каушанская В.Л. дар забони англисӣ се навъи тарзи фълро муқаррар намудааст:

Active voice (Тарзи фоил);

Passive Voice (Тарзи мафъул);

Neuter-reflexive voice (Тарзи миёнаи таъкидӣ) [68, с. 98].

Забоншиносон Л. С. Бархударов, Д. А. Штелинг бошанд, ду навъи онро: “тарзи фоил ва тарзи мафъул” [17, с. 138] муайян кардаанд.

Забоншиноси тоҷик Усмонов К. низ тарзи феъли забони англисиро ба ду навъ чудо намудааст: “тарзи фоил ва тарзи мафъул” [141, с. 136].

Active voice (Тарзи фоил) барои ифодаи амалу ҳолате корбурд мешавад, ки ичроқунандаи он маълум буда, ба воситаи мубтадо ифода меёбад.

Дар Passive Voice (Тарзи мафъул) бошад, ичроқунандаи амал маълум нест ва ё бо сабабе дар нутқ дарҷ нагардидааст. Дар сурати зикр гардидани ичроқунандаи амал он асосан бо пуркунанда ифода меёбад.

Neuter-reflexive voice (Тарзи миёнаи таъкидӣ) барои нишон додани амале истифода мешавад, ки бо хабар ифода ёфта, ба мубтадо гузаштааст. Ин тарзи феъл асосан бо ҷонишинҳои нафси таъкидӣ сохта мешаванд.

Замони феъл ичроиши амалро ҳангоми нутқ ва ё зоҳиршавии онро дар гузашта ё оянда нишон медиҳад. Замони феъл дар забонҳои муқоисашаванда дорои хусусиятҳои умумӣ ва хос мебошад.

Дар ҳарду забон замони феъл ифодагари вақт ва намуди амал мебошанд, яъне дар кадом вақт ва чӣ гуна рух додани амалро нишон медиҳад.

Вижагии хоси замони феъл дар забонҳои мавриди назар дар навъҳои он зоҳир меёбад.

Дар забони тоҷикӣ феъл се замон: замони гузашта, замони ҳозира, замони оянда дошта, бо шаклҳои гуногуни замонӣ тасриф меёбад.

Дар забони англисӣ замони феъл ба чор гурӯҳ тасниф шудааст: Indefinite (номуайян), Continious (давомдор), Perfect (мутлақ) ва Perfect Continious (мутлақи давомдор).

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ замони гузаштаи феъл барои ифода намудани амале истифода мешавад, ки пеш аз лаҳзаи нутқ воқеъ шудааст. Он дар забонҳои мавриди назар роҳу воситаҳои маҳсуси фоида доранд.

Дар забонҳои муқоисашаванда замони ҳозираи феъл амали ҳангоми нутқ давом доштаро ифода карда, номуайян ва давомдор шуда метавонад.

Тоҷикзабонон ва англিসзабонон замони ояндаи феълро барои зикр намудани амале корбаст менамоянд, ки он дар оянда содир мешавад ва замони ичрошудани амал бо зарфҳои гуногнуи муайян карда мешавад.

Замони мутлақ дар забони англисӣ амалеро мефаҳмонад, ки дар гузашта ба анҷом расида, бо замони ҳозира алоқаманд аст [68, с. 117].

Ҳамчунин, замони мутлақи давомдор дар навбати худ барои ифодаи ду амал истифода мегардад, чунончӣ:

“— амале, ки дар гузашта оғоз шуда, то ба ҳозир давом кардааст ва дар замони ҳозира низ давом карда истодааст;

— амале, ки ба наздикий ичро шуда, дар ҳозира давом надорад” [55, с. 310].

Сохту таркибҳои феъл ифодагари маънӣ, тобишҳои маънӣ ва дастурии феъл мебошанд, аз ин рӯ, барои муайян кардани маъно ва ҳолатҳои корбурд феълҳо таҳлили соҳти онҳо муҳим арзёбӣ мегардад.

“Дар забони тоҷикӣ феълҳо аз ҷиҳати соҳт гуногунанд, вале аз рӯйи қоидаҳои муайян таркиб ёфта, ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд: феълҳои сода, феълҳои соҳта, феълҳои таркибӣ” [55, с. 310].

Дар забони англисӣ феълҳо аз рӯйи соҳт ба чор гурӯҳ тасниф шудаанд:

Simple verbs (феълҳои сода);

Derived verbs (феълҳои соҳта);

Compound verbs (фелҳои мураккаб);

Composite verbs (феълҳои таркибӣ) [68, с. 91].

Феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ифодакунандаи амалу ҳолат буда, дорои хусусиятҳои умумӣ ва хоси худ мебошанд. Вижагиҳои феъли забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар категорияҳои шухсу шумора, замон, намуд, тарз ва сиғаи онҳо зоҳир мегардад ва он дар соҳтори забон мавқеи муҳиро касб кардааст.

## **1.2. Таҳқиқи шаклҳои тасрифнашавандай феъл ва вижагиҳои хосси онҳо дар забоншиносии мусир**

Феълҳо дар бештари забонҳо дорои ду шакл: тасрифшаванда ва тасрифнашаванда мебошанд. Шаклҳои тасрифшавандай феъл аз рӯйи шахс, шумора, замон ва сиға тасриф шуда, бандакҳои гуногун қабул менамоянд. Дар сурати тасниф нашудани феълҳо онҳо ба гурӯҳи феълҳои тасрифнашаванда дохил мешаванд.

Дар шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар баробари хусусиятҳои феъл, вижагиҳои ҳиссаҳои нутқи дигар низ инъикос ёфтаанд.

Шаклҳои тасрифнашавандай феъл амалан дар дастурҳои таълимии ғрамматикаи назариявӣ ва амалий корбурд мешавад, зоро шаклҳои тасрифшаванда ва тасрифнашавандай феъл ба ҳама маълум ҳастанд.

Истилоҳи “шаклҳои тасрифнашавандай феъл” чунин ифода ёфтааст, ки ба таркиби феъл категорияҳои одии феълӣ берун мешаванд.

Истилоҳи “шакли тасрифнашаванда” ба “тасрифшаванда” ва шаклҳои хабарии феъл муқобил мебошад.

Ҳамаи шаклҳои феълӣ ба ду гурӯҳи калон дар забони тоҷикӣ ҷудо мешаванд.

**Гурӯҳи якум феъли тасрифӣ** мебошад, ки он бо бандакҳои шахсии феълӣ ва хабарӣ тасриф мешавад ва мавриди корбурд қарор мегиранд. Ҳамзамон, ба ин гурӯҳ феълҳои дорои категорияи шахсу шумора, тарз, намуд, замон ва сиға шомил гардида, дар ҷумла одатан хабар шуда меоянд.

**Гурӯҳи дуюм** шаклҳои тасрифнашавандай феъл ном доранд. Ба ин гурӯҳ масдар, сифати феълӣ ва феъли ҳол шомил мегарданд. Ин гурӯҳ дар баробари иҷрои бархе аз категорияҳои дастурии феъл, ҳамчунон, ҳусусиятҳои ба ҳиссаҳои номии нутқ ҳосро ҳифз намудаанд. Маҳз, ба туфайли ҳамин ҳосмиятҳоашон масдар ва сифати феълиро дар забоншиносӣ **шаклҳои номии** феъл унвон кардаанд. Ин шаклҳои феълӣ дар таркиби ҷумла ва ибораҳо, асосан, ба вазифаҳои синтаксисии ҳиссаҳои номии нутқ меоянд.

Ҳамин тавр, дар забони тоҷикӣ системаи мураккаби шаклҳои феълӣ мавҷуд аст, ки асоси он аз 4 гурӯҳи зерини феъл иборат мебошад:

1) Шаклҳои тасрифии феъл. Ин шаклҳои феълӣ аз рӯйи шахсу шумора тағийир меёбанд ва дорои тарз, намуд, замон, сиға ва дигар категорияҳои феълӣ буда, шаклҳои шахсии феъл низ номида мешаванд [41, с. 66].

2) Масдар. Масдарҳо тарзу намуд ва баъзе аломатҳои дигари феълро ифода карда метавонанд. (Масалан: монда, гузаранда, бевосита, бавосита ва ғайра).

3) Сифати феълӣ. Ин шакли номии феъл дорои тарз, замон ва намуд мебошад.

4) Феъли ҳол. Ин шакли феълӣ намудро ифода карда метавонад, ҳамаи ин шаклҳои феълӣ асоси ташкилдиҳандай системаи мураккаби шаклҳои

феълии забони адабии ҳозираи точик мебошанд, ки ду асоси феълӣ қисми муҳимми он аст.

Шаклҳои феълӣ дар забони тоҷикӣ бисёр ва дар шакли гуногун истифода мегаданд ва системаи муайяни устувор доранд [41, с. 72].

Дар забони англисӣ шаклҳои тасрифнашавандай феъл баъзан “маҳсус”, “ғайрихабарӣ” ва “бешаҳс” меноманд. Ин истилоҳот, ба назари мо, назар ба истилоҳҳои “тасрифнашаванда” ва “ғайритасрифӣ” он қадар мувофиқи матлаб нестанд. Истилоҳи “номӣ” ё “шакли номӣ” ҳарактери дучониба доштани ин шаклҳои фӯклиро инъикос мекунад, аммо ба мағҳуми аслии феъл тазод дорад. Ин муҳолифат нисбат ба мағҳуми асосии феъл дар забони англисӣ баръало намоён шуда меистад.

Истилоҳи “ғайрихабарӣ” бошад ба он далолат мекунад, ки ин шаклҳои феъл дар ҷумла ба вазифаи ҳабар намеоянд, ки ин ҳам ба ҳусусияти асосии ҳабар муҳолифат мекунад. Бояд иброз дошт, ки ҳам сифати феълӣ ва ҳам масдар дар ҷумла ба вазифаи предикатив, яъне қисмати номии ҳабари таркибии номӣ омада метавонанд ва ҳамчунон герундия ва масдар дар таркиби ҳабарҳои феълии мураккаб дида мешаванд. Бинобар ин истифодаи истилоҳи “ғайрихабарӣ” ҳам барои шаклҳои тасрифнашавандай феъл мувофиқ намебошад. Зоро ҳамаи шаклҳои тасрифнашаванда дар ташкили ҳабарҳои таркибии номӣ ва ҳабарҳои мураккаб ба таври васеъ истифода мешаванд.

Дар таҳқиқоти назариявӣ ва амалии грамматика, ки ба соҳтори забони англисии муосир баҳшида шудаанд, тақсимкуни шаклҳои феъл ба шаҳс ва ғайришахсӣ чудо шудаанд. Истилоҳи шакли ғайришахсии феъл дар он зуҳур меёбад, ки ба таркиби феъл гуногуншаклии феълҳо дохил мешаванд ва аз доираи категорияҳои феъли одӣ берун мебароянд.

Муайянкуни шакли ғайришахсӣ ба шакли шаҳсӣ тавассути шакли ҳабарии феъл муқобил гузошта шудааст. Шаклҳои ғайришахсии феълро баъзан исмӣ, ғайрихабарӣ, ғайримасдарӣ, меноманд. Аммо, ин истилоҳот

назар ба истилоҳи ғайришахсӣ дуруст наменамояд. Истилоҳи исмӣ худи мафҳуми феълро инкор мекунад.

Истилоҳи “ғайришахсӣ” бошад фақат истифода нашудани категорияи шахс дар ин шакли феълӣ, ки яке аз хосиятҳои шаклҳои тасрифнашавандай феъл мебошад, далолат мекунад.

Дар забони англисӣ, инчунин, истилоҳоти non-finite, verbals ва verbids низ истифода мешаванд.

Забоншиноси рус В.Л. Каушанская шаклҳои тасрифнашавандай феълро бо ду истилоҳ: non-finite ва verbals номгузорӣ намудааст.

Забоншинос Л.С. Бархударов онҳоро шаклҳои ғайрихабарии феъл номида ба қатори онҳо масдар, герундия ва сифати феълиро дохил мекунад [17, с. 154].

А.И. Смирнитский бошад, дар ифода намудани шаклҳои тасрифнашавандай феъл истилоҳи “шакли исми феъл”[135]-ро истифода мекунад.

Шаклҳои тасрифнашавандай феъл аз ҷониби забоншиноси рус М.Я. Блоҳ ҳамчун “verbids” муайян шудааст. Ӯ дар китоби худ таҳти унвони “Грамматикаи назариявии забони англисӣ” шаклҳои тасрифнашавандай феълро чунин таъриф намудааст: “Verbids (шаклҳои тасрифнашавандай феъл) – шаклҳои феълие мебошанд, ки бино бар хусусиятҳои луғавӣ ва дастурии худ миёни феъл ва ҳиссаҳои номии нутқ қарор гирифтаанд. Хусусиятҳои омехтаи ин шаклҳо дар самтҳои асосии аломатҳои ҷузъи нутқ, яъне дар маънои онҳо, сохтор, мувофиқат ва вазифаҳои нахвӣ зоҳир мешаванд” [23, с. 102].

Дар заминаи таърифи мазкур суоле ба миён меояд, ки “оё шаклҳои тасрифнашавандай феълро ба қатори ҳиссаҳои номии нутқ дохил намудан мумкин аст ва ё онҳоро метавон ҳамчун ҳиссаҳои алоҳидаи нутқ муайян кард?”. Воқеан, шаклҳои тасрифнашавандай феъл дорои як қатор вижагиҳое мебошанд, ки хоси ҳиссаҳои номии нутқ буда, аммо, бо вучуди ин, онҳоро ба қатори ҳиссаҳои номии нутқ ворид кардан мумкин нест, зоро ин шаклҳои

феъл ба мисли шаклҳои тасрифшаванда, пеш аз ҳама, амалро ифода менамоянд.

Яке аз шартҳои асосии таснифи воҳидҳои луғавӣ ба ҳиссаҳои гуногуни нутқ ифодаи маъноии онҳо мебошад ва шаклҳои тасрифнашавандай феъл ифодагари амал мебошанд, ки хоси танҳо феъл мебошад.

Шаклҳои тасрифнашавандай феъл бештари мавридҳо дар ҷумла ба вазифаи он аъзои ҷумлае меояд, ки одатан хоси ҳиссаҳои нутқ мебошад, аммо онҳо, ҳамчунин, дар ҷумла дигар аъзои ҷумларо ба ҳуд вобаста менамоянд, ки хоси феъл мебошад.

Ҳамин тавр, бо назардошти ин гуфтаҳо мо наметавонем шаклҳои тасрифнашавандай феълро ба қатори ҳиссаҳои номии нутқ шомил намоем ва, ҳамчунин, онҳоро ҳамчун гурӯҳи алоҳидаи луғавӣ низ муайян карда наметавонем, зеро маънои луғавии онҳо бо маънои луғавии феъл мувофиқат менамояд. Ин гуфтаҳоро ақидаи забоншиноси рус М.Я. Блоҳ асоснок менамояд, ки менависад: “Бо вучуди қарор гирифтани шаклҳои ғайритасриии феъл миёни ҳиссаҳои номии нутқ ва феъл, маъноии асосии дастурии онҳо ифода намудани ҷараёни амал буда, вазифаи асосии наҳвии онҳо аз ба ҳуд вобаста кардани дигар аъзои ҷумла иборат мебошад” [23, с. 103].

Ҳамзамон, дар раванди таҳлили шаклҳои ғайритасриии феъл саволи “агар фарз кунем, ки шаклҳои ғайритасриии феълҳо ба таркиби феъл дохил мешаванд, пас онҳо дар низоми феълии забонҳо зернизоми маҳсуси дорои ҳусусияти сирф луғавиро ба вучуд оварда метавонанд?” Дарвоқеъ, ҳангоми таснифоти ҳиссаҳои нутқ ба зерсинфу зергурӯҳҳои дигар дар асоси категория ва вазифаҳои наҳвӣ амалӣ мегардад, яъне зергурӯҳи феълҳо бояд, дорои категорияҳои хоси феъл буда, дар ҷумла он вазифаҳоеро ичро намояд, ки ҳуди феъл дар ҷумла ичро карда метавонад. Вобаста ба ин масъала М.Я. Блоҳ қайд менамояд, ки “зернизоми низоми луғавӣ тибқи талаботи мавҷуда бояд бо дигар зернизомҳо дорои категорияи умумӣ ва вазифаи наҳвии ягона дошта бошанд” [23, с. 103].

Аммо дар шакли ғайртасрии феълҳо ҳолати мазкур мушоҳида намешавад. Шаклҳои ғайритасрифи он катгорияҳои хоси феълро пурра доро намебошанд ва, ҳамчунин, агар шаклҳои тасрифӣ дар чумла ба вазифаи хабари одӣ оянд, пас шаклҳои ғайритасрифӣ ба вазифаи як қатор аъзои чумла омада метавонанд, яъне вазифаи шаклҳои тасрифӣ ва ғайритасрифӣ дар чумла якхела намебошад. Аз ин рӯ, онҳоро на ҳамчун навъи феъл, балки ҳамчун шакли феълӣ муайян кардан мумкин аст.

Бинобар ин, ба назари бисёри аз донишмандон шаклҳои ғайришахсии феъл бо назардошли вижагиҳои умумии соҳтори забони англисии мусир ба мустаҳкамии тартиби шаклҳои ғайришахсии феъл аломат ва нишонаҳои феълӣ ва шахсӣ доранд.

Забоншиноси рус В.Л. Каушанская ба мисли Л.С. Бархударов ба қатори шаклҳои тасрифнашавандай феъл: *participle* (сифати феълӣ), *gerund* (герундия) ва *infinitive* (масдар) [68, с. 187]-ро дохил менамояд.

Бояд гуфт, ки дар забоншиносии англис таснифоти шаклҳои тасрифшавандай феъл муҳталиф мебошад.

Муҳаққиқон Д. Лич ва Я. Свартик [83] шаклҳои тасрифнашавандай феълро, асосан, иборат аз се шакл медонанд: герундия, сифтаи феълии замони ҳозира (the “–ing” *participle* // *participle I*) ва сифати феълии замони гузашта (the “–ed” *participle* // *participle II*).

Ба кадом гурӯҳи лексикӣ - грамматикӣ мансуб будани шаклҳои тасрифнашавандай феъл, яъне дақиқан ба кадом ҳиссаи нутқ таллуқ доштани онҳо ва муайян кардани он, ки оё онҳо шакли таркибии феъл ҳастанд ё ба ҳиссаҳои номии нутқ дохил мешаванд ва ҳатто ҳиссаи мустақили нутқро ташкил кардани шаклҳои тасрифнашавандай феъл, дар забонҳои мавриди назар масъалаи мавриди баҳси муҳаққиқон бοқӣ мондааст.

Вобаста ба ин, муҳаққиқон Л.С. Бархурдаров ва Д.А. Штелинг шаклҳои тасрифнашавандай феълро баррасӣ карда, онҳоро ғайрихабарӣ (ғайрипредикативӣ) номидаанд, зеро “онҳо ҳеч гоҳ дар вазифаи хабар истифода намешаванд ва бинобар ин хабарияти ҷумларо ифода намекунанд”

[17, с. 203]. Дар баробари ғайрихабарӣ буданашон, шаклҳои тасрифнашавандай феълро ғайришахсӣ низ меноманд, зоро “бар хилофи феълҳои тасрифӣ, онҳо вобаста ба шахсу шумора тасриф намешаванд” [17, с. 203].

Шаклҳои ғайритасрифии феъл аз асоси феълҳои мустақилмаъно ва ёридиҳанда (на модалӣ), феълҳои гузаранда ва ҳам монда сохтан мешаванд.

Дар забони англисии муосир шаклҳои тасрифнашавандай феъл ба худ категорияҳои феълиро қабул мекунанд, аз қабили:

- масдар тарз, замон ва намуд дорад;
- герундия тарз ва замон дорад;
- сифати феълӣ низ замону тарз дорад.

Феъли ҳол II бошад, тасриф намешавад, аз ин рӯ, категорияҳои замону намуд, шахсу шумора ва амсоли инҳо ба феъли ҳол хос нест.

Ҳамин тавр, мавҷудияти шумораи бештари категорияҳои дастуриро инфинитив доро мебошад, илова бар ин, корбурди шаклҳои анализикии инфинитив назар ба шаклҳои анализикии герундия ва сифати феълии I бештар маъмуланд.

Забоншиноси рус М.Я. Блох бошад, шаклҳои тасрифнашавандай феълро ба чор шакл ҷудо намудааст, ки миёни онҳо тафовути назаррас ба назар мерасад: инфинитив, герунд, сифати феълии замони ҳозира ва сифати феълии замони гузашта [23, с. 103-104]. Шаклҳои мазкур дорои вижагиҳои хос буда, аз ҷиҳати шакл ва ҳам аз ҷиҳати вазифаи наҳвияшон дар ҷумла фарқ мекунанд.

Боиси тазаккур аст, ки дар забоншиносии англис бо назардошти аломатҳои маънӣ ва сарфию наҳвӣ ба феъл марбут доностани шаклҳои тасрифнашавандай феъл хос аст. Бо назардошти он ки шаклҳои тасрифнашавандай феъл аввалан аз решайи феъл тасриф мешаванд, дигар аз нуқтаи назари маъношиносӣ ҳанӯз ҳам, монанди дигар шаклҳои феъл, маънои феълӣ дар онҳо дида мешавад.

Шаклҳои тасрифнашаванда аз нигоҳи сарфӣ ба феъл наздик мебошанд ва тамоми таърихи шаклҳои тасрифнашавандай англисӣ ба равиши доимии монандкуни он ба феъл анҷом меёбад. Ин раванд то имрӯз идома дошта, шакли замонӣ ва соҳти ҳамин шаклҳои тасрифнашаванда ба хати наздикшавӣ ва феъл ташаккул меёбад.

Аз нигоҳи наҳвӣ шаклҳои тасрифнашавадаи феъл хусусиятҳои худро ҳифз намуда, чуноне ки ба ҳиссаҳои ғайрифеълӣ хос мебошад, ба феъл майл мекунанд.

Ин хусусияти онҳо дар асоси феълӣ доштан, соҳтори мутобиқ ба шаклҳои хабар доштан, дар ифодакунандагии маънои хабарӣ дар алоқамандӣ бо мубтадо ва амсоли инҳо аён мегардад.

Бо назардошти гуфтаҳои боло, метавон иброз дошт, ки шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забони англисӣ, ҳарчанд аз ҷиҳати маъно ва ҳамчунин хусусиятҳо хос ба имс назид бошанд ҳам, ба гурӯҳи феълҳо дохил мешаванд.

Вобаста ба ин, забоншиноси шинохта М.А. Беляева таваҷҷуҳ зоҳир намуда, чунин қайд кардааст, ки “дар фарқият бо шаклҳои шахсии феъл, шакли ғайришахсӣ амалро бе нишон додани шахс ва шумора ифода мекунад, аз ин хотир шаклҳои тасрифнашаванда хусусиятҳои феълии худро бо хусусиятҳои дигари ҳиссаҳои нутқ мутобиқ сохта, дар ҷумла вазифаҳои наҳвии ин ҳиссаҳои нутқро иҷро менамояд” [20, с. 151].

Шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар ҷумла дар алоҳидагӣ ва ё дар таркиби ибораҳои гуногун корбурд мешаванд. “Дар ҷумла шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар алоҳидагӣ ва дар таркиби ибораҳо ва соҳторҳои хабарӣ омада метавонанд” [68, с. 188].

Бояд гуфт, ки шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар таркиби ибора ба худ мубтадо қабул намекунанд, аммо ҳамчун соҳтори хабарӣ онҳо ифода намудани иҷроқунандай амалро талаб менамоянд.

Ҳамин тавр, масдар ва герундия дар баробари категорияҳои феъл хусусиятҳои исмро низ доро мебошанд, яъне дар ҷумла метавонанд вазифаи

мубтадо, қисми исмии хабар, пуркунанда, муайянкунанда ва ҳолро (замон, макон, тарз, амал) ичро намоянд.

Сифати феълӣ дар якҷоягӣ бо хусусиятҳои феълӣ ва зарф вазифаи сифат ва зарфро ичро мекунанд, яъне дар ҷумла ҳамчун муайянкунанда ва ҳол хизмат мекунанд. Ҷӣ тавре ки В.Л. Каушанская қайд менамояд: “Шаклҳои тасрифнашавандай феъл табиати душакла дорад. Сифати феълӣ вижагиҳои феъл ва сифатро ва герундия хусусиятҳои фелро ва исмро дар худ муттаҳид месозанд” [68, с. 187].

Вобаста ба вижагиҳои сарфии шаклҳои тасрифнашавандай феъл чунин иттилоъ медиҳем, ки категорияҳои шахс ва шумора дар тартиби ин шаклҳо ба таври пурра мавҷуд нестанд.

Ин категорияҳо таркиби ками сарфӣ доранд ва он ҳам дар доираи шаклҳо шахс, вале дар ин ҷо вай ҳам аз ҷиҳати наҳвӣ, ҳам сарфӣ дастгирӣ мёёбанд (зиддияти дучонибаи шахси сеом, шумораи якум ва тартиби шакли феъли *to be*). Шаклҳои тасрифнашавандай феъл вижагии мубтадо доранд ва он ғайр аз матн ягон ифодакунанда надорад, ки мавқеи шахсро дар ин шакл аз ҳудуди грамматика берун мебарад.

Категорияи замон дар шаклҳои тасрифнашавандай феъл ба мисли шаклҳои тасрифшавандай феъл нестанд, яъне худашон ба худ таносубӣ амал ичро карданашро бо лаҷҷаи нутқ ифода карда наметавонад. Аз нуқтаи назари дигар, дар муқриса бо шаклҳои тасрифшавандай феъл, ки категорияи замони мушаҳҳас дошта, замонро дар таносуб бо замони нутқ ифода мекунанд, шаклҳои тасрифнашавандай феъл замонро умумӣ ва нисбат ба замони худи амал ифода мекунанд.

Пас бояд икрор шуд, ки замон дар шаклҳои тасрифнашавандай феъл нисбӣ буда, онҳо замонро дар доираи амали яккарата (яқдафъаина) инъикос намуда, бо такя ба замони амали аз тарафи феъли тасрифшаванда ифодаёфта маъни замонии худро пур мекунанд.

Тавре ки М.Я. Блох иброз медорад: “Тақсимоти вазифаҳое, ки ба ҳамдигар тамоман наздик нестанд, равшан нишон медиҳад, ки муқобилат

миёни шаклҳои тасрифшаванда ва тасрифнашавандай феъл категорияи маҳсуси дастуриро ташкил медиҳад. Аломати фарқунандай феълҳои тасрифшаванда ва тасрифнашаванда дар замон ва сигаи феълҳо зоҳир меёбад” [23, с. 104].

Ҳақиқатан, роҳу воситаҳои ифодаи замон ва сига дар феълҳои тасрифнашаванда аз феълҳои тасрифшаванда фарқ менамояд, яъне бо вучуди он, ки феълҳои тасрифнашаванда дорои шахс ва шумора нестданد, онҳо замони ичроиши амалро тавассути воситаҳои дастурӣ ифода карда метавонанд “Ба мисли феълҳои тасрифшаванда феълҳои тасрифнашаванда низ дорои замон ва сига мебошанд, аммо воситаҳои ифодаи замони феълҳои тасрифнашаванда аз тасрифшаванда ба куллӣ фарқ мекунад” [68, с. 187].

Дар хусуси мавҷудияти замон дар шаклҳои тасрифнавашандай феъл мутахассисони грамматикаи англис Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почептсов Г.Г. чунин қайд менамоянд, ки “категорияи замон дар шаклҳои тасрифнашавандай феъл вучуд надорад: онҳо наметавонанд амалеро дар як давраи муайян нишон диҳанд; он танҳо муносибати замони амалро бо амали хабари феълӣ нишон медиҳанд, яъне, он барои ифодаи дар як вақт вуқӯъ пазирутани амал ва ё пеш аз он сар задани амалро ифода менамоянд. Ҳамин тариқ, онҳо танҳо вақти нисбиро ифода мекунанд” [61, с. 80].

Категорияи намуд дар шакли масдарии феъл нақши равшан дорад, ки дар шакли намуди давомдор ва намуди умумӣ ифода мегардад. Дар таркиби сифати феълӣ ва герундия, ба туфайли хусусияти хоси ин шаклҳои тасрифнашавандай феъл, намуди давомнок шаклан иваз мешавад. Сифати феълӣ ва герундия дар забони англисии мусоир метавонанд намуди мутлақи давомдор дода бошанд.

Дар натиҷаи таҳлили муқоисаи вазифаҳои наҳвии шаклҳои тасрифшаванда ва тасрифнашавандай феъл муайян шуд, ки шаклҳои тасрифшавандай феъл метавонанд танҳо як вазифаро ичро намуда, дар шакли хабари одии ҷумла бошанд, шаклҳои тасрифнашаванда метавонанд як қатор мавқеъҳои наҳвири, ба истиснои вазифаҳои хабари одӣ касб намоянд. Ин

ақида бо гуфтаҳои забоншиноси рус В.Л. Каушанская асоснок мегардад, ки қайд менамояд: “Шаклҳои тасрифнашавандай феъл шахс, шумора ва сифаро ифода намекунанд. Онҳо дар чумла ба вазифаи хабар истифода намешавад” [68, с. 187].

Илова ба ин, грамматикашиносони рус Иванова И.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. чунин ақида доарнд, ки: “Дар сурате ки шаклҳои тасрифшавандай феъл танҳо як вазифаи наҳвиро ичро карда метавонанд, яъне дар чумла ба вазифаи хабари сода меоянд, шаклҳои тасрифнашаванда, ба истиснои вазифаи хабари сода, ба вазифаи як қатор аъзои чумла меоянд. Шаклҳои тасрифнашавандай феъл вобаста ба вазифаашон дар чумла ба ҳиссаҳои номии нутқ наздиканд, аммо бо вучуди ин, дар он ҳуссиятҳои хоси фел инъикос ёфтаанд” [61, с. 80].

Дар маҷмуъ, ҳамаи ин шаклҳо дар шакли номӣ зоҳир гардида, пасон дар раванди инкишофи таърихии забон ба тадриҷ ба такиби феълҳо доҳил шуда, баъзе категорияҳои феълӣ аз қабали замон ва намудро қабул намуда, шакли мағъулӣ низ ба худ касб кардаанд.

Шаклҳои тасрифшаванда ва тасрифнашавандай фел аз нуқтаи назари муносибаташон бо фоъил (соҳиби амал) низ аз нуқтаи назари грамматикий фарқ доранд. Ин муносибат дар шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар баъе аз мавридҳо аз ҷиҳати грамматикий ифода наиёбанд. Ҳангоме ки шакли тасрифнашаванда тобеи шакли тасрифшаванда шуда меояд, амали аз ҷониби шакли тасрифнашаванда ифодагардида, ба шахси мубтадо тааллуқ меёбад, ки аз ҷониби ҳиссаи нутқи ба вазифаи мубтадоомада ифода гардидааст. Ҳангоме ки шакли тасрифнашавандай феъл ба ҳайси қисми вобастаи ибораи номӣ (субстантивӣ) омада бошад, фоил ва мағъул метавонанд тавассути калимаи мушаххас ифода гардида бошанд.

Фарқунандашудани шакли тасрифнашавандай феъл дар соҳтори феълӣ ва муқобил гузоштани он ба шаклҳои шахсӣ дар навбати худ боз чанд вижагиҳои хосро дар шаклҳои исм (субстантивӣ) ва обективии ваколатҳо

доро мебошанд ва ин хусусиятҳои онҳоро ба таври намоён аз ҳамдигар дур мегардонад.

Дар забони англисӣ тамоми шаклҳои тасрифнашаванда сохторҳои хабариро мегиранд, яъне онҳо дар таркибҳое дида мешаванд, ки аз ду унсур, яке номӣ ва дигаре феълӣ таркиб ёфтаанд. Тавре ки В.Л. Каушанская зикр менамояд: “Шаклҳои тасрифнашавандаи феъл дар забони англисӣ дар таркиби сохторҳои хабарие корбаст мешаванд, ки аз ду унсур, яке номӣ: исм ва ҷонишин ва дигаре феълӣ: сифати феълӣ, герундия ё инфинитив иборат мебошад” [68, с. 187].

Шаклҳои гайрипредикативӣ ва ё худ гайрихабарии феъл ба таркиби ибораҳои гуногун ҳамчун ҷузъҳои вобаста дохил мешаванд: масдар ва герундия дар таркиби ибораҳои феълӣ, исмӣ ва сифатӣ истифода шуда, корбурди сифати феълӣ дар феълӣ ва исмӣ ба назар мерасад. Бояд гуфт, ки сифати феълӣ дар сохтани ибораҳои сифатӣ корбаст намешавад, зеро дар онҳо баъзе ҳоссиятҳои сифат инъикос ёфтаанд.

Дар забони англисӣ калима, ибора ва ҷумлаҳо ба шаклҳои тасрифнашавандаи феъл вобаст мешаванд, ки дар шакли пуркунанда ва ё ҳол мебошанд. Чунин хусусияти вобастакуни ҳиссаҳои дигари нутқ аз шакли тасрифнашавандаи феъл будани масдар, сифати феълӣ ва герундия шаҳодат медиҳад.

Ибораҳое, ки тавассути вобастакуни ҳиссаҳои нутқ бо шаклҳои тасрифнашавандаи феъл сохта шудаанд, ҳамчун ибораҳои масдарӣ, герундиалӣ ё сифати феълӣ маъмул мебошанд: To understand the task clearly... Understanding the task clearly... Not knowing what it is... “Мансубияти калимаҳои дорои пасванди -ing ба низоми феъл баъзан баҳсталаб мебошад, зеро хусусияти феълии чунин калимаҳо дар сурати якҷоя корбаст шудани онҳо бо дигар ҳиссаҳои нутқ возех зоҳир меёбад. Махсусан, корбасти пасванди мазкур дар таркиби герундияҳо ҳангоми истеъмол гаштани герундия бо дигар ҳиссаҳои нутқ вижагиҳои феълии он зоҳир меёбад.

Дар ташаккули ибораҳои масдарӣ, герундиалӣ ва сифати феълӣ хусусиятҳои умумӣ ба назар мерасанд. Ҳангоми дар вазифаи ҳол кор фармудани онҳо бо калимаҳои ёридиҳанда якҷоя шуда метавонанд: “герундий бо пешванд, масдар ва сифати феълӣ бо пайвандакҳо” [18, с. 206].

Ҳиссачаи инкории “not” (ё зарфи ҳеч гоҳ) ҳамеша пеш аз ин ибораҳо меояд, яъне он бевосита пеш аз масдар, сифати феълӣ ё герундия гузошта мешавад. Бояд тазаккур дод, ки дар сурати мавҷудияти феъли ёридиҳанда ҳиссачаи инкории “not”, чун қоида, пас аз он мавқеъ мегирад.

Муносибат бо ичроқунандай амал дар шаклҳои тасрифнашавандай феъл нисбат ба шаклҳои тасрифшаванд фарқ мекунад ва баъзан ин таносуб ифодаи дастуриро умуман қабул намекунад. Агар шакли тасрифнашавандай феъл ба шакли феълии дигар тобеъ бошад (одатан предикатив, яъне хабар), пас, чун қоида, амали бо шакли тасрифнашавандай феъл ифодаёфта ба шахс ё предмете вобаста аст, ки бо мубтадо ифода ёфтааст.

Дар бобати шакли тасрифнашавандай феъл, яъне масдар ё герундий ҷузъи вобастаи ибораи сифатӣ бошад, пас фоил ва мағъули амали ифодагардида бо шахс ё ашёи аз ҷониби мубтадо ифодагардида алоқаи маънӣ пайдо мекунад.

Аммо агар масдар қисмати таркибии ибораи исмӣ шуда омада бошад, вобаста ба алоқаи маънӣ фоили феъли маънӣ метавонад метавонад муайянкунанда шуда бошад.

Ичроқунандай амал агар тавассути яке аз шаклҳои тасрифнашавандай феъл ифода шуда бошад, метавонад дар ҷумла бо ҷонишини соҳибӣ, нафсӣ-таъкидӣ ё ягон ҷонишини дигар ифода гардад.

Аксари забоншиносон шаклҳои тасрифнашавандай феълро дар забони англисӣ вобаста ба хусусиятҳои сохторию маънӣ ва вазифаҳои синтаксисиашон ба феъл марбут донистаанд. “Аз нигоҳи морфологӣ шаклҳои тасрифнашавандай феъл ба феъл майл доранд. Ҳамзамон, тамоми таърихи шаклҳои тасрифнашавандай феъли забони англисӣ аз ҷараёни доимии мушабехшавии онҳо бо феъл иборат мебошад” [19, с. 138-139].

Ба андешаи забоншинос М.А. Беляева шаклҳои тасрифнашавандай феъл амалро бидуни нишон додани шахс ва шумора ифода карда, дар навбати дигар онҳо наметавонанд вазифаи хабарро дар чумла ичро намоянд.

Дар навбати дигар шаклҳои тасрифнашавандай феъл вижагиҳои худро бо қоидаҳои дигари ҳиссаҳои нутқ якҷоя карда, вазифаи синтаксисии ин ҳиссаҳои нутқро дар чумла низ ифода карда метавонанд.

Дар маҷмуъ, масдар ва герундий вижагиҳои феълро бо ҳусусиятҳои исм пайваст менамоянд ва онҳо метавонанд дар чумла ҳамчун мубтадо, қисми номии хабар, пуркунанда, муайянкунанда ва ҳол низ мавриди истифода қарор гиранд, чунончӣ “Сифати феълӣ ҳусусиятҳои феълро бо ҳусусиятҳои сифат ва зарф пайваст намуда, вазифаи сифат ва зарфро ичро мекунад, яъне дар чумла ба вазифаи муайянкунанда ва ҳол меояд” [20, с. 151].

Категорияҳои мазкур системаи морфологии нокифояро доро мебошанд. Инчунин, қайд шудааст, ки “шаклҳои тасрифнашавандай феъл ҳусусияти субъективӣ доранд, аммо онҳо ягон изҳоркунанда ба ғайр аз мазмун надоранд, ки маънои шахсро дар ин шаклҳо аз ҳудуди грамматика берун кунад” [34, с. 139-140].

Ҳамин тавр, шаклҳои тасрифнашавандай феъл категорияи замон надоранд, яъне худ ба худ амали ифодакардаашонро наметавонанд ба лаҳзаи нутқ муайян кунанд. Аммо бар хилофи шаклҳои тасрифшаванда, ки вақтро вобаста ба лаҳзаи нутқ ифода мекунанд, шаклҳои тасрифнашаванда вақтро вобаста ба лаҳзаи амал, ки бо феъли тасрифнашаванда баён гардидааст, ифода мекунанд.

Дар маҷмуъ, вақт тавассути шаклҳои тасрифнашавандай феъл ифода гардида, маънои нисбӣ дорад, яъне шаклҳои тасрифнашаванда одатан амалро ҳамчун баробар ё муқаддам нисбат ба амале, ки бо феъл дар шакли шахсӣ изҳор гардидааст, ифода мекунад.

Ба мисли шаклҳои тасрифшаванда, шаклҳои тасрифнашавандай феъл тарзи фоил ва мафъул доранд. Дар шаклҳои мафъул ҷараёни минбаъдаи ба

феъл табдилёбии шаклҳои тасрифнашаванда дида мешавад, шаклҳои давомдори мафъул дар масдар ба вучуд меоянд.

Категорияҳои грамматикии феълро, ки шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забони англисӣ хосанд, метавон шакли зерини онро дар ҷадвали 1 тасавур кард:

### Ҷадвали 1. Категорияҳои грамматикии феъл

| Замон        | Тарз (мафъул, фоил) | Намуд  |
|--------------|---------------------|--------|
| Масдар       | Масдар              | Масдар |
| Герундия     | Герундия            | -      |
| Сифати феълӣ | Сифати феълӣ        | -      |

Шаклҳои тасрифшаванда ва тасрифнашавандай феъл дар муносибат ба ичрокунандай амал фарқ мекунанд.

Ин қаробат ва иртибот дар шаклҳои тасрифнашаванда баъзан ифодай грамматикиро ба худ намегиранд ва агар шакли тасрифнашаванда бо дигар шакли феъл, яъне ҳабар тобеъ шуда бошад, пас амали тавассути феълҳои бешаҳс ифодагардида ба он шаҳс ё предмете пайваст аст, ки вазифаи мубтадоро ичро мекунад.

Дар навбати дигар агар шакли тасрифнашаванда (масдар ва герундий) ҷузъи тобеи ибораи сифатӣ маҳсуб ёбад, пас ичрокунанда ва объекти амал метавонад предмети бо мубтадоро ифода кунад.

Илова бар ин, дар ҳолате, ки шакли тасрифнашаванда шамчун ҷузъи тобеи ибораи исмӣ корбурд гардад, пас дар ин ҳолат ичрокунанда ва объекти амал метавонад қалимаи муайянкунанда низ бошад.

Дар ҳолати корбурди мустақилонаи шаклҳои тасрифнашаванда амалеро, ки онҳо ифода менамоянд, метавонад ба шаҳс ё предмети муайян вобаста набошад, балки метавонад умуман ва доимо корбурд гардад.

Муносибати шаклҳои тасрифнашавандай феълро метавон дар ин шакл низ дар ҷадвали 2 мушоҳидада намуд:

## Чадвали 2. Муносибати шаклҳои тасрифнашавандай феъл

| Номӣ   | Сифатӣ   |
|--------|----------|
| Масдар | Герундия |

Дар натиҷаи омӯзишу баррасӣ муайян шуд, ки фарқият миёни герундий ва сифати феълӣ, нисбати тафовути байни герундия ва масдар зиёд ба ҷамши мерасад.

Инчунин, дар ин ҳусус забоншинос А.И. Смирнитский чунин таъкид намудааст, ки “якъо кардани герундий ва сифати феълӣ зери як ном «шакли-*ing*» нодуруст аст, зоро дар ҳақиқат ин шаклҳо падидаҳои тамоман гуногунро ифода мекунанд” [135].

Илова бар ин, ҳам вижагиҳои номӣ ва ҳам ҳусусиятҳои сифатӣ дар ҳарду шакл дида мешавад: аз як тараф инфинитив ва масдар аз тарафи дигар сифати феълӣ ва феъли ҳол. Оид ба ин нукта муҳақиқ А.И. Смирнитский қайд кардааст, ки “ҳусусияти номӣ дар герундия нисбат ба масдар бештар аён мебошад” [135].

Ин аст, ки герундий дар забон метавонад дар нутқ тавассути пешоянд пурра карда шавад.

Ҳамчунин, қайд кардан ба маврид аст, ки пайвастшавӣ бо пешоянд ҳусусияти хоси ташкилёбии табиати исмӣ мебошад. Масалан, “*I was surprised at his saying that* – Ман дар ҳайрат мондам, ки вай инро гӯфт ва *I was surprised at his words* – Ман аз суханони ӯ дар ҳайрат мондам”.

Инчунин, масдар бар хилоғи герундий ба пешоянҷо пайваст шуда наметавонад: *to* бо масдар ҳамчун пешоянд корбурд намешавад, акнун дар ин маврид он пешоянд ҳиссача мебошад ва маънои аввалай ҳудро гум кардааст. Ба ғайр аз ин, А.И. Смирнитский бо ақидаи баязе муҳақиқон розӣ нест. Ба ақидаи ӯ масдар метавонад бо пешоянди *about* истифода шавад [135], масалан, *I was about to go there* – Ман барои рафтан ба онҷо тайёр будам, зоро *about* дар мисоли мазкур на ҳамчун пешоянд балки ҳамчун зарф бо феъли *be* пайваст шуда, воҳиди фразеологиро ташкил менамояд.

Дар қиёс бо масдар, моддӣ будани герундий боз бо он таъкид мегардад, ки бо герундия ичрокунандай амал ба воситаи исм дар шакли падежи соҳибӣ ё ҷонишини соҳибӣ ифода карда мешавад, ки ҳамчун муайянкунанда ба герундия иштирок меқунад. Масалан: *I was surprised at the teacher's saying that* – Ман дар ҳайрат мондам, ки муаллим инро гуфт; *I was surprised at his saying that* – Ман дар ҳайрат мондам, ки вай инро гуфт.

Дар мисолҳои мазкур герундия ҳамчун асоси марказӣ на танҳо барои *that*, балки барои *his* ва *teacher's* низ хизмат меқунад.

Дар қиёс ба герундия, пеш аз масдар ичрокунандай амал ё бо исм дар падежи умумӣ ё тавассути ҷонишин дар падежи объективӣ ифода мешавад, масалан: *I saw the boy run* – Ман дидам, ки чӣ хел писарбача медавид, *she had heard him sneeze...* – вай дид, ки ӯ чӣ тавр атса зад.

Дар мисолҳои мазкур қалимаҳои *boy* ва *him* дар ин ҷо бештар мустақилона дар муносибат бо масдар иштирок меқунад, назар ба *his* «аз они вай», *teacher's* «аз муаллим» дар муносибат бо герундия дар мисолҳои дар боло овардашуда: қалимаи нишондодашуда, ба мисли ҳуди масдар, аз ҳабар вобаста аст ва бо он бевосита алоқаи дастурӣ дорад: *She had heard him sneeze*. Ба таври дигар ғӯем дар мавриде, ки дар *I was surprised at his saying that* қалимаи *his* ва *surprised* ба ҳеч ваҷҳ ба яқдигар пайваст намешаванд, дар мавриди *she had heard him sneeze* қалимаҳои *him* ва *had heard*, дар алоқаи наздики дастурӣ воқеъ мебошанд.

Хусусияти гуногуни нишондодани ичрокунандай амал пеш аз масдар ва герундий, инчунин, дар ҳақиқат бештар субстантивӣ будани герундийро нисбат ба масдар таъкид меқунад.

Дар асоси омӯзишу баррасии маводди фаровон маълум гардид, ки шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои мавриди муқоиса нисбат ба дигар шаклҳои феъл аз нуқтаи назари наҳвӣ мавриди истифодаашон камтар мебошад, ки ин падида дар зербоби мазкур бо овардани мисолҳои мушаххас асоснок карда шудааст.

### **1.3.Баррасии адабиёти илмӣ роҷеъ ба шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ**

Феъл категорияи марказии забон маҳсуб ёфта, шаклу вазифаҳои асосии дигар категорияҳои дастуриро аз худ намуда, асосан вазъияту ҳолат ва амали ашёро ифода менамояд.

Тавре ки қаблан зикр гардида буд, феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ тасрифшаванда ва тасрифнашаванда мешаванд.

Омӯзиши ҷанбаҳои гуногуни ин ҳиссаи мустақилмаъни нутқ диққати олимону забоншиносони зиёдро ба худ ҷалб намудааст.

Як қатор забоншиносони маъруф, аз қабили Л.С. Бархударов [1975], А.С. Бодренкова [1955], Е. Гапова [1988], Ф.А. Исаева [1981], И.И. Ковалева [1987], Н.Ф. Крашенинина [1970], М.М. Лейкина [1958], В.Л. Луговская [1958], Нехай [1985] ва дигарон як қатор масоили назариявию амалии феъл, хусусан, шаклҳои тасрифшаванда ва тасрифнашавандай онро таҳқиқ намудаанд.

Дар забоншиносии муосир як қатор асарҳое мавҷуданд, ки дар онҳо масъалаҳои назариявӣ ва амалии забони англисӣ таҳқиқ гардидаанд. Аз қабили асарҳои маъруфи грамматикашиносон М.Я. Блох [2000], И.П. Иванова [1985], В.Л. Каушанская [1973], К.Н. Качалова [2000] ва дигарон ба таҳлилу баррасии масоили назариявию амалии сарфу наҳви забони англисӣ баҳшида шудаанд

Дар китобҳои дарсии грамматикаи забони англисӣ шаклҳои тасрифии феъл ба пуррагӣ таҳлил гардида, дар хусуси шаклҳои тасрифнашавандай феъл маълумоти камтар пешниҳод гардидааст. Аксари грамматикаҳо таркиби устувори феълҳоро бо мағҳум ва герундийҳо бидуни шарҳи сабаби пайдоиши ин таркибҳо пешниҳод мекунанд.

Имрӯзҳо, бо рушди босуботи ҳамкориҳо зарурати омӯзиши забонҳои хориҷӣ рӯз аз рӯз зиёд шуда истодааст, ки талаботро ба мутахассисоне, ки забонҳои хориҷиро хуб медонанд меафзояд.

Дар раванди таълими забони англисӣ шаклҳои тасрифшаванда ва тасрифнашавандай он қисми муҳими барномаи таълимиро ташкил медиҳанд, зоро асоси грамматикаи ҳар як забон феъл маҳсуб меёбад.

Илова бар ин, дарк ва корбурди шаклҳои тасрифнашавандай феъл назар ба шаклҳои тасрифшаванда хеле душвор мебошад. Дар амал истифода намудани шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар нутқ маҳорати маҳсус ва дарки тафовути маъноии онҳоро тақозо мекунад. Шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар баязе мавридҳое, ба як вазифа истифода мешаванд, ки дар худудгузорӣ миёни онҳо мушкилоти хоссаро эҷод менамояд.

Омӯзиши робитаҳои категорияҳои ҳиссаҳои нутқ дар грамматика аллакай таърихи муайян дошта, дар як қатор асарҳо инъикос ёфтааст, ки асоси онҳоро мулоҳизоти маълум дар бораи мавҷуд набудани маъноҳои дастурии соф, ки дар амалисозии онҳо аз таъсири мутақобилаи байникатегориявӣ озод мебошанд ва дарки нокифоя будани тавсифи анъанавии «мустақил» барои тавсифи муносиби категорияҳои дастурӣ ташкил медиҳад.

Категорияе, ки аз вазъият, берун аз муҳити забонӣ ва гуфторӣ чудо шудааст, «он ҳамеша ба маънои маъмул «дастгоҳи»-и сунъӣ мебошад, ки дар натиҷаи татбиқи расмиёти таҳлили забонӣ ба даст омадааст» [71, с. 121].

Дар бештари мавридҳо категорияҳои забонӣ дар натиҷаи таъсири мутақобилаашон бо маънои луғавӣ ва ё дигар категорияҳои дастурии ҳиссаҳои нутқ муайян карда мешаванд.

Ҳамчунин, дар муайян кардан вазифаҳои категорияҳои забонӣ нақши маъноҳои луғавӣ ва категорияҳои дастурии ҳиссаҳои нутқе муҳим арзёбӣ мегарданд, ки дар таркиби чумла дохил мешаванд, зоро семантикаи дохилии дастурии чумла «соҳтори робитаи байниҳамдигариро дар низоми чумла ифода мекунад». Дар ин соҳтор ҳар як узви чумла мавқеи маҳсусеро ишғол менамоянд [81, с. 118]. Дар натиҷа маҷмуи категорияҳои сарфӣ ва наҳвӣ, дастурӣ ва луғавии ба ҳамдигар мутақобил пайдо мешаванд [146].

Таъсири мутақобилаи категорияҳои дастуриро баррасӣ намуда, забоншинос В.Г. Адмони “ду навъи онҳоро муайян намудааст: категорияҳои сарфӣ ва наҳвӣ, ки онҳо баробармаъно ва баробарарзиш буда, дар натиҷаи ба ҳам пайвастан ва ба ҳамдигар таъсир расонидан, яқдигарро пурра ва мукаммал менамоянд” [3, с. 66].

Барҳӯрди категорияҳои алоҳидаи дастуриро, аз қабили категорияҳои замон ва сифа, замон ва намуд аз ҷониби Д. Лайонз мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст [80, с. 327-330].

Забоншинос Р. Якобсон категорияҳои феълро таҳлил намуда, иброз медорад, ки категориҳои намуд, замон, тарз ва сифаи феъл ба ҳам мувофиқат мекунанд [155, с. 192].

Забоншинос В.Н. Яртсева бар он ақидааст, ки категорияҳои дастурӣ ба ҳам чунон зич алоқаманданд, ки “дар натиҷаи тағйир ёфтани яке аз онҳо, тамоми ин категорияҳои дастурӣ аз нав гурӯҳбандӣ мешаванд” [156].

Ҳамин тавр, масълаи мавҷудияти робитаи таъсири мутақобилаи категориҳои дастурӣ дар доираи забонҳои алоҳида мавриди пажуҳиши амиқ қарор гирифта, қариб тамоми ҷанбаҳои онҳо таҳлилу баррасӣ гардидаанд. Аммо омӯзиши муқоисавии шаклҳои тасрифнашавандай феъл ва роҳу воистаҳои ифода онҳо дар як забон ва интиқоли онҳо ба дигар забон масъалаест, ки то ба имрӯз ҳалталаб боқӣ мондааст.

Омӯзиши муқоисавӣ барои муайян кардани ва тавсифи хусусиятҳои умумӣ ва хусусӣ дар дохили як забон ва ҳам дар доираи забонҳои гуногун истифода мешавад. Бештар омӯзиши муқоисавии забонҳо барои тавсифи як забон тавассути муқоисаи мунтазами он бо забони дигар бо мақсади равшан кардани хусусияти он ба роҳ монда мешавад.

Омӯзиши муқоисавии забонҳо бо принципҳои умумии таҳқиқоти типологии онҳо алоқаманд аст.

Таҳлилу баррасии муқоисаи шаклҳои тасрифнашавандай феъл барои муайян намудани хусусиятҳои умумӣ ва хоси онҳо дар доираи забонҳои

гуногуннисом күмак карда, муқаррар намудани ин вижагиҳо як қатор мушкилотро дар раванди омӯзиши онҳо бартараф мекунад.

Бояд гуфт, ки дар забоншиносии мусир шаклҳои тасрифнашавандаи феъли забони тоҷикӣ ба забон англисӣ дар алоҳидагӣ омӯхта нашудааст. Дар забоншиносии мусир як қатор ҷанбаҳои феъли забони тоҷикӣ дар муқоиса бо забони тоҷикӣ омӯхта шудаанд. Аз ҷумла, муҳаққиқи тоҷик Расулов Г.Н. ҷанбаҳои муҳталифи феълро дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар доираи кори таҳқиқотии худ “Тавсифи маънӣ-дастурии феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ” [118] мавриди омӯзишу баррасӣ қарор дода, вижагиҳои луғавию маънӣ ва дастурии феълҳои тасрифшаванда ва тасрифнашавандаро таҳқиқ карда, категорияҳои дастурии онҳоро муайян намудааст.

Муҳаққиқи мазкур муайян кардааст, ки феъл муносибати байнини предмету ҳодисаҳоеро, ки дар олами моддӣ мавҷуданд, дар шакли ҳусусиятҳои серҳаракатии онҳо номбар мекунад. Ба ҳар як синфи ашё дар ҷаҳони моддӣ маҷмуи муайяни амалҳо ва ҳолатҳо дода мешавад. Ҳар як категорияи амал ва ҳолат ҳусусиятҳои хоси худро дорад, ки дар шуuri фард дар шакли мағҳум ифода меёбад. Ин мағҳумҳо асоси маънои феълро ташкил медиҳанд. Ҷиҳати мазмунии маънои феъл аз мазмуни мағҳум бойтар аст, зеро дар ин ҷо омили инсонӣ мавҷуд аст.

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ низоми феълӣ аз рӯйи ҳусусиятҳои маънӣ ва вазифаашон дар ҷумла ба муситақилмаъно ва ёридиҳанда тақсим мешавад. Шумораи категорияи феълҳои ёрирасон дар забони тоҷикӣ нисбат ба забони англисӣ бойтар аст. Дар забони англисӣ ҷаҳор шакли тасрифнашавадаи феъл вучуд дорад ва дар тоҷикӣ се шакли тасрифнашавандаи он вучуд дорад. Дар забони тоҷикӣ герундий вучуд надорад.

Ҳамчунин, шаклҳои тасрифнашавандаи феъли забони тоҷикӣ дар муқоиса бо забони форсӣ аз ҷониби забоншинос Абдураҳмонов Усмонқул таҳқиқ гардидааст. Ӯ дар диссертатсияи худ таҳти унвони “Шаклҳои ғайриشاҳсии феъл дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ (дар муқоиса бо забони

форсӣ)” масдар, сифати феълӣ ва феъли ҳоли забони тоҷикиро дар муқоиса бо забони форсӣ омӯхта, ба хулосае омадааст, ки ташаккули низоми шаклҳои феълии ғайришахсӣ дар ду забони ба ҳам наздик: тоҷикӣ ва форсӣ бо шабоҳати соҳторҳои дастурии онҳо дар маҷмуъ муайян карда мешавад, ки ба баромади муштарак, инкишофи ягонаи чандинасра ва мавҷудияти мероси умумии адабии классикӣ асос ёфтааст.

Азбаски низоми дастурии ҳарду забон хеле монанданд, фарқиятҳои байнӣ онҳо дар назари аввал ноҷиз ба назар мерасанд. Ин комилан фаҳмо аст, агар мо ба назар гирем, ки “забонҳо ҳар қадар ба ҳам монанд бошанд, муайян кардани фарқиятҳои бунёдии онҳо ҳамон қадар мушкилтар мешавад”.

Таҳқиқи шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар доираи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар алоҳидагӣ низ баррасӣ шудаанд. Муҳаққиқи тоҷик Ибрегимова Р.А. дар диссертасияи номзадии худ таҳти унвони “Сифати феълӣ дар забони тоҷикӣ ва англисӣ ”сифати феълиро баррасӣ намудааст.

Муҳаққиқони дигари тоҷик Атаева Ҳ.Ғ. ва Алимухамедова Н.Т. яке аз ҳуссуиятҳои сифати феълӣ, яъне ба исм гузаштани онро дар забони тоҷикӣ ва роҳҳои интиқоли онҳоро ба забони англисӣ дар доираи як мақола таҳти унвони “Ба исм гузаштани сифати феълӣ дар забони тоҷикӣ ва муодилҳои англисии он” мавриди омӯзиш қарор додаанд.

Муҳаққиқон Ҳ.Ғ. Атаева ва Н.Т. Алимухамедова ба исм гузаштани сифати феълиро ҳамчун яке аз мураккабтарин ҳодисаҳои дастурии забонҳои англисию тоҷикӣ муайян намудаанд. Инчунин, забоншиносони мазкур мушахҳас карданд, ки ки дар забони англисӣ ду замони сифати феълӣ, яъне ҳозира ва гузашта мавҷуд буда, ин ҳолат дар забони тоҷикӣ бошад, сифатҳои феълии замони гузашта, ҳозира, ҳозира-оянда, ҳозираи муайян ва оянда мушоҳида мешавад. Маъмулан, дар забони тоҷикӣ сифатҳои феълӣ ҳамаи ҳуссуиятҳои исм, аз ҷумла шумора, артикли муайяниу номуайянӣ, пешоянду пасоянд қабул ва вазифаҳои синтаксисии онро адо мекунанд. Ба сифатҳои феълии I ва II-и забони англисӣ тарзҳои

мухталифи субстантиватсия хос аст. Сифати феълии II-и забони англисӣ асосан бо тарзҳои гуногун ба исм мегузарад.

Сарфи назар аз корҳои анҷомёфта дар самти омӯзиши муқоисавии феъл ва категорияҳои дастурии он, як қатор ҷанбаҳои он ҳалталаб боқӣ меондаанд, ки пажӯҳи амиқу ҳамаҷонибари тақозо менамоянд.

### **Хулосаи боби якум**

Аз навишти боби якуми рисола чунин хулосабарорӣ намудем:

1. Шаклҳои тасрифнашавандай феъл масдар, сифати феълӣ ва феъли ҳолро забоншиносони барчаста, ба мисли Л.С.Бархурдаров, А. Смирнитский, В.Л. Каушанская, Качалова К.Н., И.П. Иванова ва дигарон мавриди омӯзишу пажуҳиш қарор дода, дар робита ба ин мавзуъ андешаҳои ҷолибро баён намудаанд.

2. Гарчанде, дар забоншиносии тоҷик таҳлили муқоисавии баъзе аз шаклҳои тасрифшавандай феъл, ба монанди таҳлили муқоисавии сифати феълӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба назар расад ҳам, аммо муқоисаи ҳама шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар якҷоягӣ дар доираи як кори диссертационӣ ба мушоҳида намерасанд ва масъалаҳои ҳалталаби он баррасӣ нагардида, бештари ҷанбаҳои онҳо то ба имрӯз таҳқиқталаб боқӣ мондаанд.

3. Ҳангоми таҳлили мавод сабит намудем, ки сарфи назар аз мавҷудияти таҳқиқоти анҷомпазируфта марбут ба феъл ва шаклҳои тасрифшаванда ва тасрифнашавандай он, инчунин, дар низоми феълҳои забони тоҷикӣ ва англисӣ нозукиҳое вуҷуд доранд, ки аксарияти онҳо дар пажуҳишҳои дар боло зикр гардида дарҷ нагардидаанд, аз ин лиҳоз таҳқиқоти мазкур метавонад дар муайян кардани тафовуту монандиҳои шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ, ки то ба имрӯз барои забономӯзон душворӣ пеш меоранд, мусоидат менамояд.

4. Бо далелҳо ошкор соҳтем, ки бештари фикру андешаҳои олимон роҷеъ ба шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дар робита бо категорияҳои замон, шахс ва шумора баён гардиданд. Ошкор

гардидааст, ки дар забони тоҷикӣ ва англисӣ замонҳо тавассути феълҳои ёридиҳанда ва пасвандҳои гуногун ифода меёбанд. Дар забони тоҷикӣ нақши бандакҳо ва пешвандҳо низ бориз мебошад, ки ҳолати мазкур дар забони тоҷикӣ ба назар намерасад.

5. Дар такя ба фикру андешаҳои олимон, муайян гардид, ки шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои тоҷикӣ англисӣ вобаста ба шахсу шумора якранг тасриф намешаванд, ки ин падидаро ҳамчун хусусияти фақунандай онҳо метавон зикр намуд.

6. Вижагиҳо хос дар теъдод ва навъи шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои муқоисашванда зоҳир меёбад. Дар забони тоҷикӣ се шакли чунин феълҳо: масдар, сифати феълӣ ва феъли ҳол ба назар мерасад.

Дар забони англисӣ бошад, фикру ақидаи забоншиносон дар хусуси таснифоти онҳо муҳталиф мебошад. Асосан, се шакли тасрифнашаванда: масдар, сифати феълӣ ва герундия дар забони англисӣ муайян шудааст.

## **БОБИ П. ХУСУСИЯТХОИ СОХТОРЙ-СЕМАНТИКИИ МАСДАР ВА МАВ҆ЕИ ОН ДАР ЗАБОНХОИ МУ҆КОИСАШАВАНДА**

### **2.1. Масдар ҳамчун шакли ибтидоии феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ**

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ масдар ҳамчун шакли ибтидоии феъл баромад намуда, номи амал (*гуфтан-to say, давидан-to run, дидан-to see, навиштан-to write, кор кардан-to work, шунидан-to listen, пешвоз гирифтан-to meet*) ва ҳолатро ҳамчун равиш (*хобидан-to sleep, гаштан-to walk, сабзидан-to grow, дӯст доштан-to love*) ифода мекунад. Ҳамчунин, дар баробари шакли ибтидоии феъл масдар шакли тасрифнашавандай феъл маҳсуб меёбад. Мавриди зикр аст, ки масдар дар сохтори забон замон, шахсу шумора ва сигаро ифода наменамояд.

Ҳамзамон, масдар бо назардошти қоидаҳои дастурӣ ва вижагиҳои луғавии худ дорои алломатҳои феъл ва исм низ буда метавонад. Ҷӣ тавре ки маълум аст, баъзе аз исмҳо низ маънои амалро ифода менамоянд, чунончӣ (*омӯзиши – study, қӯшиши – attempt, азназаргузаронӣ – check, гуфтугӯ – talk*), дар баробари ин миёни исм ва феълтафовути калон ба назар мерасад: агар дар феъл амал ҳамчун равиш корбурд гардад, дар исм бошад, амал маънои предметро қасб кардааст.

Ҳамчунин, масдар дар забон шакли номии феъл буда, онро исм ва феъл ҳам меноманд.

Зимни омӯзиши мавод маълум гардид, ки як зумра забоншиносон шакли асосии масдарро ба забони қадимаи эронӣ қаробат додаанд. Инчунин, “дар ибтидо масдар бо пасванди – **taen** (В.С. Растворгугева онро бандак гуфтааст) ва – **dan** сохта мешудааст, ки ба тоҷикии - **тан** (баъд аз ҳамсадоҳои бечаранг) ва – **дан** (баъд аз ҳамсадои ҷаравнок ва садонокҳо) баробар аст” [117, с. 124]. “Аммо дар забони англисӣ хусусияти фарқунандай масдар ба воситай ҳиссачаи – *to* ифода меёбад: “*The world may not like to see these ideas dissevered, for it has been accustomed to blend them*” [202, с. 3].

Аз мисоли мазкур бармеояд, ки масдар дар забони англисӣ, асосан, дар якҷоягӣ бо ҳиссачаи – *to* истеъмол мегардад.

Ҷӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст, забон ҳамеша дар ҳоли инкишоф қарор дорад. Дар ин замана масдар решай асосии фаҳмиши худро бо назардошли икишофи забон аз даст дода, имрӯз ба як воҳиди бемаъно табдил ёфтааст.

Инчунин, дар ин раванд сифати феълии замони гузашта низ пайдо шуда, он бо ҳамсадоҳои д ва т ба охир мерасиданд ва дигар шаклҳои замони гузашта аз онҳо соҳта мешуданд. Аз ҷумла, аз пасвандҳои – **tan** ва – **dan** овозҳои ҳамсадо ба асоси калима нисбат дошта, аз он танҳо – **ан** боқӣ мондааст: *рафтан – to go, гуфтан – to say, намудан – to carry out, кардан – to do.*

Маълум аст, ки навъи ибора вобаста ба калимаи асосӣ ва хелҳои он муайян карда мешавад ва дар заминаи ҳамин қоида бунёди ибораҳои масдариро низ масдар ишғол менамояд.

Дар робита ба ин нукта муҳаққиқони шинохта В.С. Растворгуева ва А.А. Керимова дар китоби «Низоми феъли тоҷикӣ» як усули тарзи баёни масдарро дар «Доҳунда»-и Садриддин Айнӣ муайян карда, чунин қайд намудаанд, ки “он танҳо хоси қалами ӯст, зоро дар осори дигар адібон дучор наомадаанд: *гӯсфандон дар хоби ноз; бузголагон дар таку тоз; чӯпонбачагон дар давидан; оҳубаррагон дар рамидан – хулоса, ҳаркас, ҳарҷиз ва ҳамаи табиат дар олами худ хурсанд ва шодмон буд.* Ин ҷо бе феъли ёвар ифода ёфтани масдар дар назар дошта шудааст” [117117, с. 124].

Инчунин, ба ғайр аз он, ки масдар бо ҳусусияти феълӣ ва номии худ ба воситаҳои гуногуни алоқа, бандаки изоғӣ, феълҳои ёридиҳанда, пешоянду пасвандҳо, тартиби калима, ҳиссаҳои гуногуни нутқ тобеъ аст, ин навъи ибора дар забони тоҷикӣ, маҳсусан, дар ҳолати бо алоқаи вобастагӣ (алоқаи пешояндиву пасояндӣ) соҳташуда сермаҳсул аст. Дар робита ба ин пешояндҳову пасояндҳо таҷассумгари соҳторию маънӣ ва дастурии ин

навъи алоқа ба шумор рафта, дар онҳо ҷузъи тобеъ пеш аз масдар чой дода шудааст.

Чунин ибораҳо дар забони тоҷикӣ хеле зиёд ва фаровон корбурд мебошанд ва табиист, ки дар асарҳои бадеъ низ ҷойгоҳи хосса доранд. Зимни тартиби ибораҳои масдарии вобастагӣ асосан пешояндҳо фаъоланд, ҷунонҷӣ: пешояндҳои, аз – from, бе – without, ба – to, бо – with, by, барои – for, of, дар – in, into ба ҷузъи тобеи ибора ҷой гирифта, тобишҳои маъноиву сохтории муҳталифро ифода менамоянд. Ҳамзамон, дар таркиби ибораҳои масдарӣ пешояндҳо барои алоқаманд намудани ду калимаи мустақил ва нишон додани муносибати маъноии онҳо низ қӯмак менамоянд.

Ба ақидаи К.Н. Качалова нишонаи расмии масдар ҳиссачаи *to* мебошад, ки маънои маҳсуси худро надорад ва зада намегирад. Аммо ҳиссачаи *to* дар баъзе мавридҳо пеш аз масдар меафтад [69, с. 240].

Ҳиссачаи *to* чунин талафғуз мешавад: 1) [tə] пеш аз феълҳое, ки бо овози ҳамсадо оғоз мешаванд: to read [tə 'ri:d]; 2) [tʊ] пеш аз феълҳое, ки бо садонок сар мешаванд: to eat [tə 'i:t].

Ҳиссачаи *to* одатан бевосита пеш аз масдар меояд. Ин қоидай умумӣ дар бораи ҷойи ҳиссачаи *to* танҳо дар сурате вайрон карда мешавад, ки дар ҷумла дар байни ҳиссачаи *to* ва масдар зарфи дорои маънои сифатӣ ва қуватфизо меояд, ки бо масдар як ибораро ташкил медиҳанд.

Ба ақидаи Л.С. Бархударов ва Д.А. Штелинг чунин падида, ки онҳо ҳамчун *the Split Infinitive* муайян карданд, бештар хоси услуби китобӣ мебошад. Барои исботи фикр забоншиносон ҷумлаи зеринро ҳамчун мисол пешниҳод намудаанд:

*“Laura and Jose were far too grown-up to really care about such things”*  
[18, с. 216].

Бояд қайд кард, ки ҳангоми истифодаи ду ва зиёда масдар дар ҷумла дар ҳамон як маъно *to*, одатан, дар мавриди ифодаи муқобилият ва интихоб (алтернативҳо) такрор мешавад:

*“I could not persuade myself to affix them, them or to have affixed. Mrs. Rochester” [202, c. 419].*

Чӣ тавре дар ин чумла дида мешавад, ҳангоми мавҷудияти пайвандаки “*or*” ки дар забони англисӣ барои пешниҳод намудани ду ашё, падида, мағҳум ва ё фикр бо мақсади интихоби яке истифода мешавад, ҳар ду масдар ҳиссачаи “*to*” қабул менамоянд.

Агар дар чумла ду масдари бо пайвандаки *and* ё *or* пайваст шуда, истифода шавад, ҳиссачаи *to* пеш аз масдари дуюм одатан меафтад:

*“I soon asked and obtained leave of Mr. Rochester, to go and see her at the school where he had placed her” [202, c. 687].*

Дар мисоли мазкур ду масдаре, ки паси ҳам омадаанд бо пайвандаки пайвасткунандай “*and*” пайваст гардидаанд, ки бо масдари аввал ҳиссачаи “*to*” истифода шуда, дар ҳолати дуюм он ихтисор шудааст.

Масдар бо ҳиссачаи *to* баъд аз феълҳои *to be* ва *to have*, ки ба сифати феъли модалӣ иштирок мекунад, истифода мешаванд:

*“...he intimated by a gesture that I was to approach and stand before him” [202, c. 10].*

*“but within these limits we had to pass an hour every day in the open air”* [202, c. 89].

Дар чумлаи аввал феъли “*to be*” дар замони гузашта дар шакли “*was*” ба ҳайси феъли модалӣ истифода шуда, ифодагари амру фармон мебошад, аз ин рӯ, пас аз он масдар бо ҳиссачаи “*to*” корбурд шудааст.

Бояд гуфт, ки дар забони англисӣ ибораи масдарӣ бо феъли модалии “*to be*” барои ифода намудани амалҳои банақшагирифташуда, маслиҳату созишиҳо, амру фармонҳо ва он амалҳое истифода мешавад, ки бояд амалӣ шаванд.

Дар чумлаи дуюм бошад, масдарро дар таркиби хабари таркибии феълӣ муশоҳида намудан мумкин аст, ки он дар яқоягӣ бо феъли модалии “*to have*” корбурд шудааст, ки ифодагари ӯҳдадорӣ ё зарурат мебошад. Чун

қоида, дар забони англисӣ пас аз феъли модалии “*to have*” масдар ҳиссачаи “*to*” қабул менамояд.

Дар забони англисӣ ҳолатҳои корбости масдарро бидуни ҳиссачаи *to* низ мушоҳида намудан мумкин аст. Масдар бе ҳиссачаи *to* дар чунин мавридҳо истифода мешавад:

1. Дар шаклҳои тасрифии феъл (феъли ёридиҳанда + масдар). Ин шаклҳо: замони оянда; сифаи шартӣ; оянда дар гузашта:

*Another minute, and she will despise me for a hypocrite”, thought I [104].*

Мисоли мазкур ифодакунандаи амали дар оянда буда, масдар дар таркиби хабар бидуни ҳиссачаи “*to*” омадааст, ки пеш аз он феъли ёридиҳандаи “*will*” барои ифодаи замони оянда истифода шудааст.

«*thought when the coach stopped here there would be some one to meet me»* [144].

Дар ҷумлаи фавқ ҳабари “*would be*” таҷассумгари замони оянда дар гузашта мебошад ва, ҷун қоида, дар таркиби он масдар ҳиссачаи “*to*” қабул накардааст.

«*If you have got your feet well warmed, I'll show you your bedroom»* [186186].

Ҷумлаи мазкур ҷумлаи мураккаби шартӣ буда, дар он низ масдар бе ҳиссача омадааст.

2. Дар таркиби ҳабар:

а) Баъд аз феъли ёридиҳандаи *to do* дар инкоркунӣ ва саволҳо, инчунин дар ҷумлаҳои ҳикоягӣ бо ташдид:

*“I DO love you,” I said, “more than ever: but I must not show or indulge the feeling: and this is the last time I must express it”* [202, с. 462].

Дар ҷумлаи мазкур қаҳрамони асар барои образнок намудан ва тақвият баҳшижани ба нутқи худ феъли “*do*”-ро бо масдари “*love*” бе ҳиссачаи “*to*” истифода намудааст.

б) Баъд аз феълҳои модалӣ ба ғайр аз феъли *ought to*, феъли *to be (to)* ва *to have (to)* дар маънои зарурат; баъзан инчунин баъд аз феълҳои *need* ва *dare*:

*“they were so strong, only cruelty could check them, and I would not use cruelty” [202, c. 467].*

*“I knew, if shot by a surer hand, have quivered keen in his proud heart – have called love into his stern eye, and softness into his sardonic face; or, better still, without weapons a silent conquest might have been won” [202, c. 284].*

*“I don’t care about it, mother; you may please yourself: but I ought to warn you, I have no faith” [202, c. 299].*

в) Дар ибораҳои фразеологии ифодакунандай:

(1) интихоб, афзалият:

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| <b>I had (I’d) better</b>   |          |
| <i>I would (I’d) rather</i> | + масдар |
| <i>I would (I’d) sooner</i> |          |

*“Well, I must get it over. Eternity is before me: “I had better tell her. – Go to my dressing-case, open it, and take out a letter you will see there” [202, c. 363].*

*“Ah! sir, she sees you!” exclaimed Grace: “you’d better not stay” [202, c. 447].*

*“Well, I would rather die yonder than in a street or on a frequented road, ’ I reflected” [202, c. 503].*

(2) мавҷуд набудани интихоб («хеч чиз ба ғайр аз....»).

|                                   |             |          |
|-----------------------------------|-------------|----------|
| <i>Do nothing</i>                 | <i>save</i> | + масдар |
|                                   | <i>but</i>  |          |
| <i>Nothing to do but + масдар</i> |             |          |

*There was nothing left to do but wait (M. Wilson)*

*Turgis, pleased by this statement...could do nothing but mumble..[69, c. 259]*

(3) ногузирӣ, набудани имконияти ичро накардани ягон чиз:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Cannot help but</b> |          |
| Cannot choose but      | + масдар |

*But there was something so sincere about Fox, that you couldn’t help but tell him everything (Mr. Wilson)*

г) баъди феълҳои *to make* (маҷбур кардан), *to let* (иҷозат додан, имкон додан):

*“she seemed dearer to me than ever; I felt as if I could not let her go” [135].*

*“but if she does, I am not bound to stay with her! let the worst come to the worst, I can advertise again” [202, c. 144].*

*“She made me lift my hand – so – to remind me to raise my voice at the question” [202, c. 156].*

Чи тавре ки маълум гардид, дар ин мисолҳо пас аз *to* ва *to let* масдар бидуни ҳиссача корбаст шудааст.

д) Дар “ибораи масдарии пуркунанда” баъди феълҳои *to see* (дидан), *to hear* (шунидан), *to feel* (хис кардан), *to watch, to observe* (мушоҳида кардан):

*“but she swept past her in stately silence, passed through the door which Colonel Dent held open, and we heard her enter the library” [202, c. 294].*

*“On the evening of the day on which I had seen Miss Scatcherd flog her pupil, Burns, I wandered as usual among the forms and tables and laughing groups without a companion, yet not feeling lonely” [202, c. 81].*

Агар феълҳои дар ду банди охир номгир шуда, дар тарзи мафъул бошанд, пас баъди онҳо масдар бо ҳиссачаи *to* истифода мешавад:

*“But the last singularity explains the first, as I intimated once before: you, with your gravity, considerateness, and caution were made to be the recipient of secrets” [202, c. 218].*

Ҳамин тавр, масдар шакли тасрифнашавандай феъл буда, дар забонҳои мавриди назар замон, шахсу шумора ва сифаро ифода намекунад.

Дар забони тоҷикӣ масдар аз нигоҳи соҳт се хел, аз чумла, аслӣ, соҳта ва таркибӣ ҷой гирифтааст.

Масдари аслӣ ё сода аз асосҳои сода бо суффикси -ан соҳта мешавад: *хондан, гуфтан, чидан* ва монанди инҳо:

*“...ман меҳоҳам пеш аз *сар* *кардани* ёддоштҳои худ дар бораи ин ду деха як қадар маълумоти географӣ, этнографӣ ва тарҷимаиҳолӣ дода*

*гузарам, то ки **фаҳмидани** ҷои ин ёддоштҳо барои хонандагон осонтар шавад” [189, с. 9].*

Дар ин мисол ду масдар, масдари содаи “фаҳмидан” ва масдари таркибии номии “сар кардан” дарҷ гардидаанд.

Бояд гуфт, ки дар забони тоҷикӣ масдар бо дигар аъзои ҷумла ба ҷузъ бо бандаки изофӣ, инҷунин, бо пасвадаҳо низ алоқа пайдо менамояд:

*Солисан, ба ҳадафҳои геополитикий ва геостратегӣ наздиктар шуда, расидан ба манбаи ашёи хом, сузишворӣ, бойигариҳои беназири табиӣ ва қувваи арзони кор осонтар мегардаð [201, с. 132].*

*Solisان, getting closer to geopolitical and geostrategic goals, it becomes easier to reach the source of raw materials, fuel, unique natural resources and cheap labor [203, с. 132].*

Дар ин сурат онҳо ба забони англисӣ низ тавассути масдар интиқол меёбанд.

Дар ташаккули масдарҳои забони тоҷикӣ нақши пешванду пасвандҳо бориз мебошад.

Дар асоси иштироки пасванду пешвандҳо масдарҳои сохта ба ду навъ ҷудо мешаванд:

а) масдари сохтаи феълӣ ё пешванддор, ки бо пешвандҳо аз масдарҳои аслии дигар сохта мешавад: *даромадан, даргирифтан, воҳӯрдан, фуромадан*:

*“Гаъд аз **баромадани** мо бачагон гӯштигириро монда ба гиргиракбозӣ даромаданд” [189, с. 34].*

Дар ин ҷумла масдари сохтаи “баромадан” аз пешванди “бар” ва феъли мустақилмаъни “омадан” таркиб ёфтааст.

*Ҳануз дар даврае, ки ҷангӣ шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон идома доишту тарафҳои дигар ҳеч **ба мусолиҳа омадан** намехостанд, ҳукумати Ҷавтаъсис дар ҷаласаи XVI таърихии Ҳуҷанд ҷонибҳои муҳолифро ба оштии ҳамагонию сулҳу салоҳ дашват намуда, дертарроҳи ба Ватан ва ҷои зисти доимиашон **баргардонидани** гурезаҳоро пеш гирифт. Мо ҷангӣ муқовимати мусаллаҳонаро ҳамчун ҳатари барҳам хурдани якпорчагии мамлакат ва*

*парокандашави миллиати тоҷик маҳкум намуда, бовар доштем, ки бо роҳи мухолифат ва ҷангу хунрезӣ ба ҳадаф **расидан** номумкин аст [201, с. 138].*

*Even in the period when the civil war was going on in Tajikistan and the warring parties did not want to reconcile, the newly established government at the 16th historical meeting of Khujand called the opposing parties to reconciliation and peace, and later took the way to return the refugees to their homeland and their permanent place of residence. We condemned the armed conflict as a threat to the destruction of the integrity of the country and the disintegration of the Tajik nation [203, с. 138].*

Дар ин порчаи матн корбурди се масдарро: “ба мусолиҳа омадан – to reconcile”, “баргардонидан – to return” ва “расидан” мушоҳида кардан мумкин аст, ки аз ҷиҳати соҳт гуногун мебошанд.

б) масдари сохтаи номӣ тариқи пасванди “-идан” ва ё “-онидан” аз исму сифат ташаккул дода мешаванд, масалан: ҷангидан, номидан, тезонидан, меҳаниконидан, ҳушикидан, мукофотонидан:

*Ин ном нисбат ба дари онҳо бисёр муносиб буда, нисбат ба даруни онҳо аз қабили **номидани** ягон чиз бо сифати зидди он чиз буд, ки ин гуна маҷоз дар Бухоро одат буд [189, с. 156-157].*

Масдарҳои таркибӣ бо қӯмаки ҳиссаҳои номии нутқ ва феълҳои ёридиҳанда таркиб ёфта, ин навъи масдарҳо дар навбати худ ба масдарҳои таркибии номӣ ва масдари таркибии феълӣ чудо мешаванд [55, с. 324].

Масдарҳои таркибии номӣ: “кор кардан, кишт кардан, як шудан, ханда кардан, истифода бурдан, ба даст овардан, аз худ кардан, аз бар кардан, дам гирифтан, ёд додан, гап задан, хунук хӯрдан, нигоҳ доштан, нест шудан:

*... ман таҳмин кардам, ки вақти ба анҷом расонидани ин кор, ки назар ба дарёфти худам хеле муҳим буд, расидааст” [189, с. 7-8].*

Ҷӣ тавре ки дар ин мисол дида мешавад, масдари таркибии номии “**ба анҷом расонидани**” аз пешванд, исм ва феъл таркиб ёфта, бандаки изофи “-и” қабул намудааст.

Ҳангоми интиқоли масдарҳо аз забони точикӣ ба забони англисӣ соҳти масдарҳои забони асл ва тарҷума ба ҳам мутобиқат наменамоянд:

“Талошҳои оикору ниҳон баҳри **ба даст овардани** бозорҳои ҷаҳонӣ, захираҳои ашиёи хом, манбаъҳои сӯзишворӣ ва сарватҳои табииӣ боло мегирад ва дар ҳамин замине гоҳ дар машриқу гоҳ дар магриб ҷангу низоъҳои қавмию мазҳабӣ доман меафrozад” [201, c. 130].

“Overt and covert efforts **to gain** world markets, raw material resources, fuel sources, and natural resources are on the rise, and in this context, sometimes in the East and sometimes in the West, ethnic and religious conflicts flare up” [203, c. 130].

Дар ин мисол дида мешавад, ки масдари таркибии номии “*ба даст овардан*” ба забон англисӣ бо масдари содаи “*to gain*” интиқол ёфтааст.

Феъли “соҳтан” низ дар ташкили масдарҳои таркибии забони точикӣ зиёд ба назар мерасад:

**Баргузор соҳтани** ҳар як даври музокирот, ки садҳо мушиклиӣ дошт, бо заҳматҳои пайдарпай, матонату маорат ва таҷрибаи бойи кормандони ин мақомоти бонуфузи байналмилалӣ бартараф мегардиð [201, c. 140].

The **organization** of each round of negotiations, which had hundreds of problems, was overcome by the consistent efforts, perseverance, skill and rich experience of the employees of these prestigious international bodies [203203, c. 140].

Дар ин ҷумла, масдари таркибии “баргузор намудан” тавассути исми “*organization*” интиқол ёфтааст, ки дар ҳарду забон онҳо дар ҷумла ба вазифаи мубтадо омадаанд.

Масдари таркибии феълӣ: *расида омадан*, *хонда баромадан*, *хӯрда дидан*, *баромада рафтан*, *даромада мондан*:

“Каниздуҳтарон, ки ба ҳудаишон наздик **расида омадани** ҳӯҷаинҳоионро диданд, ба Ҳудо зорӣ кардаанд, ки онҳоро дар зери замин ҷо

*диҳад, то ки онҳо дигарбора ба дастӣ он золимон афтода гирифтори азобу уқубати тоқатфарсо нашаванд” [189, с. 290].*

Шакли инкории масдар бо пешванди феълии “на-” сохта мешавад. Дар забони тоҷикӣ мавқеи пешванди “на-” дар асоси сохти масдарҳо муайян карда мешавад.

Агар масдар дорои шакли сода бошад, пас пешванди инкорӣ ба масдар илова карда мешавад: *нарафтан, нарасидан, натавонистан*:

*Ман ба хостан ва нахостани ҳазрати бузургвор аҳаммият надода, дар он ҷо 40 рӯз монданро дар дили худ қарор додам ва дар ҳуҷраи чиллахона, ки дар даруни мазор буд, «чилла нишиастам [189, с. 361].*

Тавре ки дар ин мисол дида мешаванд, шакли тасдиқӣ ва инкории масдари “хостан” ва “nahostan” ба ҳам муқобил гузошта шудаанд, ки мавқеи пешванди инкориро возех муайян месозад.

Бояд гуфт, ки дар забони англисӣ ҳолати мазкур, тамоман, ба назар намерасад.

Дар масдарҳои сохта бошад, пешванди инкории “на-” дар аввал ё пас аз пешванди феълӣ часпида меояд: *набаромадан, надаромадан, вонахӯрдан, барнахӯрдан*:

*“Бо вуҷуди ин, ки ў медонад, мо аз вай шикоят карда нишиастаем, дастархон, чой, тут, ош фиристодан ва барои набаромаданаи узр гуфтан барои меҳмонони ноҳонда ҳурматест, ки инро фақат Аҳмад-Маҳдум карда метавонад” [189, с. 275].*

Чуноне ки маълум гардид, дар ин ҷумла низ шакли тасдиқӣ ва инкории масдар дар як ҷумла истифода гардидааст. Масдари дуюм сохта буда, дар он пешванди инкории “на-” дар аввал ва бандакҷонишини шахсӣ-соҳибӣ дар охири он илова шудаанд.

Пешванди инкорӣ дар сохтори фелҳои таркибӣ ба аввали феълҳои ёридиҳандай феълҳои таркибӣ якҷо мегарданд, чунончи: *хонда набаромадан, тамом нашудан, ёд надодан, ёд нагирифтан*:

Дар масдар назар ба дигар шаклҳои тасрифнашавандай феъл бештар зоҳир ёфтааст. Дар забони тоҷикӣ масдар гузаранда ва монда мешавад. Масдари гузаранда амалеро мефаҳмонад, ки ба мубтадо бевосита равона гардидааст: *гирифтан, донистан, навиштан, шунидан, овардан, омӯхтан, дидан, пешвоз гирифтан, тақрор кардан, муайян намудан*:

*“Лутфӣ хушиҳат ва хушиనавис буда, бесаводон ҳам, чунон, ки як лавҳаи рассомии санъаткоронаро тамошо мекарда бошанд, аз дидани ҳати ў лаззат мебурданд”* [189, с. 358].

Чунин амалҳо одатан бе объект воқеъ намешаванд, зоро пуркунанда вазифаи феълро муайян мекунад.

Масдарҳои монда амали субъектро баён мекунанд: *давидан, нишастан, хомӯши шудан, хоб кардан, хичолат кашидан, омадан, раҳсипор гардидан*:

*“Умри ўро аз ҳаштод боло мегуфтанд, қадаши чунон ҳам шуда буд, ки агар менишастан, сари синааши бар рӯи зонуяши қариб мерасид, роҳ рафтани ва нишастан барои ў душвор буд”* [189, с. 44].

Бояд тазаккур дод, ки гузаранда ва монда шудани масдар аз маънне вобастагӣ дорад, ки он ифода менамояд. Ин аст, ки “вобаста ба маънно як масдар ҳам гузаранда ва ҳам монда шуда метавонад” [55, с. 325]: *дар мактаб хондан (монда), китобро хондан (гузаранда)*.

Соҳти масдар баъзан гузаранда ва монда будани онро муайян менамояд. Он масдарҳо, ки бо пасванди –он соҳта шудаанд, масдарҳои гузаранда мебошанд. “Ба воситай ин суффикс аз асосҳои замони ҳозираи масдарҳои монда масдарҳои гузаранда месозанд” [55, с. 325]: нишастан – шинондан, хандидан – хандондан, ғалтидан – ғалтондан, чаридан – чарондан:

*“Ин бузургтарин манбаи даромади ҷаҳонист, ки бар ивази рехтани хуни ноҳақ ва гирифтори нашъамандӣ намудани миллионҳо ҷавонон оқибат ба ҷайби бетаги доираҳои муайяни манфиатдор медарояд”* [201, с. 132].

*“This is the biggest source of income in the world, which ends up in the bottomless pockets of certain interested circles, in return for shedding unjust blood and making millions of young people addicted to drugs”* [203, с. 132].

Чӣ тавре ки дид мешавад. масдари содаи “*рехтан*” ҳамчун феъли монда омадааст, ки бо илова гардидани пасванди “– он” ин масдар ба гузаранда табдил меёбад. Инчунин, дар тарҷумаи масдарҳои забони тоҷикӣ ба забони англисӣ, ки дар ҷумла ба вазифаи пуркунанда омадаанд, бештар тавассути ғерундӣ тарҷума мешаванд.

Интиқол ёфтани феъли монда ба гузаранда ба воситаи ҳамроҳ гардидани пасванди “–он” дар мисоли зер равшан намоён аст:

*“Пудратҷӣ аз майдони зовуд боло баровардан ва ба даҳони ҳаллоҷӣ резондани пахтаро аз соҳиби зовуд қарор карда гирифта буд” [190, с. 45].*

Масдар шакли тасрифнашавандаи феъл буда, дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ роҳу воситаҳои хоси ифода дорад ва дар ин қисмат бо мисолҳои мушаҳҳас он мавриди баррасӣ қарор дода шуд.

## 2.2. Категорияи грамматикии масдар дар забони англисӣ

Ба ақидаи Л.С. Бархударов ва Д.А. Штейлинг масдар шакли се категорияҳои дастуриро дорад: нисбияти замон, намуд ва тарз [18].

Категорияҳои дастурии феъл аз рӯйи усули муқобилгузорӣ соҳта шудаанд: тарзи фоил↔мафъул, намуди умумӣ↔давомдор, мутлақ↔номутлақ. Аммо маҷмуи ҳашт шакли имкондошта дар ин низом маълумшуда пурра амали нашудааст.

Ҳамчун қоида бештари грамматикҳо шаш шакли дар ҷадвали боло акс ёфтари шарҳ медиҳанд. Баъзеҳо мавҷуд будани шакли ҳафтум – шакли номутлақи давомдори мафъулро тасдиқ мекунанд, ки дар матнҳо вомехӯрад (*to be being written*) ва чунин мешуморанд, ки ин шакл ҳуқуки воридшавӣ ба таркиби шаклҳои ин ё он калимаро дорад [18, с. 77].

### 2.2.1. Категорияи замон ва намуд

Категорияи замон муносибати амалро ба лаҳзаи нутқ ё замони амали дигар ифода мекунад.

Масдарҳо дар забони англисӣ вобаста ба шаклҳои замонию намудӣ тағйир меёбанд *to write* - *to have written*, *to be written* - *to have been written* ва

аз нүктаи назари шакл (*нишондиҳандай to have + сифати феълии замони гузашта*) ва маъно (*қаблан ичро шудан*) масдарҳои шакли мутлақдошта, намуди мутлақро ифода мекунанд. Аммо аъзои шакли аниқ надошта бо мавҷуд набудани нишондиҳандай *to have + сифати феълии замони гузашта* ва *мазмуни қаблан ичрошавӣ* тавсиф меёбад.

“and that he DID admire her, I already seemed to have obtained proof” [202, c. 262].

“as though some word of doom were to be written on her disk” [202, c. 486].

“sat down to rest me on a stile; and there I took out a little book and a pencil, and began to write about a misfortune that befell me long ago” [202, c. 407].

Ҳангоми истифода дар баъзе ибораҳо дар шакле мағъули хабар масдар инчунин, ба ифодаи амали ичронашуда алоқаманд аст [69, с. 116]:

1. Дар шаклҳои сифаи шартӣ:

“I would be quiet if he liked, and as to talking rationally, I flattered myself I was doing that now” [202, c. 416].

2. Баъди феълҳои модалии дар сифаи шартӣ истифодашаванда (амал метавонист ё бояд ичро мешуд):

“as they would have a pleasure in keeping and cherishing a half-frozen bird, some wintry wind might have driven through their casement” [202, c. 530].

Баъди феълҳои, ифодакунандаи интизорӣ, умед, ният, инчунин, баъди феълӣ *to be* дар маънои модалии аналогӣ, аммо танҳо дар шакли замони гузаштаи сифаи хабарӣ (*hoped, expected, meant, intended, planned, was, were*): ичроиши амал таҳмин карда мешуд, бояд амалӣ мешуд, аммо нашуд: *I intended to have arranged them, but I forgot* [202, c. 111].

Бояд қайд кард, ки ифодаи ичро нашудани амал дар ин ҷо аз пайвастшавии шаклӣ перфекти инфинитив бо феълҳои маънои муайян дошта, танҳо дар замони гузашта ба вучуд меояд. Шакли ғайриперфекии инфинитив дар ибораҳои феълӣ ҳамчун қоида амалеро ифода мекунад, ки ичроишаш ба замонҳои минбаъда марбут аст.

Тасодуф нест, ки ин тарз дар шаклҳои анализатории замони оянда баъд аз феълҳои ифодакунандай мақсад, хоҳиш ё кӯшиши иҷроиши амал истифода мешавад ва дар дигар ибораҳо танҳо фарз ё нишони иҷроиши амалро ифода мекунад (мисол: *I'm going to leave; I should leave*).

Масдар метавонад амали ба шахси муайян ё ашё даҳл надоштаро ифода кунад:

*To prolong doubt was to prolong hope [202 с. 646].*

Шакли ғайримафъули феъл метавонад дар зери таъсири омилҳои синтаксисӣ ва семантикийи муайян се навъи муносибатҳои замониро тасвир намояд: дар як вақт рӯй додан, пайравӣ кардан ва пешопеш иҷро шудан.

Барои шарҳ додани он ҳамчун шакле, ки худ ба худ ягон маънои муайян надорад имкон медиҳад, зоро ҳар як маънои номгиршуда танҳо ҳамчун маҳсули ягон омили синтаксисӣ ва семантикий ошкор мегардад [22, с. 154].

Аз нуқтаи назари шаклсозӣ ва мазмун ягон фарқият миёни категорияи намуди масдар аз категорияи намуди худи феъл мушоҳида намешавад. Аммо муқобилгузории шакли умумӣ ва давомдор танҳо дар шакли фоил мунтазам оварда мешавад: *to write ↔ to be writing, to have written ↔ to have been writing*. Дар тарзи мафъули феъл тафриқаи шаклӣ то наздикий умуман мавҷуд нест. Дар замони ҳозир далелҳое пайдо шудаанд, ки аз пайдо шудани он дар доираи тарзи мафъули феъл шаҳодат медиҳанд. Эҳтимол ба ин истифодаи бисёр васеи шаклҳои аналогии шахсии феъл мусоидат кард: *the great city seemed to be gliding into sleep and silence*.

Инро ҳам бояд зикр кард, ки тафриқаи шаклӣ то дараҷаи нобаробар дар доираи амали масдар зохир мегардад, ки мункин бо номувофиқии маънои шакли давомдор ва тобишҳои маҳсуси маънои амали масдар дар баъзе ҳолатҳо муайян мегардад.

Масдари ҳарду шакл дар ҷойи мубтадо истифода мешавад: *It is ill to waken sleeping dogs; It was lovely to be dancing with her;* пуркунандагӣ: *She was so glad to meet him again; I pretended to be just waking;* муайянкунандагӣ: *It's*

*time to stop and rest again; Time to be getting on to the station; қисми хабар: you must put away your diary; I must be getting back now.*

Аммо бештар истифодашавии масдари шакли давомдор дар ин вазифа хеле кам ба мушоҳида мерасад. Дар вазифаи ҳоли мақсад ва натиҷаи шакли давомдор истифода намешавад [22, с. 148-149].

Масдар дар забони тоҷикӣ бо намудҳои мутлақ ва давомнок ҷудо шуда, намуди мутлақи масдар, одатан, ба анҷом расидани амал ва натиҷаи онро ифода менамояд. Амале, ки тавассути масдари намуди мутлақ ифода ёфтааст, аз ба охир расидани он ё дар лаҳзаи муайян ба анҷом мерасаданаш хабар медиҳад:

*“Баъд аз гурехтани духтарон мирзоҳоишон хабардор шуда, ба миёнашон шоғу шамшер баста, бар аспӯи бидав савор шуда, аз пай онҳо баромадаанд ва дар лаби Ҷилвонрӯд сиёҳии онҳоро дида, аз дунболашион асп давондаанд”* [189, с. 290].

Дар ин мисол масдари “гурехтан” дар намуди мутлақ ифода ёфта, аз анҷом ёфтани амал хабар медиҳад.

*“Баъд аз мурдани падараи замини ба мерос мондоро фурӯхта ҳӯрдааст”* [189, с. 44].

Дар забони тоҷикӣ барои равшантар ифода намудани намуди мутлақ як қатор феълҳои ёридиҳанда корбаст мешаванд:

*...онҳо ин корро барои ин мекунанд, ки, назар ба қавли онҳо, «оши амир табаррук» будааст ва ин гуна талоши карда гирифтани вай ба амир хуши меомадааст* [189, с. 328].

Дар навбати дигар дар забони тоҷикӣ амали давомнок, нотамом ва ё такроршаванда ба воситаи масдарҳои намуди давомнок ифода мегардад. Дар ин намуд доираи амал инъикос намеёбад.

Намуди давомноки масдар тавассути феълҳои ёридиҳандаи “истодан”, “таштан”, “нишастан” ифода мегардад, аз ҷумла:

*“Раҳбари саёҳати мо Иброҳимхоча баъд аз қадаре тамошо карда истодани ҳунари тарфҷойкуни ҳаҷаи дорусозӣ аз онҳо пурсид”* [189, с. 121].

*Барои маҷнунвор гаштан кӯчаҳои Бухоро тангӣ мекунанд» гуфтам, барои озодона **фарёд қашида гаштан** кӯҳистони худамонро муносибтар дидам ва зуд ба он ҷо рафтам [189, с. 397].*

*Аммо ӯ ин дафъа магар зӯъмӣ ва яқраҳагӣ карда нишастонро муносиб надид, ки гуфт [189, с. 296].*

### 2.2.2. Категорияи тарз

Дар низоми категорияҳои дастурии забони англисӣ категорияи тарз ҷои махсусро ишғол мекунад, зоро ин ягона категорияи морфологиест, ки ҳамчун ҳиссаи нутқ ҳоси феъл мебошад, яъне ягон шакли феълӣ, ҳам шахсӣ ва ҳам бешаҳс берун аз ин категория мавҷуд буда наметавонад. Категорияи тарз аз муқобилгузории ду тарз пайдо мешавад: фоил ва мафъул. Вақте ки амали бо масдар ифода гардида аз тарафи шахс ё предмете, ки ба он даҳл дорад, ичро мешавад, масдар дар шакли Active меояд:

*“I wished to see Jane Eyre, and I fancy a likeness where none exists” [203, с. 362].*

Ҳангоми баръакс ичро шудани амал масдар дар шакли Passive меояд:

*“It does good to no woman to be flattered by her superior, who cannot possibly intend to marry her” [203, с. 244].*

*“he sends directions for all the best bedrooms to be prepared” [203, с. 248].*

Барои тарзи фоил ҳамаи чор шакли масдар корбаст мегардад ва ҷиҳати ифодай тарзи мафъул танҳо гурӯҳи асосӣ ва перфект кор бурда мешавад.

Инчунин, низоми шаклҳои масдар дар забони англисии муосирро метавон дар чунин шакл мушоҳида кард:

**Чадвали 3. Тасвири низоми шаклҳои масдар дар забони англисии муосир**

| Тарзи фоил                     | Тарзи мафъул                |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>To write, to be writing</i> | <i>To be written</i>        |
| <i>To have written</i>         | <i>To have been writing</i> |
| <i>To have been written</i>    |                             |

Дар баробари ин дар доираи масдар возехии муқоисаи тарзи фоил ва мафъул каме номуайян мемонад, зоро матнҳое мавҷуданд, ки дар онҳо тарзи фоили масдари феълҳои гузаранда маънои тарзи мафъулро дорад, яъне амалеро номгир мекунад, ки предмети бо исм ифодашуда, бо масдар аз ҷиҳати дастурӣ алоқаманд, ба он гирифтор мешавад на балки онро ичро мекунад. Мисол: *the house to let, the book to read, he is to blame*.

Барои инъикоси муқобилияти маҳсус дар байни шакл ва мазмuni он дар чунин мавридҳо забоншиносон истилоҳи масдари ретроактивиро истифода мебаранд. Таърихан он давраи хеле барвақтро дар инкишофи забони англисӣ зоҳир мекунад, вакте ки масдар аз ҷиҳати грамматикий бо исм наздик буд ва ба категорияи тарз алоқамандӣ надошт.

Баъдтар дар рафти таҳаввулоти таърихӣ категорияҳои гуногуни дастурии феълии масдар вусъат ёфтанд, аз ҷумла категорияи тарз ва тафриқаи категориявии шаклҳо ба вучуд омад, аз ҷумла *to be written* маънои исботро дар тарзи мафъул гирифт, аммо шакли одии *to write* дар ин маврид дучониба монд.

Ҳамин тариқ, шакли аслии масдар, ки тарзи мафъул меноманд, дар ҳақиқат, ҳусусияти бетарафиашро дар муносибат ба тарз нигоҳ медорад ва бинобар ин метавонад соҳиби маъноҳои гуногуни тарз бошад. Вобаста ба ин баъзе муҳаққиқон низоми тарзи масдарро чунин шарҳ медиҳанд: “...ба тарзи муайяни мафъул тарзи номуайяни фоил муқобил гузошта мешавад, ки маънояш дар нутқ ҳамчун фоил ё мафъул шарҳ дода мешавад” [68, с. 162].

Дар забони тоҷикӣ масдар низ дорои категорияи тарз мебошад. Тарзҳо муносибатҳои гуногуни ба субъект ва объект доштаи амалро мефаҳмонанд. Масдар дар забон бо тарзи фоилу мафъул тақисм шудааст.

Масдарҳои тарзи фоил амали гузарандаero ифода мекунанд, ки бевосита ба объект равона гардидаанд. Дар ин сурат пуркунда бо пасоянди “–ро” ва бе он ифода шуда метавонад:

“Ҳар руз як ош пухта, як қасро зиёфат кардан кори душвор нест” [189, 40].

*“Агар соҳиби он ҳайвон дар вақти ронда истодани мулозим расида меомад ҳам, моли худро аз дасти вай гирифта наметавонист”* [189, с. 90].

Дар ин мисолҳо масдарҳои тарзи фоил аз ҷиҳати соҳт таркибӣ мебошанд. Масдари ҷумлаи якум “зиёфат кардан” аз ҷиҳати соҳт масдари тақрибии номӣ буда, аз исм ва феъли ёридиҳандаи “кардан” соҳта шудааст.

Дар ҷумлаи дуюм бошад, масдари таркибии феъли аз асоси замони гузаштаи “ронда” ва феъли ёридиҳандаи “истодан” таркиб ёфтааст.

“Тарзи фоили масдар бо масдарҳои монда низ баён шуда, онҳо амалу ҳолати субъектро ифода мекунанд, аммо пуркунандай бевосита қабул намекунад” [55, с. 325], аз ҷумла:

*“Дар ҳамин вақт шамол ҳеста ҳаво вайрон шудан гирифт, то ба лаби рӯд омадани мо вазии бод шиддат карда ҳаворо гарду губор фуру гирифт”* [189, с. 35].

*“Падарам пеш аз ба меҳмонхона даромадан офтобаи обро дид, ки дар дами дар истода буд”* [189, с. 64].

*Баъд аз ба поён расидани оташи тарфи ин ҷавонон аз ҳар дӯ тараф сенафарӣ – шаши нафар шаши тарфро оташи дода ба майдон даромаданд ва аз байни мардум «гулрез - гулрез» гӯён садоҳо баромад* [189, с. 131]

Дар забони тоҷикӣ масдарҳои тарзи мағъул аз рӯйи соҳт таркибӣ буда, аз масдарҳои гузарандай тарзи фоил ва феъли ёридиҳандаи “шудан” таркиб ёфтаанд, чунончӣ:

*Падарам дар Соктаре баъд аз фориг шуданаши аз кори деҳқонӣ ҳамеши ба боғандагӣ машгул шуд* [189, с. 76].

*Баъд аз 75 ҷӯб зада шудан бо ишиорати қушибегӣ ҷӯбҳо дар ҳаво боз истоданд ва бандибардор бандии маҷрӯҳшударо ба замин партофт* [189, с. 315].

Мавриди зикр аст, ки дар тарзи мағъули феъл, феълҳои гузаранда ҳусусияти гузариши худро аз даст медиҳад. Феъли ёридиҳандаи “шудан” аломати дастурии тарзи мағъули масдар мебошад.

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ масдар дорои ду тарз: фоил ва мағъул мебошад, ки дар баробари хусусиятҳои умумӣ, як қатор вижагиҳои хос доранд.

### **2.3. Тахлили вазифаҳои наҳвии масдар дар ҷумла**

Хусусияти хоси масдар муносибаи субъектӣ ва маънои модалии дар ибораҳо пайдошавандай он мебошад, ки ҳангоми истифодаи масдар дар ҷумла мушоҳида мешавад.

Масдар дар вазифаҳои наҳвии зерин истифода мешавад:

Мубтадо: қисми номии хабари таркибии номӣ: қисми номии хабари таркибии феълӣ: хабари модалии мураккаб: муайянкунанда: пуркунанда: ҳол, инчунин масдар бо ибораҳо пайваст мешавад.

Дар ҳамаи вазифаҳои наҳвии номбаршуда дар қатори масдари феълҳои маънои пурра дошта, масдари феълҳои пайвасткунанда истифода мешаванд, ки ба қисми хабарият пайваст мешаванд. Масдар кам танҳо меояд; одатан, он маркази гурӯҳи масдарие мебошад, ки ҳол ва пуркунанда тобеи онанд. Алоқамандкунанда бо аъзои ифодакунандаи хабарият якҷоя мегардад. Истифодаи мустақил барои масдар хос нест. Ҳамчун ҷузъи тобеъ масдар дар ибораҳои зерин истифода мегардад:

а) дар ибораҳои феълӣ:

*“Ҳамин тарик, баъди ба сари қудрат омадани Портҳо силсилаи давлатдории ориёӣ аз дасти ориёиҳои эронӣ ба ориёиҳои туронӣ (сакоӣ) гузашта, дар тули 8 асри минбаъда дар Осиёи Марказӣ намояндагони хонадони ориёиҳои туронӣ - Портҳо, Кушониён ва Ҳайтолиён давлатдорӣ кардаанд” [201, с. 266-267].*

*Thus, after the Ports came to power, the chain of Aryan statehood passed from the hands of the Iranian Aryans to the Turanian Aryans (Sakoians), and during the next 8 centuries, the representatives of the Turanian Aryan families - the Ports, the Kushans, and the Haytolians - ruled in Central Asia [203, c. 266].*

б) дар ибораҳои сифатӣ:

«you have **no desire to expositate, to upbraid, to make a scene**» [202, c. 457].

в) дар ибораи сечузъаи феълӣ ба мисли “чузъи объектӣ-хабарӣ”:

“*He watched her take bottle after bottle from sideboard... ”* [202, c. 179].

Масдар ҳамчун аъзои ҷумла вазифаҳои нахвии зеринро ичро дорад:

а) мубтадо:

“*To attack the first is not to assail the last. To pluck the mask from the face of the Pharisee, is not to lift an impious hand to the Crown of Thorns*” [202, c. 3].

Ҷй тавре ки дар ҷумлаҳои боло ба мушоҳида мерасад, мубтадои ҷумлаи якум ва дуюм бо масдари “*to attack*” ва “*to pluck the mask*” ифода ёфта, дар аввали ҷумла мавқеъ гирифтаанд. Инчунин, дар ин мисол, масдарҳои “*to assail*” ва “*to lift*” дар таркиби хабари номӣ корбаст гардидаанд.

Алоқа бо ягон субъект мавҷуд нест, ки ҳангоми баён кардани ҳақиқати бо вазъият наздик муайян ё шахси амалкунандай аниқ пайваст набуда дида миешавад. Нишонаҳои расмии чунин изҳорот инҳоянд: шакли замони ҳозира дар хабари таркибии оддӣ бо шакли одии феълӣ ва форма “назарияи муносиб”, яъне мавҷуд будани масдар ҳам дар мубтадо ва ҳам дар хабар:

“*To be your wife is, for me, to be as happy as I can be on earth*” [202, c. 679].

Алоқаи амалии масдар бо субъект дар дараҷаи кофӣ равшан мебошад, дар мавриҷое, ки мулоҳиза бо вазъияти аниқ пайваст мебошад. Маъмулан, хабар дар шакли замони гузашта ё замони ҳозираи мутлақ омада, ичроқунандай амал бо воситаи ҷонишини шахсӣ ба вазифаи пуркунанда истифода мегардад, масалан:

“*To agitate him thus deeply, by a resistance he so abhorred, was cruel*” [202, c. 464].

Дар вазифаи мубтадо иштирок карда, масдар бештар маънои хулосавии амалеро медиҳад, ки ба ягон субъект пайваст нест, мисол:

“*To pass its threshold was to return to stagnation*” [202, c. 177].

Дар баязе мавридҳо масдар ба вазифаи мубтадо ва пуркунанда омада, ба забони англисӣ тавассути исм ва ё герундия интиқол меёбанд.:

*Устувор шудани мавҷеи давлати Порт дар марзҳои шарқию ғарбии Осиёи Миёна ва Шарқи Наздик, ҳамчунин таҳти васояти Ашкониён қарор ёфтани қисми асосии роҳҳои тиҷоратии корвонгард боиси рақобати шадид ва низоъҳои пайдарпайи байни Ашкониён ва Селевкиён мегардиd. Баъди суст шудани иқтидори Селевкиён ба арсаи таърих империяи тавонои Рим омад, ки дар тули қариб се аср душмани асосӣ ва ҳарифи доимии давлати Порт ба шумор мерафм [201, c. 220].*

*The stabilization of the position of the Port State in the eastern and western borders of Central Asia and the Middle East, as well as the placing of the main part of the caravan trade routes under the guardianship of the Ashkans, led to intense competition and successive conflicts between the Ashkans and the Seleucids. After the weakening of the power of the Seleucids, the powerful Roman Empire entered the arena of history, which was considered the main enemy and permanent opponent of the Porte state for almost three centuries [203, c. 220].*

Дар раванди таҳқиқот ҳолатҳое низ ба назар мерасанд, ки масдаре, ки дар ҷумла ба вазифаи пуркунанда дар ҷумла омадааст, тавассути масдар ба забони англисӣ интиқол ёфтааст:

*“Муҳим аст, ки молҳо дар қӯтиҳои мустаҳкам баста шуда бошанд. Кӯшишиҳои Дорои III барои устувор намудани мақоми худ дар Осиёи Хурду соҳилҳои баҳри Миёназамин, ҳамчунин аз ҷиҳати молиявӣ дастгирӣ кардани шаҳру музофотҳои оиубкарда бар зидди мақдумиён ҷандон барор ҳагирафт ва оқибат ҳӯҷуми Искандари Мақдумиро ба империяи паҳновари Ҳахоманишиҳо (соли 334 неш аз милод) ба бор овард” [201, c. 160].*

*“The efforts of Darius III to stabilize his position in Asia Minor and the shores of the Mediterranean Sea, as well as to financially support the cities and provinces rebelling against the Macedonians, were not very successful, and eventually led to Alexander the Great's invasion of the vast Hakhomanishs was brought Empire (334 BC)” [203, c. 160].*

Холати мазкурро дар мисоли зер низ мушоҳида намудан мумкин аст:

“Фарҳанги сулҳ - бидуни зуроварию таҳдид, бидуни истифодай силоҳ ва ҷангу хунрезӣ, бо роҳи осоишта, аз тариқи сулҳу созии ҳал намудани мушкилоти пешомада аст. Фарҳанги сулҳ - қабл аз ҳама эҳтироми рақиб, бо сабру таҳаммул омӯхтанду дар мизони ақлу фаросат баркашиданни афкору андешаҳои ў, ба хотири пешомади нек ва манфиати ҷомеа гузашт карда тавонистан аз суди ноҷизи хеш мебошад. Фарҳанги сулҳ - роҳи муросою сулҳу созии дар асоси қонуну аснодҳои амалкунанда, бо роҳу тадбирҳо расмию гайрирасмӣ **аз миён бурдани** ихтилоғу даргиринҳо буда, аз сиёсатмадорону сарварони давлатҳо маданияти баланд, дасту дили пок ва инсоғу адолатро тақозо мекунад” [201, с. 136].

“The culture of peace - without violence and threats, without the use of weapons and war and bloodshed, is **to solve** the problems in a peaceful way, through peace and agreement. The culture of peace is first of all respect for the opponent, learning with patience and understanding his thoughts and ideas, for the sake of the good future and the benefit of the society, to be able to waive one's petty judgment. The culture of peace is a way of reconciliation, peace and agreement based on existing laws and documents, with formal and informal measures **to avoid** conflicts and conflicts, and it requires high culture, clean hands and hearts, fairness and justice from politicians and heads of state” [203, с. 136].

6) қисми такриби хабар:

1) номӣ (предикативӣ):

“My business **is to live** without him now” [63].

Муносибати субъективии масдар дар ибраҳои предикативӣ бо *for* мебошад, ки дер-дер вомехӯранд, инчунин, дар таркиби қисмати номии хабар он маънои предикатив - сифатро муайян мекунад, аз ҷумла:

“...it was not necessary **for me to look up** in order to ascertain whose entrance they thus greeted” [199, с. 92].

2) таркиби феълии хабар:

*“...an age seemed to have elapsed since the day which brought me first to Lowood, and I had never quitted it since” [202, c. 129].*

3) хабари модалии мураккаб:

*“You must enclose the advertisement and the money to pay for it under a cover directed to the editor of the Herald” [202, c. 131].*

4) бо ибораҳои: “would + масдар”, “used + масдар”, “come + масдар”, “(is) going + масдар”:

*“I and Sophie used to walk every day in a great green place full of trees, called the Park” [202, c. 155].*

*“Mr. Rochester asked me if I would like to go and live with him in England, and I said yes” [202, c. 157].*

в) Пуркунанда: *But I cannot persuade her to go away, my lady* [202, c. 292].

Баъд аз феълҳои *to allow, to order, to beg, to as, to request, to teach*, мо бештар бо ду пуркунандаро вомехӯрем, ки якеаш бо масдар ифода гардидааст:

*“...and I begged her to fetch Gulliver’s Travels from the library* [202, c. 27].

*«Adele wanted to take a seat on my knee, but she was ordered to amuse herself with Pilot”* [202, c. 185].

Масдар метавонад бо пуркунандаи мураккаб ифода гардад:

*Харчанд дар ин бора муаррихону бостоншиносон ҳуқуқи комили андешаронӣ доранд, камина ҳам нуқтаи назари худро ба хотири ҷалб намудани диққати олимони нуқтасанҷ иброз медорам* [201, c. 181].

Бояд қайд кард, ки пуркунандаи бевосита бо пуркунандаи бавосита муносибат дорад, зоро пуркунандаи бевосита дар умум ҳолати муқаррарии пуркунанда мебошад, вақте, ки муносибатҳои объектӣ бо сифр ифода мешавад.

Масдар бо пешоянд пайваст шуда, наметавонад, инчунин, ба вазифаи пуркунандаи пешоянӣдор низ омада наметавонад.

г) муайянкунанда: I have no desire **to go** there.

Масдар дар вазифаи муайянкунанда бо муайянкунанда ҳамчун мубтадои худии (субъект) фаъол ё ғайрифаъол дар ҳолатхое, ки муайянкунанда ба таври исми муайян (конкремети), ҷонишинҳои номуайян ё манфӣ, сифат ё шумора дар ҳукми аъзои воқеӣ ифода шудааст, мутаносиб мегардад.

Дар вазифаи муайянкунанда масдар бо муайяншаванда бо мисли субъекти худ муносибат дорад, фаъол ё мафъул, дар мавридиҳое, ки муайяншаванда бо исми аниқ, ҷонишинҳои номуайяншахс ва инкорӣ, сифат ё шумора дар нақши аъзои моддӣ ифода меёбад.

Масдар дар вазифаи муайянкунанда бештар баъди калимаҳои *the first, the second, the third, the last* ва ғайра вомехӯрад ва аз рӯйи мазмун ба ҷумлаи пайрави муайянкунанда дорои ҳабар дар ҳамон замоне, ки феъл дар сарҷумла аст, баробар мебошад.

“*when he saved me the trouble by being the first to commence a dialogue*” [202, c. 537].

Масдар дар вазифаи муайянкунанда, инчунин, барои ишора намудани ашёе, ки бо исм ё ҷонишин ифода гардидааст, истифода мешавад:

*She gave him some water to drink* [202, c. 176].

д) Дар вазифи ҳол масдар дар чунин ҳолатҳо истифода мешавад:

1.Барои ифодаи мақсад:

“*Shaking my hair from my eyes, I lifted my head and tried to look boldly round the dark room; at this moment a light gleamed on the wall*” [202, c. 21-22].

*Аз ин лиҳоз, ў шахси боваринокаш Чжсан Тсянро ба сарзамини юечҳо фиристод, то ки онҳоро ба созии бастан ва ҷанги яқҷоя ба муқобили ҳарифи тавоно даъват намояд* [200, c. 229].

*In this regard, he sent his confidant Zhang Tsiang to the land of the Yueches to make them come to an agreement and call for a joint war against a powerful enemy..*

Пеш аз масдаре, ки мақсадро ифода мекунад, метавонад пайвандакҳои *in order, so as-* «барои ин (он) ки, чунки», ояд. Ин пайвандакҳо кам истифода мешаванд, махсусан дар нутқи гуфтугӯйӣ:

“...and which plate I had often petitioned to be allowed to take in my hand in order to examine it more closely” [202, c. 27].

2. Барои ифодаи натиҷа (бо қалимаҳои *too, enough*):

“‘Pooh! you can’t be silly **enough to wish to leave such a splendid place?**’” [202, c. 32].

Дар ҷумлаи забони англисӣ пеш аз масдаре, ки натиҷаро ифода мекунад, пайвандакҳои *in order* ва *so as* истифода намешаванд. *In order* ва *so as* метавонанд танҳо пеш аз масдари ифодакунадаи мақсад истифода шаванд [61, c. 57]

3. Барои ифодаи муқоисаи тавассути пайвандакҳои *as if* ва *as though*; сурат гиранда;

“*Miss Temple passed her handkerchief over her lips, as if to smooth away the involuntary smile that curled them*” [202, c. 96].

4. Барои ифодаи баъзе ҳолатҳо:

*She was driven away, never to revisit this neighborhood.*

е) Масдар бо қалимаҳои ба он мансуб як қатор ибораҳои фразеологиро ташкил мекунад, ки ба сифати қисми муқаддимавии ҷумла истифода мешаванд [69, c. 221]: *to tell the truth, to begin with, to be frank, to be sure, to say nothing but*, ва ғайра;

“*To be sure it is pleasant at any time; for Thornfield is a fine old hall*” [148].

ж) Масдар метавонад бо зарфҳои пайвасткунанда (*when, where, why, how*), бо пайвандакҳо (*whether, as if, in order, so as*) ва бо ҷумлаҳои пайвасткунанда пайваст шавад (*who, what, which*):

“*I knew where to find in my drawers some linen, a locket, a ring*” [202, c. 487].

— *Ана он чизе, ки вай ғуфт. Хориқаи давлатдории тоҷикон баъзан ба муъчиза шабоҳат дошта, эҳёи эҳёҳо ё аз хокистари нестӣ сабзида ба камол расидан, умри бобаракат дида, аз ҳаводиси таърих шикастани боз эҳё шуданро борҳо паси сар кардааст* [201, c. 229].

*The statehood of the Tajiks is sometimes like a miracle, it has seen rebirths or sprouting from the ashes of nothingness, reaching maturity, living a blessed life, being broken by the events of history and being reborn many times [203, c. 146].*

Дар масдар, хусусиятҳои номӣ нисбат ба дигар шаклҳои тасрифнашавандай феъл бештар зоҳир ёфтааст, аз ин рӯ, он ба исм наздик буда, дорон хусусиятҳои зерин мебошад:

а) Масдар дар забони тоҷикӣ, шакли ҷамъ мегирад:

“вой, дод! Тавба кардам! Ба ҳоли беморам раҳм кунетон!” **гуфтанҳои Нурбойро зер мекард** [189, с. 339].

“Аммо бо ҳамаи ин таъкидҳо ва **тарсониданҳои** динӣ дар Бухорои амириӣ, ки аз ҷиҳати шуҳрати диндориаи сифати «шарифӣ»-ро ба ҳуд баста буд, ҳуҷраҳои Мадраса мулки ҳусусӣ шуда дар ҳаридуфурӯҳт даромада буданд” [189, с. 201].

“Ҳамчунин муҳаббати ман низ ба он ҷавон аввал як майли оддии қалбӣ бошад ҳам, кам-кам ва бо **диданҳои** пай дар пай ба дараҷаи камол расид ва рафта-рафта ба андозаи бардошта партофта тавонистани ҳамаи монеаҳо қувват гирифт” [189, с. 385].

Дар ин мисол масдарҳои “**тарсониданҳо**”, “**гуфтанҳо**” ва “**диданҳо**” хусусияти номии ҳудро бештар зоҳир намудаанд.

б) Масдар дар забони забони тоҷикӣ бо пешоянду пасояндҳо омада, дар ҷумлаҳо корбаст мешавад:

“Дар ин кор зар даркор аст, зар! Ҳар чӣ гуна зани саркаш бошад ҳам, бо дидани зар ром мешавад” [189, с. 403].

“Ин таклиф ба ман маъқул шуд, гиръяам сусттар ва дилам қушодатар гардид: ба назари ман **аз шуниданӣ** нағмаи нақора ҳуд нақоранавоз шудан беҳтар ва хуштар менамуд” [189, с. 19].

“Дар гуфтани ин сухан он шукуфтагӣ, ки дар рӯи вай ба сабаби таҳмини бардуруғӣ ман пайдо шуда буд, барҳам ҳӯрд ва авзои ӯро дубора пардаи сиёҳи андӯҳӯ алам печонда гирифт ва баъд аз лаҳзае ҳомӯши мондан давом намуд” [189, с. 378].

“Кишиварҳои Шарқ - алахусус мамлакатҳои Осиё, ки бо номи давлатҳои бетараф ё ҷаҳони сеюм маъмул буданд, аз асари яккатозиҳои давлатҳои худкома ба ҳарос афтода, ба **оғаридан** силоҳҳои ҳастай ва ракетаҳои ҷангӣ пардохтанд” [201, с. 133].

“The countries of the East - especially the countries of Asia, which were popularly known as neutral countries or the third world, were afraid of the actions of autocratic countries and started to create nuclear weapons and war missiles” [203, с. 133].

Дар ин мисолҳо истифода шудани пешояндҳои “бо”, “аз”, “дар” ва “ба” бо масдарҳои “дидан”, “шунидан”, “гуфтан” ва “оғаридан” ба назар мерасад.

Дар таркиби як қатор масдарҳои таркибии забони тоҷикӣ пешояндҳо ба назар мерасанд, ки зимни баррасии онҳо ин гуна масдарҳо бояд дуруст ҷудо карда шаванд, масалан:

“Барои ин бояд механизмҳои умумии татбиқу густарии Фарҳанги сулҳ *дар арсаи байналмилалӣ* зимни **ба инобат гирифтани манфиатҳои миллӣ** ва умушибашарӣ эҷод шавад. Аз ҳамин хотир дар асри ҷадид масъулият ва вазифаҳои Созмони Милали Муттаҳид, ки алҳол ягона механизми *дар арсаи байналмилалӣ таъмин намудани* сулҳ ва амнияти миёни кишиварҳо мебошад, ҷандин баробар меафзояд” [201, с. 137].

“For this, general mechanisms for the implementation and expansion of the Culture of Peace in the international arena should be created, taking into account national and universal interests. For this reason, in the new century, the responsibility and tasks of the United Nations, which is currently the only mechanism for ensuring peace and security between countries in the international arena, increases several times” [203, с. 137].

Ҷӣ тавре ки дар ин мисол ба мушоҳида мерасад, масдари таркибии “**ба инобат гирифтани**” аз пешоянд таркиб ёфтааст, ки онро аз қоиди фавқузикр берун менамояд.

Ҳолати мазкурро дар мисоли зер низ метавон мушоҳида кард:

“Шояд баъзе касони огоҳ аз муаммои ҳастӣ далел оранӣ, ки таърихи башарият саропо тур аз ҷангу ҷидол, лашкаркашию муҳорибаҳои беамон, забткорию зулму таҳдид ва ба хок яксон намудани мулкҳои ободу шаҳрҳои овозадор аст” [201, с. 135].

“Perhaps some people who are aware of the problem of existence will prove that the history of mankind is full of wars and strife, endless wars, conquests, oppression, and razing to the ground prosperous estates and famous cities” [203, с. 135].

в) Бо бандакҷонишинҳои шахсӣ-соҳибӣ низ меоянд:

“Зайнаб, омаданат нағзу рафтанат бад-дия (Улугзода). Гумон мекард, ки вай имрӯз дар вақти ба хонаи оиҳо даромаданаи рӯи ҳандояро надида буд”[199]. “Акнун чораи аз ин рӯёниданӣ ҳақ-қи худамонро андешиданамон даркор аст”[192]. Ман ба Раҳими Қанд нияти аз Қорӣ-ишикамба ҳуҷра талаб кардам доштанамро, барои бо ў мулоқот кардан ҷанд рӯз аз дунбони ў гаштанамро ва то ҳамин вақт фурсати бо вай гуфтугузор кардан наёфтаниамро муҳтасаран ҳикоя кардам [192].;

г). Монанди исм бо шумораҳои миқдорӣ ва ҷонишинҳои таъинӣ низ меояд:

“Сад задани сӯзангару як задани оҳангар (зарб.). Зоро либоси зерини ў дар ҳар ҷунбидан ва ҷунбондан бо як қабат пуст аз баданаи қанда ўро азоби тоқатнопазир медод” (Айнӣ) [192].

Вижагиҳои феълӣ ва номии масдар бо ҳамдигар робитаи ногусастаний доранд. Гоҳо дар як ҷумла ҳам ҷиҳати феълӣ ва ҳам номии он ба ҷашм мерасад, аз ҷумла:

“То як бурда нонро хоида ҳӯрда, ҷои дар пеши ҳуд қашида мондоро нӯшида шудани чинифурӯши ў қариб буд понпорчаҳоро ба поён расонад” (Айнӣ).

Дар ин мисол масдари гузаранда (нӯшида шудан) пуркунандаи бевосита (чой) гирифтааст, ки ба ҳусусияти феълии он вобаста аст. Ҳамин масдар дар ибораи изофӣ муайянкунанда ҳам гирифтааст (нӯшида шудани чинифурӯш),

ки аломати исмии онро нишон медиҳад. Боз як мисоли дигар: “ӯ фахмиð, ки Пўлод аз як тиёла май нўшиидани ў боҳабар будааст” (*Раҳим Ҷалил*).

Масдар монанди исмҳо ба вазифаи сараъзоҳо ва аъзоҳои пайрави чумла меояд.

Ба вазифаи мубтадо:

*Хобидан ҳоло барвақт буд (Улуғзода). “Шунидан кай бувад монанди дидан”* (Зарб.). *Ба ҷадидҳо алоқа доштани Асад Махсум ба таърихнависоки амир маълум буд (Икромӣ).*

Ба вазифаи хабар:

*“Вазифаи наздиктарини мо ҳамаи колхозчиёнро осудаҳол кардан аст* («Тоҷикистони совсти»). *Орзуи дерипаи ман хондан буд (Раҳим Ҷалил).* *“Вазифаи Қорӣ дар ин кор роҳбарӣ кардан ва ба ў нишон додан буд (Айнӣ).* *Чӯпонбачагон дар давидан, охубаррагон дар рамидан”* (Айнӣ) [192].

Ба вазифаи пуркунандаҳои бавосита ва бевосита:

*“Аклу хушам ба хондан банд буд (Улуғзода). Аммо аз гуфтан то кардан бисёр фарқ ҳаст (Айнӣ). ...аз ҳаячси ва купчковӣ ба Когон расидани худро надониста монд (Икромӣ). Ин шайтон ба ҳавлиаш рафтаниамро аз куҷо фахмида бошад? (Айнӣ) [192]”.*

Масдар дар ибораҳои изофӣ муайянкунанда ва ё муайяншаванда шуда меояд:

*“Сабаби гирҷ-гирҷ кардани кафиши Мулло Туробро аз ў турсиданд (Айнӣ)”* [192]. *“Як порча нони хурдан надошт (Икромӣ). Харбуза меканданду шоҳиди ба кишилок, омадани Асад Махсум шуда буданд (Икромӣ)”.* *“Дар Бухоро аз шаби ба ҳавлии Қорӣ-ишкамба рафтапамон боз монугир барф меборид”* (Айнӣ) [192].

Ниҳоят, масдар ба вазифаи ҳолҳои гуногун меояд:

*“Гулисан аз дер кардани Соро дилтапг шуда буд (Икромӣ)”.* Пўлод аз он ки Салимбой барои дидани модарон ба хонааш омадааст, хурсанд шуд (*Раҳим Ҷалил*). *Дар вақти мурданам ба тарзи васият ҳоҳам гуфт (Айнӣ)*. То аз сайлгоҳ баромадани вай ба турсии ва суолҳо, ба ишора ва нидоҳои

*Анбархола ҷавобе надод (Икромӣ). Дар натиҷаи беаҳамият нигоҳ кардани мо рӯй додааст (Икромӣ). Бо вуҷуди панҷ паҳлавонро ғалтонданаши дар маърака ҷунон меистод... (Айнӣ). Китобҳои адабиашро ба шарти дар хонаи ҳудаши нишаста мутолиа кардан медод (Айиӣ). Бо шунида шудани овози пои касе... сухани бойбача бурида шуд (Айнӣ). Инҳо ба сабаби дар Мадраса ҳуҷраи зарҳарид падоштанашиои алоқаашонро аз онҳо намеканданд (Айнӣ)”[187].*

Масдар шакли кӯтоҳ низ дошта, он бо асоси замони гузаштаи феъл шаклан як мебошад. Масдарҳои кӯтоҳ дар яке аз шаклҳои феъл ва баъзе таркибҳои феълии дигар пас аз калимаҳои модалӣ ифода мейбанд:

а) Дар шакли таркибии замони ояндаи сифаи ҳабарӣ: ҳоҳад ҳонд, ҳоҳам рафт, ҳоҳем дид, ҳоҳӣ шунид;

б) Дар таркибҳои феълие, ки бо калимаҳои модалии шояд, бояд, мебояд, мебоист, боист, тавон, метавон сохта шудаанд, мисол:

“— *Ore, ба имтифоқ ҷаҳон метавон гирифт (Айнӣ)*”. “*Лайлиро бо ҷашми Маҷнун бояд дид (Зарб.)*”. “*Иложи воқеа пеш аз вуқӯъ бояд кард (Зарб.)*”.

Таркибҳои мазкур бештар дар назм ба ҷашм мерасанд: “*Камбагалҳои ҷаҳонро муттаҳид бояд намуд — Ҷанг бо урдуи истисмор мебоист кард (Лоҳутӣ)*”.

“*Гуфт рассом: аз ту чун тасвир мебояд кашид? Гуфтамаши: Дар шӯъла як шамшиер мебояд кашид (Лоҳутӣ)*”.

Дар таркибҳои феълие, ки бо калимаҳои модалии «зарур», «даркор», «мумкин», «лозим» таркиб ёфтаанд, шакли пурраи масдар ба кор бурда мешавад, мисол:

“*Ин одамро аз Мадраса пеш кардан лозим (Айнӣ). Баҳрро дар пиёла ҷой додан мумкин нест (Зарб.)*”.

Дар забон шакли кӯтоҳи масдар чун исми амал корбурд мегардад, ҷунончӣ, баромади офтоб, даромади колхоз, гашти рӯз, рафти кор.

Дар соҳтори забон масдар шакли кӯтоҳи дигареро низ дорад, ки бо сифати феълии замони гузаштаи якум ҳамшакл мебошад. Маъмулан, ин

шакли масдар бо феълҳои ёридиҳандаи модалии «шудан» ва «тавонистан» корбурд шуда, пеш аз феълҳои ёридиҳанда мавқеъ мегирад, мисол:

“Ин мард аз он одамоне набуд, ки пиёда ё савора ба сари ин кӯх, баром ада тавонад (Айнӣ)”. “Офтобро бо доман пӯшида намешавад (Зарб.). Нохунро аз гӯшт чудо карда намешавад (Зарб.)”.

Дар навбати дигар баъзан бо феълҳои модалии зерин шакли пурраи масдар низ корбурд мегардад, мисол:

“Лекин ин майли охирини туро ҳеч кардан наметавонам адо (Турснизода)”.

“Ин бачагони бо ҳам унс гирифтаро тамоман аз якдигараишон ҷудо карда нишон додан намешавад (Икромӣ)”. “Албатта, ту ноҳақкории онҳоро бо ду шоҳиди одили мусулмон исбот кардан наметавонӣ (Айнӣ)”.

Феъли ёридиҳандаи «гирифтани» бо шакли пурраи масдар асос меёбад ва он ибтидо ва давоми амалро ифода менамояд, аз ҷумла:

“Мирнизом ҳам ба косааш нон пора кардан гирифт (Айнӣ). Қорӣ-ишикамба ин суханро гуфта, ба баргаштан муҳайё шудан гирифт (Айнӣ). Баъд аз он ки кишиф аз гармии офтоб пажмуруда шудан гирифт, як бор об дод (Айнӣ)”[190].

Маъмулан дар ҳолате, ки дар ҷумла феъли модалии «хостан» ояд, масдар дар шакли пурра ба кор бурда мешавад, масалан:

“Ӯ хестан меҳост, аммо наметавонист (Раҳим Ҷалил)”. “Рашиидоз ки ҳақиқатан кор кардан меҳост, ҳамин районро интихоб кард (Икромӣ)”.

Қайд кардан ба маврид аст, ки ҳангоми тарҷумаи масдар бояд қонуниятиҳои зерин ба назар гирифта шавад:

1. Интихоби ҷузъи алоҳида ҳангоми тарҷума асосан вобаста ба вазифаи он дар ҷумла муайян карда мешавад:

“If I had anywhere else to go” [202, с. 32]. “— Агар ҷое мебуд, ман бо ҳурсандӣ аз он ҷо мегурехтам” [193, с. 22].

Дар ҷумлаи боло масдар барои соҳтани пуркунандай мураккаб истифода шудааст, ки дар забони англисӣ бавоситаи ҳиссачаи то соҳта

шудааст. Ҳангоми тарчума ба забони англисӣ масдар-пуркунанда тарчумон аз таҳвили *ба ҷузъҳо тақсим кардани ҷумла* истифода намудааст.

Ҳангоми истифодаи ин усул тарчумон ҷумлаи содаро бо истифода аз ҷумлаи мураккаби шартӣ тарчума намудааст. Мавриди зикр аст, ки ҳангоми тарчума тарчумон худи масдарро тарчума накардааст, яъне тарчумон мухтавои масдарро интиқол додааст, аммо худи масдари “to go”, ки мадар мебошад ба забони тоҷикӣ тарчума нашудааст.

*“I was to leave Gateshead that day by a coach which passed the lodge gates at six a.m. (199, c. 59).* “— **Мебоист** ман бо дилижонсе, ки назди дарвозаи ҳавлиро соати шаши субҳ мегузашт, аз Гейтсхӯд **сафар намоям**” (190, c. 38).

Дар ҷумлаи болозикр масдар дар таркиби ҳабари мураккаби феълии модалӣ, пас аз феъли модалии to be – лозим будан, боистан омадааст, ки ҳангоми интиқол додан ба забони тоҷикӣ тарчумон аз усули ҷойивазкунӣ истифода намуда, ҷузъҳои ҳабари номиро дар ҷумла аз ҳам дур ҷой додааст. Дар матни тарчумашуда тарчумон ҳабари *was to leave*-ро бо ҳабари мебоист сафар намоям интиқол додааст, ки феъли ёридиҳандаи мебоист дар аввали ҷумла омада, феъли таркибии сафар намоям дар охири он мавқеъ гирифтааст. Инчунин, ҳангоми тарчума тарчумон масдари *to leave*-ро ҳамчун феъл тарчума намуда, дар шаҳси якуми танҳо бо илова кардани –ам тасриф намудааст. Дар ўзати мазкур тарчумон аз усули ивазкунии ҳиссаҳои нутқ истифода намудааст.

*“‘No, Bessie: she came to my crib last night when you were gone down to supper, and said I need not disturb her in the morning, or my cousins either; and she told me to remember that she had always been my best friend, and to speak of her and be grateful to her accordingly’.” [202, c. 59].* “— **Не, Бесси,** вакъте шумо дина бегоҳӣ таом меҳӯрдед, ҳонум бари кати ман омад ва гуфт, ки намеарзад саҳаргоҳ на ӯ, на фарзандонашро ташвиши дихам, ҳамчунин гуфт, ки дӯсти беҳтарини ман буд, бинобар ин ман бояд бобати ӯ ҳайрҳоҳона сухан гӯjam ва миннатдорона ёд оварам” [193, c. 38].

Дар چумлаи болозикр тарчумон ҳангоми тарчумаи точикӣ аз усули тарчумаи таҳтулафзӣ истифода намуда, масдари *to remember* ҳамчун *ёд овардан* тарчума намудааст.

Масдар дар забонҳои точикӣ ва англисӣ назар ба дигар шаклҳои тасрифнашаванда дорои бештари хусусиятҳои номӣ дошта, дар заминаи омӯзиши мавод роҳҳои ифодаи он дар зербоби мазкур корбаст гардид.

## 2.4. Нақши масдар дар ташаккули ибораҳо

Дар бештари корҳои муҳаққиқони англис хусусиятҳои номиро доро будани масдар муболиға ба мушоҳида мерасад, диққати зиёд ба ҳолатҳои мавҷуд будан ё набудани ҳиссачаи *to* дода мешавад, масдар ҳангоми муоинаи вазифаи наҳвии он пурра ба исм баробар мешавад.

Бо ҳамин хусусияти феълии масдар рӯйпӯш карда мешавад, бо вучуди ин хусусиятиҳои феълии масдар на танҳо дар нишонаҳои дар боло зикр шуда ошкор мешавад, балки ба мисли феълҳои шахсӣ, масдар дар бисёри мавриҷҳо амалро ҳамчун ҷараёне ифода мекунад, ки тасаввури он бидуни алоқа бо иҷроқунандаи он мункин нест. Дар мавриҷҳо, ки амали бо масдар ифодашаванда бо мубтадои ҷумла пайваст аст, масдар субъектӣ номида мешавад. Агар субъект бо муайянқунанда ифода гардида бошад, масдар объекти мебошад.

Муносибати амал бо иҷроқунандааш ҳангоми истифодаи масдар дар ҷумла зоҳир мегардад.

Ба ақидаи В.Р. Жигадло масдар дар ташаккули се ибораи предикативии гуногун иштирок мекунад [52, с. 167].

1) Якум навъи ибораи предикативӣ бо масдар одатан дар грамматика аз нуқтаи назари забони англисии муосир номи ғайриқонунии “ибораи объективӣ бо масдар”-ро мегирад.

Номи мазкур ба ин ибора қобили қабул нестанд. Хуб мешуд ин ибораро вобаста ба вазифаи наҳвиаш ном гирем: масдар дар таркиби пуркунандаи муракқаб ё бо аломати семантиկӣ ибораи предикативӣ бо масдари объективӣ

чи тавре, ки масдар амалро ифода мекунад, шахс ё ашёи бо пуркунанда ифода гардида мансуб меёбад. Дар муоинаи минбаъдаи ин ибора билохир мо бо номи “ибораи объективӣ бо масдар” меистем.

2) “Ибораи предикативӣ бо пешоянди *for*”. Ин ибора аз “объективӣ ба масдар” ҳам дар муносибатҳои субъектии масдар ва ҳам аз ҷиҳати истифодааш дар ҷумла фарқ мекунад. Дар ҷумла “ибораи предикативӣ бо *for*” қариб, ки дар ҳамаи вазифаҳои наҳвии хоси масдар истифода мешавад.

3) “Мубтадо бо масдар”. Дар ин маврид гуногуни махсуси ҳабари таркибии феълӣ муоина карда мешавад, ки қисми аввали он ёридииҳанда буда, мубтадоро бо масдаре мепайвандад.

Амали бо масдар ифодашаванда, одатан мутааллиқи шахс (предмет)-и бо мубтадо ё пуркунандай ҷумла ифодашуда мебошад [121, с. 250]:

“...but I counsel you to resist firmly every temptation” [201, с. 550].

Л.С. Бархударов ва Д.А. Штелинг ибораи соҳти зеринро пешниҳод мекунанд [17, с. 220]: унсури якум исм ва ҷонишин ба вазифаи пуркунанда мебошад; унсури дуюм - масдар (танҳо ё бо қалимаҳои тобеъ), аммо ҳамаи ибора бо *for* ҳамчун як ҷузъи ягона ташкил карда шудааст.

“‘Oh no, child! It is not likely; and now it is time *for* you to come in” [202, с. 121].

Амали бо масдар ифода гардида, метавонад, инчунин, ба шахс ё предмет ифода гардад, ки дар ҷумла на мубтадо ва бо пуркунанда зоҳир намешавад. Дар ин маврид шахсе (ё предмете), ки ба он амали бо масдар ифода шуда даҳл дорад, бо исм ё ҷонишин ба вазифаи пуркунанда бо пешоянди *for* ишора карда мешавад. Ибораи аз “[*for* + исм (ё ҷонишин] + масдар” иборат буда, вазифаи як аъзои мураккаби ҷумларо ичро мекунад, дар баробари ин масдар метавонад ҳам дар тарзи фоил ва ҳам мағъул истифода шавад.

Ибораи “[*for* + исм (ё ҷонишин) + масдар” вазифаи аъзоҳои гуногуни ҷумла (дар адабиёти илмӣ бештар вазифаи ҳоли мақсад ё натиҷа)-ро ичро мекунад.

*“I tell you I could not forget it; and I took my revenge: for you to be adopted by your uncle” [202, c. 364]*

*“And if God had gifted me with some beauty and much wealth, I should have made it as hard for you to leave me, as it is now for me to leave you” [202, c. 386].*

*“All have not your powers, and it would be folly for the feeble to wish to march with the strong” [202, c. 612].*

Дар забони англисӣ ибораҳои гуногун бо масдар сохта шудаанд, ки ба чумлаҳои пайрав ҳамарзиш мебошанд.

Яке аз чунин ибораҳои серистеъмол “ибораи хабари объективии масдарӣ” мебошад, ки инчунин, пуркунандаи мураккаб ном гирифта мешавад.

Ба ақидаи М.А. Беляева “ибораи объективии масдарӣ” - ин пайвастшавии исм ё ҷонишини шахс ба вазифаи пуркунанда бо масдар мебошад [20, с. 159]:

*“...but I have long wanted to see you, and when I heard that there had been a letter from you [202, c. 139].*

*...he has been so much engaged all day that he could not ask to see you before” [202, c. 181-182].*

*Барои озмудани қатъияту ҷасорати ҷангварон ў амр менамояд, ки ба сүйи аспи дӯстдоштааш тир андозанд ва сарбозонеро, ки ба ин кор ҷуръат накарданд, сар мезанад [201, с. 244].*

*In order to test the determination and courage of the soldiers, he orders them to shoot at his beloved horse and beheads the soldiers who did not dare to do so [203, с. 244].*

“Ибораи объективии масдарӣ” дар ҷумла вазифаи як аъзои ҷумларо, бахусус, вазифаи пуркунандаи мураккабро ичро мекунад. Дар ҷумлаи *And a man wanted me to do in for film...* пуркунандаи феъл *wanted* ҷонишини *me* не, балки *me to go* мебошад. Ба саволи *what did a man want?* ҷавобаш - *A man wanted me to go...* мешавад.

Дар “ибараи объективӣ бо масдар” исм ё ҷонишин шаҳсе [предмет] -ро ифода мекунад, ки амали бо масдар зохир гардидаро ичро кардааст ё ба ин амал гирифтор шудааст.

“Ибараи объективӣ бо масдар” баъд аз феъл дар дилҳоҳ шакли замон истифода мешавад:

“*If he expects me to talk for the mere sake of talking and showing off, he will find he has addressed himself to the wrong person,’ I thought*” [202, c. 203].

“*I saw a room I remembered to have seen before, the day Mrs*” [202, c. 317].

“Ибараи объективӣ бо масдар” баъд аз феъли ифодакунандаи ҳоҳиш истифода мешавад: *to want, to wish, to desire, should [would] like*, инчунин, баъди феълҳои *to like, to hate* ва амсоли инҳо истифода мешавад:

“*Well, you may tell them I wish you to stay till I can talk some things over with you I have on my mind*” [202, c. 352].

“*I wish these girls to be the children of Grace: and why that abundance?*” [202, c. 96].

Агар амали бо масдар ифода ёфта ба шахс [ё предмет]-и бо мубтадои ҷумла даҳл дошта бошад, дар ин маврид ҷонишин пеш аз масдар истифода намешавад:

“*I did not like to walk at this hour alone with Mr. Rochester in the shadowy orchard*” [202, c. 380].

2. “Ибараи объективӣ бо масдар” баъди феълҳои ифодакунандаи эҳсосот тавассути узвҳои ҳиссиёт (эҳсосоти физикиӣ): *to see* - дидан, *to watch*, *to observe* - мушоҳида кардан, *to notice* - дидан, *to hear* - шунидан, *to feel* – ҳис кардан ва ғайра.

Баъди феълҳои ин гурӯҳ ҳиссачаи *to* пеш аз масдар меафтад:

“*I have often heard the servants say, got her to promise before he died that she would always keep me*” [202, c. 106].

“*My heart really warmed to the worthy lady as I heard her talk*” [202, c. 148].

Бояд қайд кард, ки баъди феълҳои ин гурӯҳ дар қатори “ибораи объективӣ бо масдар”, инчунин, “ибораи объективӣ бо сифати феълии замони ҳозира” истифода мешаванд:

*“Old times crowded fast back on me as I watched her bustling about – setting out the tea-tray with her best china, cutting bread and butter, toasting a tea-cake”* [202, c. 345].

Баъди феълҳои ин гурӯҳ масдари тарзи мафъул истифода намешавад: дар ин маврид сифати феълии замони гузашта мавриди истифода қарор мегиранд:

*I saw you had a social heart* [202, c. 479].

*“Meantime, I heard St. John quit his room. He stopped at my door* [202, c. 642]”.

Баъди феълҳои *to see, to notice* ба чойи “ибораи объективӣ бо масдар”, ки дар он масдар бо феъли *to be* нишон дада шудааст, одатан, чумлаи пайрави иловагӣ корбурд мегардад, мисол:

*I saw that to murmur would be to vex him* [202, c. 605].

“Ибораи объективӣ бо масдар” баъди феълҳое, ки тахмин карданро мефаҳмонанд, корбурд мегарданд: *to expect* – интизор шудан, умедвор шудан, *to think* – фикр кардан, андешидан, *to believe* – бовар кардан, эҳтимол кардан, *to consider* – ҳисоб кардан, шуморидан, *to suppose* – фарз кардан, пиндоштан, *to find* – пайдо кардан, инчунин, баъди феълҳои *to know* – доистан, *to declare* – эълон кардан ва ғайраҳо.

Баъди феълҳои ин гурӯҳ бештар “ибораи объективӣ бо масдар” истифода мешавад, ки дар он масдар бо феъли *to be* нишон додашудааст. Дар мавридҳои дигар чумлаи пайрави иловагӣ истифода мешавад.

*“I suppose he had considered that these were all the governess would require for her private perusal”* [202, c. 157].

*“I looked up and found that the afternoon was gone, and evening far advanced, another discovery dawned on me, namely”* [186].

Баъди феълҳои *to consider, to find* ва *to declare* феъли *to be* баъзан меафтад:

“Now, however, I **considered it well to let them flow as freely and as long as they liked**” [202, c. 461].

“I **made you talk**: ere long I found you full of strange contrasts [202, c. 478].

Истисно дар ин гурӯҳ феъли *to expect* мебошад, ки баъди он “ибораи объективӣ бо масдар”-и дилҳоҳ феъл ҳам дар тарзи фоил ва ҳам мафъул истифода мешавад. Масдар дар ин маврид амалеро ифода мекунад, ки ба оянда мансуб аст:

“but I **cannot expect the reader to have the same intuitive perception, so I must repeat his explanation**” [202, c. 585].

Агар амали бо масдар ифодагардида ба шахс (ё предмет)-е мансуб бошад, ки вазифаи мубтадои чумларо ифода мекунад, пас пеш аз масдар яке аз ҷонишиҳои нафсӣ *myself, himself herself* вобаста ба шахси мубтадо корбаст мегардад:

“Yes; I wish to know whether you have heard of any service I **can offer myself to undertake**” [202, c. 537].

Ҷонишиҳои нафсӣ баъди феъли *to expect* истифода намешаванд;

“But what, then, ’ said he, ‘do you **expect me to do for you?**’” [202, c. 514].

“Ибораи объективӣ бо масдар” баъди феълҳое истифода мешавад, ки фармон, хоҳиш, иҷозатро ифода мекунанд: *to order, to command* – фармон додан, *to ask* – хоҳиш кардан, *to allow* – иҷозат додан, имконият додан.

Баъди ин феълҳо ибораи объективӣ бо масдар дар тарзи мафъул истифода мешавад. Баъди феъли *to ask* доимо пешоянди *for* меистад.

*He asked for the letter to be sent **of at once*** [202, c. 290].

Аммо дар ин маврид мо “ибораи объективӣ бо масдар” надорем, балки ду пуркунандай алоҳида дорем, ки ҳар қадомаш дар алоҳидагӣ ба феъли ҳабар тобеанд.

Ибораи объективӣ бо масдар” баъди як қатор феълҳое истифода мешавад, ки пуркунандай пешояндоро талаб мекунанд: *to wait [for]* интизор шудани низе, *to rely [on, upon]* - боварӣ доштан (ба), *to count [on, upon]* - умед бастан (ба) ва ғайраҳо.

Дар ин мавридҳо пеш аз “ибораи объективӣ бо масдар” пешоянд меистад:

*“You should have waited for my leave to descend, ’she said”* [202, с. 523].

Муҳаққиқ М.А. Беляева ибораи субъективии предикативии масдарро, ҳамчун ибораи исм ба вазифаи мубтадо бо масдар, ба сифати қисмати дуюми хабари феълии таркибӣ шарҳ додааст [20, с. 162]. Қисми ёридиҳандай ин хабарро феълҳо дар тарзи мағъул, ки ба масдар наздиканд, ба мисли *to see, to say, to think, to suppose, to believe, to know, to make* (маҷбур кардан) ва ғ. ташкил медиҳанд.

*“...solemn, because it was known to be so seldom entered”* [202, с. 17].

Дар “ибораи субъективии масдарӣ” масдар амалро ифода мекунад ё ҳолати шахсе (ё предмете)-ро, ки бо исм (ё ҷонишин) дар таркиби ин ибора баён гардидааст.

Ҷумлаи мураккаби тобеъро, ки сарҷумлаи он бо ибораи бешаҳси шакли *it is said* - мегуянд, *it is reported* - ҳабар додан, *it seems* - ба назар менамояд, *it is likely* эҳтимол ифода гардидааст, бо ҷумлаи сода иваз кардан мункин аст:

Ҷумлаи мураккаби тобеъ: *It is said they know English very well.*

Ҷумлаи сода: *They are said to know English very well*

Ҳангоми ивази чунин ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи оддӣ ҷонишини *it* меафтад, мубтадои ҷумлаи пайрав [*they*] ба ҷойи ҷонишини *it* пеш аз хабари сарҷумла гузошта мешавад, ки бо мубтадои нав дар шаҳс ва шумора мутобиқат мекунад, пайвандаки *that* низ меафтад, аммо хабари ҷумлаи пайрав [*know*] шакли масдарро гирифта метавонад [*to know*].

Масдар дар “ибораи субъективии масдар” дар ҳамаи шаклҳо истифода мешавад [18, с. 257]:

Indefinite Infinitive (ҳам Active, ва ҳам Passive) амалеро мефаҳмонад, ки бо амали феъл дар шакли шахсӣ дар як вақт рӯй медиҳад:

“*He is a clergyman, and is said to do a great deal of good*” [202].

Continuous Infinitive амали давомдореро ифода мекунад, ки бо амали феъл дар шакли шахсӣ дар як вақт рӯй медиҳад:

“... these days seem **to be living** in a fool's paradise” [18, с. 114].

Perfect Infinitive [ҳам Active ва ҳам Passive] амалеро баён мекунад, ки аз амали бо феъл ифода гардида, дар шакли шахсӣ пештар ба вуқӯй омадааст:

“...but he **seemed to have entered** another train of reflection” [202, с. 538].

Perfect Continuous Infinitive амали давомдорро ифода мекунад, ки дар давоми як вақти муайян давом кардаст ва аз амали бо феъл ифодагардида дар шакли шахсӣ пештар ба вуқӯй омадааст. Дар ин ҳол Perfect Continuous Infinitive метавонад амалеро ифода кунад, ки дар вақти анҷомёбии амали бо феъл дар шакли шахсӣ ифода гардида, давом карда истода буд, инчунин, амалеро, ки дар ин муҳлат аллакай ба анҷом расидааст:

“...but to have sunk down in the silken snare; fallen asleep on the flowers covering it; wakened in a southern clime, amongst the luxuries of a pleasure villa: **to have been now living** in France, Mr. Rochester's mistress” [202, с. 547].

“Ибораи субъективии масдарӣ” дар ҳолате истиифода мешавад, ки хабар тавассути феълҳои зерин дар шакли мағъул ифода гардидааст: *to say* - гуфтан, *to state* - арз кардан, хабар додан, *to report*- хабар додан, *to announce* - эълон кардан, *to believe* - бовар кардан, эҳтимол кардан, *to suppose* - фарз кардан, пиндоштан, *to think* - фикр кардан, андешидан, *to expect* - интизор шудан, умевор шудан, *to know* - донистан, *to understand* - дар маънои фаҳмидан, хабар доштан, *to consider* - ҳисоб кардан, шуморидан, *to see* - дидан, *to hear* - шунидан ва ғайраҳо.

“*Reed is dead, too, sir: he ruined himself and halfruined his family, and is supposed to have committed suicide*” [202, с. 340].

Бояд қайд кард, ки:

а) Indefinite Infinitive баъди феъли *to expect*, одатан, амалеро ифода мекунад, ки ба оянда мансуб аст:

*“Mr. Rochester had left for London three weeks ago, but he was then expected to return in a fortnight” [202, c. 370].*

б) баъди феъли *to consider* бандаки феъли *to be* баъзан меафтад:

*“...and I believe he is considered a just and liberal landlord by his tenants” [202, c. 160].*

Дар чумлаи дорои “ибораи субъективии масдар” баъди хабар баъзан пуркунанда бо пешоянди *by* омада метавонад ва ҳамин тавр, масдар бевосита баъд аз феъл дар шакли мафъул меистад:

*“if I had but a prospect of one day bringing Mr. Rochester an accession of fortune, I could better endure to be kept by him now” [202, c. 409].*

“Ибораи субъективии масдарӣ” вақте истифода мешавад, ки хабар тавассути феълҳои зерин ифода гардидааст: *to seem, to appear* - намудан, *to prove* – маълум шудан, ошкор шудан, *to happen, to chance* – рӯй додан. Онҳо танҳо дар тарзи мафъул истифода мешаванд:

*“The want of his animating influence appeared to be peculiarly felt one day that he had been summoned to Millcote on business, and was not likely to return till late” [202, c. 287].*

Тарзи фоил:

*She appeared to know it by instinct [202, c. 197].*

Бояд қайд кард; ки:

а) баъди феълҳои *to prove* бандаки феъли *to be* меафтад, вақте ки баъди он сифат ё сифат бо исм меояд:

*“Grace has, on the whole, proved a good keeper; though, owing partly to a fault of her own, of which it appears nothing can cure her” [202, c. 472].*

Вақте, ки баъди бандаки феъли *to be* исм бе сифат меояд, феъли *to be* афтида наметавонад:

*He proved to be a lawyer.*

б) Баъди феълҳои *to seem* ва *to appear* метавонад сифат ё исм бо сифат бе бандаки феъли *to be* ояд. Дар ин ҳолат феъли *to seem* ва *to appear* маъни “ба назар намудан (дар маъни вонамуд шудан, таъсир расонидан)”-ро дорад:

*He seems tired.*

Дар чумлаҳои инкорӣ ҳиссачаи *not*, одатан, дар назди феълҳои *to seem* ва *to appear, to prove, to happen* меистад, аммо пеш аз масдар намеояд:

“Did it not seem to you in the least wrong to live in that way, first with one mistress and then another?”

-Аммо ҳиссачаи *not* баъзан пеш аз масдар вомехӯрад:

“if there was snow, or rain, or high wind, and his sisters urged me not to go” [202, c. 604].

Феълҳои *to seem, to appear, to prove, to happen* метавонанд дар ибораи модалӣ, бештар бо *may* истифода шаванд:

*This story may seem to be rather dull.*

4. “Ибораи субъективии масдарӣ” ҳангоме истифода мешавад, ки хабар бо сифати *likely* - эҳътимол, *unlikely* - шубҳаовар, *certain* - муайян, *sure* - дуруст, саҳех, баъди бандаки феълии *to be* омада бошад. Дар ин маврид Indefinite Infinitive одатан амали ба оянда марбутро ифода мекунад:

“I should think he **is very likely to stay a week or more: when these fine, fashionable people get together”** [202, c. 240].

Дар чумлаҳои инкорӣ ҳиссачаи *not* на пеш аз масдар, балки пеш аз хабари тавассути сифати *likely* бо бандаки феълӣ ифодагардида меистад,:

«*I had acquired a certain degree of readiness and correctness in the language, and was **not likely to be** much at a loss with Mademoiselle Adela»* [202, c. 154].

Аммо пеш аз хабари тавассути сифати *certain* ва *sure* бо бандаки феълӣ ифода гардида, ҳиссачаи *not* пеш аз масдар меистад:

“*Her eyes are fixed on the floor, but I am sure they do not see it”* [202, c. 76].

*“Дуюм, хатари афзудани муноқишиаҳои минтақавӣ дар заминаи ихтилофоти динию мазхабӣ, зиддиятҳои қавмию најсадӣ, тамоюлҳои идеологӣ, талошҳои ошкору ниҳон барои ба даст овардани захираҳои сузишворию ашёи хом, тақсимоти нави бозори ҷаҳонӣ ва гайра мебошад, ки вобаста ба барҳурди манфиатҳои давлатҳои абарқӯдрати ҷаҳонӣ дар гӯшаҳои муҳталифи сайёра сурат мегирад”* [201, с. 137].

*“Second, there is a risk of increasing regional conflicts because of religious and sectarian disagreements, ethnic and racial conflicts, ideological trends, overt and covert efforts to obtain fuel and raw material resources, a new division of the world market, etc. takes place in different parts of the planet”* [203, с.137].

Ҳамин тавр, дар ин зербоб дар асоси сарчашмаҳои таҳқиқот ҷойгоҳи масдар дар ташаккули ибораҳо дар забонҳои муқоисашаванда баррасӣ гардид ва то андозае ҳусну қубҳи истифода ва тарҷумаи масдар аз нигоҳи илмӣ асоснок карда шуд.

Муайян гардид, ки масдар шакли лугавии феъл буда, нишондиҳандаи асосии он ҳиссачаи “to” маҳсуб меёбад. Дар як қатор мавридҳо ихтисоршавии ҳиссачаи мазкур дар таркиби масдар ба назар мерасад, ки ба як қатор омилҳо вобастагӣ дорад.

Дар забони тоҷикӣ бошад, нишондиҳандаи масдар асоси замони гузаштаи феъл ва морфемаи “-ан” ба шумор меравад. Ихтисоршавии морфемаи “-ан” низ дар забони тоҷикӣ мушоҳида мешавад, ки мавридҳои ихтисоршавии он назар ба забони англисӣ хеле кам дида мешавад. Масдаре ки дар таркиби он морфемаи “-ан” ихтисор шудааст, масдари ноқис номида мешавад.

Масдар дар забонҳои мавриди назар ҳусусиятҳои феъл ва исмро доро мебошад ва ҳусусиятҳои исмии масдар дар забони тоҷикӣ назар ба забони англисӣ бештар зоҳир меёбад.

## Хулосаи боби дуюм

Ҳангоми навишти боби дуюми рисола чунин натиҷагирий намудем:

1. Масдар дар забонҳои муқоисашаванда дорои категорияҳои замон, намуд ва тарз мебошад. Бояд ишора намуд, ки хусусияти истифодаи ҳиссачаи *to* бо масдар мукаммал мавриди пажуҳиш қарор дода шудааст. Доираи истифодаи масдар хеле васеъ буда, омӯзиши ҳаматарафи он дар доираи як диссертатсия ғайриимкон аст.

Масдар дар забонҳои мавриди қиёс гуногун буда, яке аз вижагиҳои он дар он аст, ки он ба ғайр аз шакли ғайритасрифӣ буданаш, инчунин, шакли тасрифшавандай феъл низ буда метавонад.

2. Масдар ба мисли дигар шаклҳои тасрифнашавандай феъл хусусиятҳои феълӣ ва номӣ дорад. Ба сифатҳои феълии он категорияи замон, тарз, қобиляти қабули пуркунандай бепешоянд ва тавассути ҳол муайян гардадидани он марбут аст. Сифатҳои номии масдар дар ичрои вазифаҳои наҳвии он ошкор мегардад.

3. Вобаста ба маъно масдар бештар маъни ягонаи феълиро бо ҳама шаклҳои дигари феъл дар худ нигоҳ медорад. Аз ҷиҳати сарфӣ он ба феъл алоқаманд буда, бештар хусусиятҳои феълиро зоҳир менамояд.

4. Дар тамоми давраҳои таърихи ташаккули масдарҳои забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ҷараёни доимии монандшавии он ба феъл зикр ёфтааст. Дар айни замон низ нишонаҳои асосии феълро доро будани он, аз қабили категорияҳои намуд, замон, ва тарз аз ҷониби муҳаққиқон муайян карда шудааст.

5. Нишонаи асосии масдар дар забони англисӣ ҳиссачаи *to* мебошад. Дар кор хусусиятҳои истифодаи ҳиссачаи *to* бо масдар мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор гирифтааст.

6. Ҳангоми таҳлили мавод ошкор карда шуд, ки шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба қадом вазифа дар ҷумла бештар омада метавонанд ва муайян гардид, ки онҳо бештар ба вазифаҳои мубтадо, ҳабар пуркунанда ва ҳол омада метавонанд.

7. Шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забони тоҷикӣ ва англисӣ ба категорияҳои феълий мансуб буда, шаклгирии онҳо аз номҳо маншаъ мегирад, аз ҷумла: масдар аз номҳои тасрифшавандай забони англисии давраи қадим, ки асоси феълий доштанд, герундия - аз исми феълии сохта, сифати фелӣ аз сифат. Дар натиҷаи бомароми рушди забон онҳо ба низоми феъл ворид шуда, категорияҳои феълиро бо худ гирифтанд.

7. Вобаста ба таҳқики гузаронидашуда оид ба ҳусусиятҳои синтаксисии масдар дар вазифаи аъзоҳои гуногуни ҷумла, мо муайян кардем, ки масдар метавонад дар вазифаи мубтадо, ҳабари таркибӣ, муайянкунанда ва ҳол истифода шавад.

8. Ҳусусияти сифатҳои дастурии ҳар як шакли категориявии масдар имконияти истифодаи масдарро дар ҷумла маҳдуд меқунад. Дар диссертатсия ибораҳои асосии масдарӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд: “ибораи *for* + исм [ё ҷонишин] + масдар”, “ибораи масдарии объективии предикативӣ” ва “ибораи масдарии субъективии предикативӣ”.

Ҳамин тавр, қайд кардан мункин аст, ки дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ масдар як қатор ҳусусиятҳои хосро, ҳам сохторӣ-маънӣ ва ҳам муносибатҳои наҳвиро дорост ва дар ин ҷода баъзе масъалаҳо таҳқиқу омӯзиши минбаъдаро талаб меқунанд, аз ҷумла ин ба омӯзиши дақиқи истифодаи он дар таркиби ибораҳо марбут мебошад.

## **БОБИ III. ТАҲЛИЛИ МУҚОСАВИИ ХУСУСИЯТҲОИ СИФАТИ ФЕЪЛӢ ВА ФЕЪЛИ ҲОЛ ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ**

### **3.1. Баррасии категориҳои сифати феълӣ дар забонҳои муқоисашаванда**

Дар боби гузаштаи ҳамин тақхиқот тақлили категориявии масдар ва баррасии вазифаҳои нахвии масдар дида баромада шуд. Дар ин боб кӯшиш карда мешавад, ки тақлилу баррасии категорияҳои сифати феълӣ дар забонҳои муқоисашаванда ба роҳ монда шавад.

Мусаллам аст, ки сифати феълӣ бо вучуди шакли тасринашавандай феъл буданаш категорияҳои феълии худро то дараҷае нигоҳ дошта тавонистааст. Инҳо пеш аз ҳама категорияҳои замон, намуд ва тарз мебошанд.

Дар соҳтори забон сифатҳои феълии гузаранда (*баровардаистода, иҷро мекардагӣ, қашонанда, навишта, тамомкунанда, шудагӣ, шуниданӣ*) ва монда (*баромада, гузашта истодагӣ, дурахшанда, меомадагӣ, раванда, рафтаниӣ, тулуъ кардаистода, шукуфтағӣ*) таркиб ёфтаанд. Хусусяти монда ва гузаранда доштани сифати феълӣ мустақиман ба тарзи феъл алоқамандӣ дорад.

Ҳангоми истифодаи сифати феълии газаранда исми мафъул дар шакли пуркунандаи бевоситаи суратёфта ифода меёбад, яъне объекти бевоситаи амал бо иловай пасванди –ро баён карда мешавад, масалан: китобро хондагӣ, мактубро навиштагӣ.

*“Ғуриши гӯширо каркунандае карду, аз шикамаш сиёҳ-сиёҳ ду бомбаро партофт”* [199, с. 280].

Сифатҳои феълии монда амалу ҳолатро ҳамчун нишонаи субъект ифода мекунад, аз ҷумла:

*“Каси аз дар бароянда як каси қаднаст буд”* [189, с. 323].

*“Курбоналӣ коргарони дар зери дасти худаи коркунандаро бо як нахӯдишӯрои бегушт зиёфат карда ба онҳо гуфт”* [200, с. 49].

Инчунин, ҳолати дигаре ба назар мерасад, ки дар он сифати феълӣ ҳам монда ва ҳам гузаранда шуда метавонад. Дар ин ҳолат маънои мушаххаси он аз контекст (зерматн) муайян карда мешавад, масалан: китобро хондаистодагӣ (гузаранда), дар донишгоҳ ҳонда истодагӣ (монда).

Дар забони тоҷикӣ, инчунин, мушоҳида карда мешавад, ки баъзе сифатҳои феълӣ дар таркиби феълҳои таркибии номӣ омада, ҳамчун қисмати таркибии феъли таркибии номӣ ба маънои луғавии онҳо алоқаи қавӣ дорад. Масалан: *такрор кардагӣ (гузаранда), хоб кардагӣ (монда), пешвоз гирифтагӣ (гузаранда), дам гирифтагӣ (монда), ҷеъ задагӣ (гузаранда), гулдурос задагӣ (монда)*.

Дар забони тоҷикӣ сифати феълии монда метавонад бо роҳи вандафзой бо иловакардани “-он” ба сифати феълии гузаранда табдил дода шавад: *хандида – хандонда, нишаста – нишонда, гузашта – гузаронида* ва ғайра:

*“Кампир ҳаштодсолаи умрашро дар саҳти гузаронида бо гуфтани як ду ҳикоя ё афсона монда нашуд”* [200, с. 35].

Бо афзудани “-он” сифати феълии гузаранда ба сифати феълии гузарандай бевосита табдил меёбад: *пӯшида-пӯшонда, навиштагӣ-нависондагӣ*:

*“...илоҳӣ калон шавӣ, мулло шавӣ, доно шавӣ! – гуён аз кисабагалаши як дона конфети ҷойдорӣ, ки ба қоғази сурҳ печондагӣ буд, бароварда дод ва аз падарам пурсид: — писарча меҳонад?”* [200, с. 63].

Дар забони англисӣ низ сифати феълӣ ба қатори шклҳои тасрифнашаванди феъл доҳил мешаванд. Дар забони англисӣ ду намуди сифати феълӣ (Participle) мавҷуд мебошад: Participle I ва Participle II. Бояд гуфт, ки Participle I ва Participle II на дар асоси замон, балки дар асоси тарз аз ҳам фарқ меқунанд.

Сифати феълӣ (Participle I) бо илова шудани суффикси “-ing” ба решай феъл соҳта мешавад ва чанд намуди талафғузи худро дорад [68, с. 189]:

Агар феъл бо садоноки “e” ба охир расида, он гоҳ ҳангоми ҳамроҳ шудани суффикси “-ing” меафтад. Масалан:

- to give-giving-додан
- to close-closing-пӯшидан
- to make-making-сохтан
- to arrive-arriving-расидан

Ба ин гурӯҳ қисми бештари феълҳо мансубанд.

Агар феъл бо ҳамсадо тамом шавад, ҳангоми ҳамроҳ кардани суффикси “-ing” ҳамсадои охир ду то навишта мешавад:

- to run-running-давидан
- to forget-forgetting-фаромӯш кардан
- to admit-admitting-иҷозат додан
- to shut-shutting-паррондан
- to sell-selling-фурӯхтан
- to swim-swimming-шино кардан
- to tell-telling-гуфтан, нақл кардан

Сифатҳои феълии замони ҳозира аз феълҳои “*to die*”, “*to lie*” ва “*to tie*” бо роҳи аваз намудани садоноки решагӣ сохта мешаванд:

*to die - dying, to lie - lying, to tie - tying.*

Ҳангоме ки феълҳо бо ҳарфи “y” ба анҷом мерасанд ва он ҳангоми талафуз ҳамчун дифтонги [ai] хонда мешавад ва иваз намудани он тарзи талафузи калимаро дигар мекунад, ҳарфи “y” табдил дода намешавад. Масалан:

- buy – buyiyg – харидан;
- deny – denying – инкор кардан;
- fly – flying – парвоз кардан;
- pay – paying – пардоҳт кардан;
- say – saying – гуфтан.

Дар баробари монандиҳо миёни сифати феълии забони тоҷикӣ ва англисӣ тафовут ба назар мерасад, ки бо таҳлили категорияҳои дастурии

онҳо ва таҳлил намудани вазифаи сифати феълӣ дар ҷумлаҳои забони англисӣ ва тоҷикӣ муқаррар карда мешаванд.

Сифати феълии якум мисли масдар дар ду қолиби наҳвӣ корбаст мешавад:

1. Аккузатив бо сифати феълӣ: Ин навъи қолиби сифати феълӣ дар ҷумла ҳамчун пуркунандай мураккаб истифода мешавад. Дар қолиби аккузатив бо сифати феълӣ ба ҷойи исм ҷонишини шахсӣ ба вазифаи пуркунанда меояд. Қолиби аккузатив бо сифати феълӣ, асосан, баъди феълҳое корбаст мешавад, ки ифодакунандай дарки ҷисмонӣ ва фикрӣ мебошанд.

2. Номинатив бо сифати феълӣ. Дар чунин навъи қолиби наҳвӣ сифати феълӣ пас аз хабар мавқеъ гирифта, ба амали денотати мубтадо далолат менамояд. Дар чунин маврид хабари ҷумла дар шакли мағъули феъл истифода мешавад. Бояд гуфт, ки сифати феълии якум дар такриби чунин қолабҳо тавассути шакли тасрифии феъл ба забони тоҷикӣ интиқол дода мешавад.

Номинативи мутлақ (Nominate absolute) аз сифати феълии замони ҳозира низ ба назар мерасад, ки аз ҷиҳати сохтор бо илова кардани исмҳо ва ҷонишинҳои шахсӣ ба сифати феълӣ сохта мешавад.

### 3.1.1. Категорияи замон ва намуд

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ мавҷудияти категорияи замон дар сифати феълӣ ба назар мерасад.

Дар забони тоҷикии муосир сифати феълӣ метавонад дар се замон гузашта, ҳозира ва оянда ояд. Ҳусусияти феълӣ доштани сифатҳои феълиро маҳз ҳамин мавҷудияти категорияи замон ифода мекунад.

**Замони ҳозира:** “*Акнун маслиҳат он аст, ман шавам, шумо шавед, ҳар рӯз ҷанд соат барзиёд кор карда ҳамин паҳтаҳои сӯҳтаистодаро кафонда паҳн карда партоем*” [187, с. 49].

**Замони гузашта:** “Баъд аз мурданы падараи замини ба мерос мондаро фурӯхта хӯрдааст, пас аз он ба тарафҳои Қарши рафтааст, ки дар он ҷо ҳам хешовандони мо будаанд [189, с. 44]. ...ҷавонон он табакҳоро бурда ба пеши меҳмонони мардина мегузоштанд ва табакҳои холишударо оварда ба ошпаз медоданд” [189, с. 17].

**Замони оянда:** “Дар охирҳои зимиston падарам ба Маҳаллаи Боло рафтан хост, ки дар он ҷо ҷӯбҳои дар даст дошташиро ҷарҳи осиё тарошад, ҷарҳи тайёр ва ҷарҳои **тайёришиуданиро** ба осиёҳои атроф фурӯшаад” [189, с. 76].

Сифатҳои феълӣ ба мисли феъл дорои вижагиҳои вобастакунӣ буда, калимаҳои дигарро ба худ тобеъ менамоянд:

“Гурриши гор ва нолаи аз ҷангал **барояндаро** худам ба гӯши худ шунида будам” [189, с. 51].

“Регҳои ба боми хона **гуншиударо** бо бел рӯфта истодем” [189, с. 36].

“Ӯ фармони ба воситаи қушибегӣ аз амир **гирифташиро** аз багал бароварда ...” [189, с. 217].

Яке аз алomatҳои сифатҳои феълии гузаранда дар он зоҳир мегардад, ки онҳо пуркунандай бевосита гирифта, хусусияти феълии худро нигоҳ медоранд.

Сифати феълӣ дар замонҳо гузашта, ҳозира-оянда ва замони ҳозираи муайян ба фоил, яъне ичроқунандай амал низ вобастагии худро нишон медиҳанд.

Сифати феълӣ вобаста ба категорияи намуд ҳам мутлақ ва ҳам давомдор шуда меояд. Дар намуди мутлақ натиҷаи амал ва алакай ба анҷом расида будани амалро ифода намудани сифати феълӣ дар мисолҳои зерин мушоҳида мегардад:

“Лутфулло фурсат нағузаронида дар ҷои гузаргоҳи об кӯндаланг хобид, ҳокҳои дар як тараф **рехташиро** бо сару гарданаши ва тарафи дигарро ба «поҳояш нигоҳдорӣ кард” [189, с. 73].

Дар забони точикӣ чида омадани сифати феълиро мушоҳида кардан мумкин аст:

*“Чарҳои зовуд бо губчак – гарданаҳои ҳӯрдашуда, бо дандонаҳои судашуда бо тасмаҳои фарсудаи худ монанди идораҳои ҳукумати подшиоҳӣ зӯр мегаштанд”* [189, с. 59].

Дар мисоли мазкур сифатҳои феълии “ҳӯрдашуда”, “судашуда”, “фарсуда” натиҷаи амалро нишон дода, дар ҷумла ба вазифаи муайянкунанда омадаанд ва, ҷун қоида, пас аз муайяншаванда мавқеъ гирифтаанд. Алоқаи муайяншаванда ва муайянкунадаи дар ин ҷумла тавассути бандаки изофии “–и” ба роҳ монда шудааст.

Бояд зикр намуд, ки дар ҷумлаи мазкур сифати феълӣ дар се мавриди истифода шудааст, ки дар ду мавриди аввал сифати феълии мураккаб ва дар мавриди сеюм сода корбаст шудааст.

Сифати феълии “фарсуда” ба ҳуд бандаки изофии “–и” қабул намудааст, зоро пас аз он, ҷонишини “ҳуд” омадааст ва дар забони точикӣ барои пайваст кардани сифати феълӣ ва ҷонишин бандаки изофӣ истифода мешавад.

Сифатҳои феълии намуди давомнок амали нотамом-давомнокро ифода мекунанд.

*Алангаи отаии даргирифтаистодай бадани ман якбора паст шуд* [189, с. 378].

Аслан, сифатҳои феълӣ аз ду асоси феъл ва масдар дар забони адабии ҳозираи точик сохта шуда, панҷ шакл низ мегирад.

Дар заминаи омӯзиш ва баррасии маводди бадастомада мо ба таври намуна сифатҳои феълӣ дар забони адабии ҳозираи точикро дар шакли ҷадвали зер пешниҳод намудем, ки он барои возехтар гардидани масъалаи гузошташудаи таҳқиқот мусоидат менамояд.

#### Чадвали 4. Сифатҳои феълӣ дар замони адабии ҳозираи тоҷик

| № | Сифати феълӣ вобаста ба<br>категорияи замон | Шакл          | Мисол                                     |
|---|---|---------------|---|
| 1 | Сифати феълии замони ҳозира:                | Як шакл дорад | Раанда, ҷӯянда, ҳалкунанда:               |
| 2 | Сифати феълии замони гузашта,               | Шакли якум    | Омада, шунида, ичро шуда, хонда баромада; |
|   |   | Шакли дуюм    | Хондагӣ, дода шудагӣ, дам гирифтагӣ.      |
| 3 | Сифати феълии замони ҳозира-оянда           | Як шакл дорад | Мехондагӣ, ичро мекардагӣ.                |
| 4 | Сифати феълии замони ҳозираи муайян         | Шакли якум    | Хонда истода, давида истода.              |
|   |   | Шакли дуюм    | Навишта истодагӣ, шунида истодагӣ.        |
| 5 | Сифати феълии замони оянда                  | Як шакл дорад | Хонданӣ, сарф шуданиӣ.                    |

Ҳангоми шакли инкорӣ сохтан аз сифатҳои феълии сохторашон муракқаб ва таркибӣ ҳиссачаи инкории “на” ба ҷузъи ёридиҳанда илова карда мешавад, масалан: гӯш *накарда* истодагӣ, духтанашууда, тамомнакарда, фаромӯшнашаванда, хонда *набаромадагӣ*, ҳал *нашудагӣ*, тамом *нашуданиӣ*, тамом *намекардагӣ* ва ғайра.

Воқеан, шакли замони ҳозираи сифатҳои феълӣ бо ёрии илова намудани пасванди –андა ба асоси замони ҳозираи феъл сохта мешавад, ки он дар навбати худ ду хел мешавад:

а) аз асоси феълҳои сода ва сохта бо ёрии ба он илова намудани пасванди “–андა // –янда”, масалан: рафтан – раванда, шунида – шунаванда, хондан – хонанда, пӯшидан – пӯшанда, баромадан – бароянда

*“Ба таги деворҳо аз зери дарахтон сояи шабона пардаи сиёҳи худро паҳн карда ба дидану шинохтани оянда ва равандагон дуруст роҳ намедод”* [190, с. 178-179].

Чунин шакли сифатҳои феълӣ аз феълҳои мондае монанди хандидан, рақсидан, истодан сохта намешаванд.

б) дар феълҳои таркибӣ пасванди “–анд” ба феъли ёридиҳанда илова карда мешавад: нутқ кардан – нутқунанда, зинат додан – зинатдиҳанда, ҳал кардан – ҳалкунанда ва гайра [41, с. 102]:

*“Ҳамроҳи кунандагон ба ин тобут аз ҳашт то нӯҳ нафар мардикорони побараҳна бештар намуданд, инҳо ҳам тобутбардор, ҳам азодор ва ҳам соҳиби мурда буданд”* [190, с. 187].

Сифатҳои феълии замони ҳозира амал ва ҳолатеро ифода мекунанд, ки дар замони ҳозира воқеъ гардидааст ва категорияи грамматикии замон аломати асосии ба феъл мансуб будани онҳо мебошад. Дар ин шакл сифатҳои феълӣ амалий такроршавандай шахс ва хусусияти доимии предметро ифода мекунанд, масалан:

*“Чунки ман ба ҷои ин ки кӯдаки ба ў беодобӣ кардаро қоҳии кунам, он таҳқири кунандаро таҳсин карда будам”* [189, с. 184].

*“Ба тарафи шарқи дарвоза як роҳи калони дигар буд, ки вай равандаро ба Файзобод, Дилкушио, Ғурбун ва аз он ҷо ба Самарқанд мерасонид* [189, с. 334]”.

Сифатҳои феълии замони ҳозира гузаранда (донанда, зинатдиҳанда, кашонанда, каркунанда, фаҳманда) ва монда (боранда, коркунанда, расанда, чаҳанда, ҳаракаткунанда) мешаванд [41, с. 52].

Шакли гузарандай сифатҳои феълӣ дар замони ҳозира амали ба объект гузарандаро, ки дар шакли пуркунандай бевосита зоҳир мегардад, ифода менамояд.

*“Хайбар саги бисёр хуб буда, дар андак вақт ҳамаи гуфтаҳои моро фаҳманда ва вазифаи асосии худро донанда шуда монд”* [189, с. 61]

Шакли мондаи сифатҳои феълӣ дар замони ҳозира амал, ҳаракат ва ҳолати иҷроқунандай амал, яъне фоилро ифода намуда, пуркунандай бевосита гирифта наметавонанд.

*“...дехқонони дар он ҷо киштукоркунанда тамоман бе ҳайвоноти кори буда ва фақат бо қаланду бел заминҳои маитта (мурда)-ро кор карда гашта буданд” [189, с. 90].*

“Сифатҳои феълии замони ҳозира фақат намуди давомнокро ифода мекунанд: Ӯ байтҳои хуби ба одам таъсиркунанда меҳонад [189, с. 72]”.

Асосан, ба вазифаи муайянкунанда омадани сифатҳои феълӣ дар ҳамони ҳозира ба таври назаррас мушоҳида мешавад:

*Ҳарифи ман нисбат ба ман зудтар байтҳои даркориро ёфта меҳонд. Ман ҳис мекардам, ки ў дар ин кор таҷрибаи қифояқунанда дорад [189, с. 192].*

*“Аспоне, ки ин гуна сафарҳоро бисёр диданд, аз ин тадбир гӯё ҳабардор буда, дар кӯҷо гӯронида шудани чизи аз марг ҳалоскунандаи худашонро бо дикқати тамом ба назар гирифта мемондаанд” [192, с. 98].*

*“Заркафил вақте даркор мешавад, ки дар қарздор чизи ба ғарав диханда надошта бошад, ё чизе ба ғарав надиҳад” [192, с. 116].*

Истифода гардидани бандаки изофии “-и” ба сифатҳои феълии забони тоҷикӣ ҳос мебошад, ки ҳолати мазкур дар мисоли дуюми фавқузикр возех зоҳир ёфтааст.

Ҳамчунин, сифате феълии замони гузашта дар заминаи замони гузаштаи феълҳо тартиб дода шуда, он дорои ду шакл мебошад.

Шакли аввал, ки тавассути илова намудани сиффикси –а ба асоси замони гузаштаи феъл сохта мешавад, масалан: *рафта, омада, баромада, фаромада, анҷомёфта, тамомкарда, хонда баромада* ва ғайра.

Шакли дуюм тавассути ба шакли аввал илова намудани суфикси –гӣ сохта мешавад, масалан: *рафта - рафтагӣ, омада - омадагӣ, баромада - баромадагӣ, фаромада - фаромадагӣ, анҷомёфта - анҷомёфтагӣ, тамомкарда - тамомкардагӣ* ва амсоли инҳо.

Нисбат ба сифатҳои замони ҳозира, маънии категорияи замонӣ дар сифатҳои феълии замони гузашта бештар ба назар мерасад. Асосан, сифати феълии замони гузашта дар дохили ҷумла ва ибора замони амалеро ифода мекунад, ки нисбат ба замони амали феъли ҳабарӣ пештар воқеъ гардида бошад. Мисол:

*“Одина, ки бо шунидани ин фочиа аз ғояти ғазабу ҳисси интиқом ҷаишонаш чун машъали оташи медураҳшиид, дасти чун погачӯб ҳушкидаи ҳудро ҷунбонида гуфт”* [189, с. 143].

*“Дар пеши зонуи Аҳмад-Маҳдум як ҷанд варақ когаз паҳн буданд, ки дар онҳо рақамҳои ҳисоб **naviishtagӣ** менамуданд”* [189, с. 266]

Ҳангоме ки сифати феълии замони гузашта дар намуди мутлак меояд, вай натиҷаи амали анҷомётаро ифода намуда, шакли замонӣ ва намудиаш ба таври возех ошкор мегардад, масалан: *“Аз навииштаҳои пушти ин китобча дар Ҳиндустон чоп шуданаши ва «Маҳмуд ва Аёз» ном доштанаши маълум мешуд”* [189, с. 221]. ...ҳар кас, ки ҷавоб дода натавонад, бойдодагӣ ҳисоб меёбад ва байти як бор хондашударо дубора хондан дуруст нест” [189, с. 192].

Дар забони тоҷикӣ, сифатҳои феълии замони гузашта гузаранда (партофта, навишта, дидагӣ, вобаста кардагӣ, пешвоз кардагӣ) ва монда (хандида, омада, баромадагӣ, хобида, боридагӣ, нишастагӣ, рӯй додагӣ) мешаванд.

Инчунин, сифатҳои феълии замони гузаштаи гузаранда одатан амалеро мефаҳмонад, ки ба пуркунандай бевосита қаробат мекунад, аз ҷумла: *“Лекин аз ҷиҳати маслиҳати ҳуд дар зоҳир суханҳои ўро бовар кардагӣ барин менамуд”* [190, с. 80].

Дар забони тоҷикӣ, сифатҳои феълии замони гузашта, агар аз феъли монда сохта шуда бошанд, амалу ҳолатро ба ҳайси ҳусусияти фоил ё субъекти амал ифода намуда таъсири амали онҳо ба объект ё пуркунандай бевосита гузашта наметавонад, масалан:

*“Аз пеши дарвозаи бой одамони дар пеши масцид ғап зада нишастагӣ менамудаанд [189, с. 99]”.*

Сифатҳои феълии замони гузаштаи монда ба воситаи суффикси -он ба гузаранда файсал мешаванд:

*“Дар зери миёнбанди ин одам як қаламдон халондагӣ буда, дар дасташ як көгази лӯла печондагӣ менамуд” [189, с. 336]*

Сифатҳои феълии гузаранда дар замони гузашта, ки тавассути пасванди -он сохта шудаанд, ба гурӯҳи сифатҳои феълие дохил мешаванд, ки таъсири амали онҳо бавосита мебошад, масалан: фахмонда, фахмондагӣ, шунавондагӣ, шикондагӣ, резондагӣ ва монанди инҳо.

Замони ҳозира-ояндаи сифатҳои феълӣ тавассути илова намудани пешванди -ме ба шакли дуюми сифати феълӣ дар замони гузашта ифода меёбад. Масалан: *мерафтагӣ*, *меомадагӣ*, *кор мекардагӣ*, *хонда мебаромадагӣ ва гайра*.

Сифатҳои феълӣ дар замони ҳозира-оянда, чӣ тавре ки аз номаш маълум аст, ба амалу ҳолати замони ҳозира-оянда далолат мекунанд, мисол:

*“Пагоҳӣ вай ин рақамҳоро ба аъзоёни бюрои партияви маълум хоҳад кард, то дар сүҳбатҳои бо колхозчиён мекардагиашон истифода намоянд” [198, с. 66]”.*

Сифатҳои феълии замони ҳозира-оянда амали доимии предметҳоро дар замони ҳозира ҳам нишон медиҳанд: *“Баъд аз он ўрӯзе чанд бор бо ман ҳамин тариқа суолу ҷавоб мекардагӣ шуд” [198, с. 168].*

*“Таомҳои гуногуни болаззат аз ҳама пештар ба чиллахона, ба пеши ман меомадагӣ шуданд” [198, с. 364].*

Сифатҳои феълии замони ҳозира-оянда вобаста ба категорияи намуд ҳамеша як намуд - намуди давомдор доранд ва амалҳои ҳамзамон бо амали тавассути феъли хабарӣ воеъгардида мепаҳмонанд, аз ҷумла: *“соҳти рул-ишиқел аз соҳти ишиқелҳои одӣ он қадар фарқ надошт, фақат ҳалқаҳои ба пои одам андохта мешудагии он монанди ишиқелҳои муқаррарӣ танг набуда, ба*

*дараңае ки рони одамро гүнчонаад, васеъ буд. Дар сүхбатҳои бо колхозчиён мекардагиашон аз ин рақамҳо истифода мебаранд” [188, с. 59].*

Шакли гузаранда ва мондаи сифатҳои феълӣ дар замони ҳозира-оянда аз ҷиҳати сохториашон фарқ намекунанд ва танҳо маъно аст, ки онҳоро ба монда ва гузаранда чудо мекунад. Дар ҳар ду шакл ҳам бо роҳи илова намудани пешванди ме- ва пасванди –агӣ сохта мешаванд.

Мисол: медонистагӣ, мегирифтагӣ (гузаранда); мерафтагӣ, мерасидагӣ, (гузаранда).

*“Бинобар ин он солҳо дехқонон заминҳои амлокро **намекиштагӣ** шуданд ва заминҳои корам хорзор шуда монданд, ў ба соҳибони он заминҳо хорпулӣ андохта гирифт” [189, с. 168].*

Ҳамзамон, шаклҳои монда амалу ҳолатро ҳамчун аломати субъект инъикос менамояндва пуркунандаи бевосита намегиранд:

*“Кам-кам девона ба ман унс гирифт. Ман аз ў натарсида дар пешаи менишиштагӣ шудам” [189, с. 90].*

Воқеан, дар забони адабии ҳозираи тоҷик сифатҳои феълӣ дар замони ҳозираи давомдор аз сифати феълии замони гузаштаи феъли маънӣ (асосӣ) бо ёрии илова намудани феъли ёридиҳандай “истодан” дар шакли сифати феълии замони гузашта, яъне тавассути илова намудани пасванди –а ва –агӣ (истода // истодагӣ) сохта мешаванд. Масалан: *рафта+истода=рафтаистода, тулӯъ+карда+истода= тулӯъ кардаистода, хонда+истодагӣ = хондаистодагӣ, омада+истодагӣ = омадаистодагӣ*.

Бояд зикр намуд, ки ҳар ду шакли сифати феълии замони ҳозираи муайян, ҳам бо афзудани пасванди –а ва ҳам пасванди –агӣ тақрибан баробар ба назар мерасанд, аммо бояд таъкид намуд, ки шакли якум, яъне онҳое, ки тавассути афзудани пасванди –а сохта шудаанд, хусусияти адабӣ дошта, шакли бо –агӣ сохташуда нисбатан хоси забони гуфтугӯйӣ мебошад.

Масалан:

- *машинаи омада истода - машинаи омада истодагӣ;*
- *бачагони гӯш карда истода - бачагони гӯш карда истодагӣ.*

Мусаллам аст, ки замони дар чумла тавассути сифати феълии замони ҳозираи муайян ифодагардида, бо замони феъли хабарӣ баробар мебошад. Яъне амале ифода мекунад, ки бо амали тавассути хабар ифодаёфта дар як замон ба вуқӯй пайвастааст.

*“Танҳо чашмони навакак бо андӯҳи бепоён гиристаистодаи худро бо остин пок карда, ба он одам табассумкунон менигаристам ва ҳис мекардам, ки на тандо лабонам, ҳатто чашмонам ҳам бо ҳиссиёти миннатдорӣ табассумкунон медурахшанд”*[189, с. 115].

*“Чобири савор қамчин дар даст як туда писарбача ва духтарбачагони аз алафчинӣ омадаистодаро сур мекунад”* [198, с. 96].

Ҳамчунин сифатҳои феълие, ки ба воситаи феълҳои ёридиҳандай “гаштан”, “нишастан” ва “истодан” сохта шудаанд, амалеро ифода мекунанд, ки он бо феъли хабарӣ дар ҳамзамон воқеъ гардидааст. Ин шакли сифатҳои феълӣ ҳоси нутқи гуфтугӯйӣ мебошанд. Мисол: ҳонда гаштагӣ, гап зада нишастагӣ, кор карда истодагӣ.

*“Пахтаҳои ба рӯи суфа пароканда шуда хобидаро ба он ҷо ҷой кардан гирифтанд”* [199, с. 79].

Ҳарчанд ки сифатҳои феълии замони гузашта, ки аз масдарҳои “истодан”, “гаштан”, “нишастан”, “хобидан” ва “доштан” сохта шудаанд (истодагӣ, гаштагӣ, нишастагӣ, хобидагӣ, доштагӣ) дар алоҳидагӣ замонашон замони гузашта бошад ҳам, аммо ҳамчун феъли ёридиҳанда ба замони ҳозира, аниутараш ба замони бо замони феъли хабарӣ баробарро ифода мекунанд. Мисол:

*“Зоғони дар шоҳи садаҳои нишаста аз гудоки автобус тарсида ба ҳаво париданд”* [198, с. 53].

Дар забони адабии ҳозираи тоҷик сифатҳои феълии таркибӣ низ монда ва гузаранда мешаванд. Масалан, аз як тараф, сифатҳои феълии замони ҳозираи муайян монанди “бароварда истода”, “гуфта истода” ба гурӯҳи гузаранда дохил мешаванд ва “ларзида истода”, “баромада истода” ва амсоли инҳо ба гурӯҳи феълҳои монда дохил мешаванд.

Инчунин, маълум гардид, ки ҳангоми гузаранда шудани сифатҳои феълии замони ҳозираи муайян таъсири феъл бевосита ба объекти амал мегузараад. Масалан: “Холаи чома дӯхта истодагӣ аз паси айнак ба писарчааш нигарист” (П.Толис). Ҷӣ тавре ки дар мисоли боло дида мешавад, таъсири амали сифати феълии “дӯхта истодагӣ” ба исми “чома” мегузараад.

Ё ки дар мисоли зерин низ ҳамин ҳодиса дида мешавад: “Аз дур суруди духтарони ангур чидаистода бу гӯш мерасид” («Тоҷикистони советӣ»).

Аммо дар ҳолати монда шуда амодан, сифатҳои феълӣ дар замони ҳозираи муайян танҳо ба амал ва ҳолати фоил далолат карда, пуркунандай бевосита қабул карда наметавонанд.

Мисол: “*Баъд аз ҷанӯд қадами дигар роҳ рафтани мон ба ҷое расидем, ки ҳавлиро аз заҳкаш баъзе биноҳо ва деворҳои ҷӯбкории ба дарун ё берун ҳамхӯрдаистода ҷудо мекарданд*” [189, с. 342].

Сифатҳои феълии замони ҳозираи муайян ҳамчун феъл дар шакли ду тарз, яъне фоил ва мафъул ҷой гирифтаанд.

Сифатҳои феълии замони ҳозираи муайяни тарзи фоил ба воситай феъли гузаранда таҷассум меёбанд ва маъмудан бо объекти бевосита пешниҳод мегарданд, мисол: “*барои ихлюси дехkonro ба худ ҷалб кардан ва назро зиёдатар ситонидан дуоҳои хонда истодаашро баландтар, бурротар ва қоривор бо адoui маҳраҷи ҳарфҳои арабӣ хондан гирифт*” [189, с. 99].

Инчунин, бояд қайд намуд, ки тарзи мафъули сифатҳои феълии замони ҳозираи муайян ба истифода аз феълҳои монда сохта шуда, амал ва ҳолати субъектро ифода мекунанд ва ҳамчунон пуркунандай бевосита қабул карда наметавонанд.

Мисолҳо:

“*Шумо, ки дар ҳолати оқил ва болиг будан дар ин маҷлиси хайр ҳозир мебошед, ин духтари ҳозир истодаро бо никоҳи мусулмонӣ қабул кардед ба занӣ?*” [189, с. 104].

*“Обҳои бар рӯи оташ поишӯрда монанди обе, ки дар деги равғани доги даргирифтаистода рехта шуда бошад, оташро боз ҳам шуълавартар мекарданд”* [191, с. 73].

*“Бо саҳт қашидани ришига чарм омада аз дарун ба болои чок банд шуд, ба тарзе, ки нӯги чарми овезон шудаистода аз тарафи дарун даҳони чокро тамоман банд мекард”* [191, с. 67].

Дарвоқеъ, шакли замони ояндаи сифатҳои феълӣ бо ёрии пайваст намудани пасванди –ӣ ба масдари феъл сохта мешавад. Масалан: хондан - хонданиӣ, *хӯрдан* -*хӯрданӣ*, *сарф* *кардан* - *сарф* *карданӣ*, *гуфтан* – *гуфтаниӣ* ва *гайра*. Он барои ифода намудани амалу ҳолат дар замони оянда истифода бурда мешавад. Мисол:

*“Дар байни тамошобинон як ҳаяҷон, як ҷунбииши ва як *шуввосзаниӣ* сар шуд”* [191, с. 328].

*“Дар натиҷа ҳарфҳои *шинохташуданиӣ* ба вуҷуд омаданд”* [191, с. 116].

Сифатҳои феълии замони оянда намуди давомнокро мефаҳмонанд: сохтаниӣ, омаданиӣ, сухбат карданӣ ва ғайра.

Сифати феълии замони оянда амалу хусусияти доимии предметро низ ифода мекунад, мисол:

*“Ин бой ба зоёге монандӣ дошт, ки як ҷашмаширо ба устухон ё ба дигар ҷизҳои *хӯрданиӣ* худаши дӯзад, ҷашми дигараширо аз сайёд намеканад”* [191, с. 78].

Бояд зикр намуд, ки яке аз хусусиятҳои дигари сифатҳои феълии замони оянда дар он аст, ки ҳамзамон бо ифода намудани дар замони оянда воқеъ гардидани амал ва ҳолат, онҳо тобишҳои мӯъноии мақсад, ҳоҳиши, дархост ва эҳтимолиятре низ ифода мекунанд, масалан:

*“Аз падар як дегчай мадрасагӣ ва як ҳумчай равған монда буд, ки ў инҳоро дар вакти дар мадраса буданаши ҳарида кор фармуда будааст, онҳоро ҳам барои худ ба мадраса *бурданӣ* шудам”* [189, с. 196].

Сифатҳои феълии замони оянда гузаранда ҳам (сохтаний, ташкил доданий, ичро карданй, омӯхтаний, диданий) ва монда (омаданий, сухбат карданй, хоб рафтаний, дам гирифтаний, рухсат доданий) мешаванд.

Сифати феълии замони ояндаи гузаранда амали ба объекти бевосита равонашавандаро мефаҳмонад, чунончӣ:

*“Пас аз он яке аз табибони маҳаллиро оварда, Одинаро ба вай ниишон доданий шуд” [190, с. 98].*

Сифати феълии замони ояндаи монда, одатан, амалу ҳаракати субъектро мефаҳмонад ва объекти бевосита намегирад:

*“Гурӯҳе, ки на пул доштанд ва на фарзанд, на ҷавонӣ ва на зӯр, ризо ба қазо дода, Бухоро рафтаний шуданд” [190, с. 20].*

Дар забони англисӣ замони сифати феълӣ ду намуд: номуаяйн ва мутлақ дорад.

Дар забони англисии муносир категорияи замон, ҳам дар низоми феълҳо ва ҳам дар низоми сифатҳои феълӣ, ки аслан, як шакли феъл (шакли номии феъл) мебошанд, яке аз масъалаҳои баҳсбарангез буда, то ҳол нуқтаи назари мушаххаси муҳаққиқон дар ин бора дида намешавад. Дар аксарияти ҳолатҳо се замонро (ҳозира (present), гузашта (past) ва оянда (future)-ро фарқ мекунанд. Аммо олимоне низ ҳастанд, ки замони оянда дар гузашта (future in past)-ро низ замони алоҳида ба ҳисоб гирифтаанд. Дар робита ба сифатҳои феълӣ ду замонро фарқ мекунанд – сифати феълии замони ҳозира (Present Participle) ва замони гузашта (Past Participle). Аммо масъала дар он аст, ки ин сифтаҳои феълӣ дар сохтани шаклҳои замонию намудии феъл фаъолона иштирок намуда, масъаларо мураккаб мекунанд. Дар забони англисӣ ҳусусияти замониашро қариб аз даст дода, замонро феъли асосӣ ё хабарӣ ифода мекунад.

Ин ҳодисаро дар мисолҳои зерин дида мебароем.

When *reading* The Picknick Papers, one can't help laughing (present).  
Ҳангоми **мутолиаи** рӯзномаи Пикник шахс аз хандидан худдорӣ карда наметавонад.

*When reading The Picknick Papers, I couldn't help laughing (past).*

Хангоми мутолиаи рӯзномаи Пикник ман аз хандидан худдорӣ карда натавонистам.

*When reading The Picknick Papers, you will roar with laughing (future).*

Хангоми мутолиаи рӯзномаи Пикник шумо бениҳоят баланд хоҷед хандид [58, c.33].

Бояд зикр намуд, ки дар забони англисӣ сифати феълии замони ҳозира асосан ба замони умумӣ далолат меқунад, на ба замони нутқ ё замони амали феъли хабарӣ, масалан:

The last turning had brought them into the high-road *leading* to Bath (Hardy). Гардиши охирон онҳо ба шоҳроҳи ба тарафи Бат *мерафтағӣ* баровард.

Дар забони англисӣ сифати феълӣ дорои ду шакл мебошад.

-ғайриперфектӣ: «*On reaching the bedroom, we heard the voice of Miss Scatcherd*» [202, c. 111].

Дар ин ҷумла сифати феълӣ дар шакли ғайриперфектӣ бо пешоняди “on” ҳамроҳ омдааст, ки замони вуқӯъ пазируфтани амалро мефаҳмонад. Ибораи “on reaching” вазифаи ҳоли замонро ичро намуда, дар аввали ҷумла мавқеъ гирифтааст.

– перфектӣ: “*Miss Temple, having assembled the whole school, announced that inquiry had been made into the charges alleged against Jane Eyre*” [202, c. 111].

Дар ин мисол шакли перфектии сифати феълии *having assembled* низ вазифаи ҳоли замонро ичро менамояд.

Шакли перфектии сифати феълӣ бо ёрии феъли ёридиҳандай “have” бо пасванди “-ing” ва сифати феълии 2 сохта мешавад:

“...*having drawn the red moreen curtain nearly close, I was shrined in double retirement*” [202, c. 7].

Дар ин мисол сифати феълии *having drawn* аз феъли ёридиҳандай “*having*” ва сифати феълии 2 “*drawn*” таркиб ёфтааст. Шакли масдарии

сифати феълии “*drawn*” – “to draw” мебошад, ки дар фарҳангҳои дузабонаи англисӣ тоҷикӣ чун “1) кашидан; 2) дарёфт кардан, гирифтан; 3) ҷалб кардан; 4) дуранг кардан; 5) партофтан (қуръаро); 6) қандан, кашида баровардан; 7) пӯшондан, кашидан (пардаро); 8) гирифтан, қабул/ дастрас кардан; 9) дам кардан (чой); 10) хулоса баровардан; 11) нақша/ расм кашидан” [169, с. 267] тарҷума шудааст. Дар ҷумлаи мазкур феъли “to draw” ба маъни ҳафтуми он, яъне “пардаро кашидан” корбурд шудааст.

Шакли перфектии сифати феълӣ дар забони англисӣ барои ифодаи амали дар аввал қабл аз амали дигар ичрошударо мефаҳмонад:

“...*having taken the key from the lock, she led the way upstairs*» [202, с. 149].

Дар ин ҷумлаи сифаи феълии “*having taken the key*” – “калидро гирифта” аз он шаҳодат медиҳад, ки қаҳрамони асар аввал қалдири гирифта, баъдан ба боло баромадааст.

Шакли ғайриперфектӣ бошад, ҳамзамон ичро шудани амалро нишон медиҳад:

“*I retired to a window-seat, and taking a book from a table near, endeavoured to read*” [202, с. 258].

Чӣ тавре ки дар ин мисол маълум гардид, қаҳрамони асар китобро гирифтан баробар, кӯшиш кардааст, то онро мутолиа намояд. Ин амал тавассути шакли ғайриперфектии сифати феълии “*taking*” ифода ёфтааст.

Ҳамин тавр, сифати феълӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дорои категорияи замон ва намуд буда, дар ифодаи онҳо миёни забони тоҷикӣ ва англисӣ фарқияти назаррас вучуд дорад.

### 3.1.2. Категорияи тарз

Аз шаш категорияҳое, ки ба феълҳо марбут аст, тарз категорияи дастурии феъл буда, муносибати амалро ба субъект (ичрокунандаи амал) ва предмети амал (объекте, ки нисбат ба он амал анҷом дода мешавад) бо ҷузъҳои асосии номии ҷумла – мубтадо ва пуркунандаи бевосита ифода мекунад.

Мусаллам аст, ки мавчудияти категорияи тарз ба сифатҳои феълии забони точикӣ ва англисӣ хос мебошад, зоро сифати феълӣ дар забонҳои мавриди назар шакли тасрифнашавандай феъл буда, дар баробари хусусиятҳои ҳиссаҳои номии нутқ, категорияҳои феълро низ доро мебошанд.

Сифатҳои феълии забони точикӣ аз се тарз таркиб ёфта, онҳоро тарзи фоил, тарзи мафъул ва тарзи миёна меноманд.

“Сифатҳои феълии тарзи фоил бо амали гузаранде ифода мешавад, ки бо объект бевосита равона аст” [41, с. 205].

Тарзи фоили сифатҳои феълӣ бо феълҳои монда низ корбаст мегардад ва амалу ҳолатро ҳамчун аломати субъект ифода мекунад ва ҳеч гоҳ объекти бевосита қабул намекунанд:

*“Ба дехӯонони аз саҳро омада «ҷой» гуфта мефурӯшад”* [189, с. 315].

*“Дарахтони бед, гӯчум ва тут ҳам монанди зардолуҳои дар баҳорон шукуфта шукуфтазореро ба назаратон ҷилва мекунониданд”* [192, с. 60].

*“Оқибат қушиоши руй дод: аробакашони пешраванда, ки бо аробакашони аробаҳои пешоянда мечангиданд, мағлуб гардида, маҷбур шуданд, ки аробаҳои худро пас қашида, ба растаи собунфуруши ғиранд”* [192, с. 158]

Тарзи мафъули сифатҳои феълӣ бо ёрии феъли “шудан” сохта мешавад ва аломати гузарандагии худро аз даст дода, аломат ва хусусияти объектро ифода мекунад.

*“Рӯшиноиро аз як дараҷаи ба рӯйи саҳни беруни мадраса қушиода мешудагӣ мегирифт”* [189, с. 622].

*“Сиддиқҳон маоши аз подшоҳӣ ба худаи додашавандаро ба китобхарӣ сарф кард”* [189, с. 547].

Аз мисолҳои боло чунин хулоса кардан мумкин аст, ки тарзи фоил асосан аз феълҳои гузаранда сохта шуда, тарзи мафъул бо ёрии илова намудани феълҳои ёридиҳандай монда, монанди “тардидан”, “таштан” ва “шудан” сохта мешавад.

*Инҳо аввал лафзбозиҳо, муаммоҳо, қасидай аз ҳарфи бенуқта тамомишаванд барин корҳоро ба даст даровардаанд [189, с. 630]. “Унвони маълум на машҳури аз тарафи уламо ва сипоҳиён қабулёфтари ў буд [189, с. 104].*

Ҳангоми дар таркиби чумла ва ибораҳо сифати феълий ба вазифаи муайянкунанда истифода шуда бошад, новобаста аз замони умумии ибора ва ё чумла, ки гузашта, ҳозира ва ҳозира-оянда бошад, дар ин маврид тарзи мафъул доштани он аз матн мушаххас карда мешавад. Яке аз алломатҳои фаркундандаи ин маврид истифодаи бандакҷонишинҳои шахсӣ мебошад, мисол:

*“Мо маҷбур шудем, ки оби аз ҳавз овардаамонро зуд кор фармуда бақияширо резонем” [189, с. 104].*

*“Ана, ин маблагро ҳам гиред, вексели тайёр кардаатонро ба ман дихед, – ғуфт” [192, с. 139].*

*“Одина ҳар рӯз пагоҳӣ аз оғил молҳоро гирифта, ба чаро мебурд ва бегоҳ ҳезумҳои он рӯз аз дараву кӯҳ шикаста гундоштагиширо ба ҳар бор карда, рамаро пеш андохта, ба хонаи хӯҷаини худ меовард” [190, с. 4].*

Тарзи мафъул дар ибораҳое, ки субъекти мантиқӣ доранд, боз ҳам равшантар ифода мешавад [41, с. 112].

*“Дар тани ин қалбачагон куртаву лозимӣ набуд, фақат ба ҷои лозимӣ як латтаи ҷигда-ҷигда даридаро лӯнгивор ба миёнашон печонда буданд” [189, с. 332].*

*“Ин мактабдор ҳамон ҷизи худаи метонистагиро ҳам ёд дода наметавонад” [189, с. 45].*

Дар мислои аввал сифати феълии “**ҷигда-ҷигда дарида**” дар замони гузашта корбаст гардида, дар чумла ба вазифаи пуркундандаи бевосита омадааст.

Дар чумлаи дуюм бошад, сифати феълии “**метонистагӣ**” дар замони ҳозира-оянда омада, дар чумла ба ҳайси пуркундандаи бевосита корбурд шудааст.

Зимни таҳлили мисолҳо ошкор гардид, ки муайян кардани тарзи фоил ё мафъули сифати феълӣ вобаста ба объект ва субъекти амал буда, гоҳо он метавонад нисбати объект фоил ва нисбати субъект мафъул бошад.

Онҳо дар алоҳидагӣ тарзи мафъулро ифода мекунанд, аммо нисбати субъекти мантиқӣ мутавонад тарзашон тағиیر ёбад.

*“Тарафи гарби майдони Регистон асосан қушодагӣ буда, ба қӯчаи қалон мепайваст ва баъд аз қӯча то бинои Болои Ҳавз низ майдоне буд”* [189, с. 309].

*“Дар ин кофтуков ҳар чӣ нақдина, ки ёфтанд ба як рӯймоле, ки дар пешниҳони закотҷӣ паҳнкардагӣ буд, андохтанд”* [190, с. 69].

Дар мавриде ки муайяншавандай ин шаклҳои сифати феълӣ ҳамчун субъект пешниҳод гардад, тарзи фоилро ифода мекунад, мисол: *одами мактуб навиштағӣ, духтараки суруд хондагӣ, бачаи китоб овардагӣ, зани ҳӯрок пухтағӣ*.

Чӣ тавре ки зикр гардид, сифати феълии замони ҳозира амалу ҳолатеро ифода менамояд, ки дар замони ҳозира ичро шудааст. Ин навъи сифати феълӣ ба мисли дигар сифатҳои феълии забони тоҷикӣ дори категорияи тарз мебошад.

Дар забони тоҷикӣ сифатҳои феълӣ доро ду тарз (фоил ва мафъул) мебошанд. Тарзи фоил танҳо бо феъли гузаранда сохта шуда, тарзи мафъул метавонад ҳам аз феъли гузаранда ва ҳам аз феъли монда сохта шавад, ки дар мавриди аз феъли гузаранда сохта шудан истифодаи феълҳои ёридиҳонда барои ифодаи тарзи мафъул лозим мешавад, мисол:

*“Аммо ў дар ин ҷанҷол ягон сабаби ба шаҳрравӣ маҷбуркунандae намедид”* [189, с. 156].

*“Гурриши гӯширо каркунандae карду аз шикамаши сиёҳ-сиёҳ ду бомбаро партофт”* [41].

Баръакс, баъзан чунин мешавад, ки тарзи фоил бо феъли монда сохта мешавад, дар ин маврид сифати феълӣ фақат амал ва ҳолати субъектро ифода мекунад ва пуркунанда низ гирифта наметавонад.

*“Аммо ҳамаи умедҳои ману дил барбод рафт — ноумедона дида, ки каси аз дар бароянда як каси қадаст буд, ва ҳол он ки ороми ҷону дили ман «боловаланду ишвагару сарви ноз» буд”* [189, с. 371].

Тарзи мафъули сифатҳои феълии замони ҳозира аз решай феълҳои гузаранда бо ёрии илова намудани феъли “шудан” – “шаванда” сохта мешаванд:

*“Дар ин шароит ба фоидай сармояи худ қаноат накарда ба дари судхӯрон медавиданд ва ба ҳар гуна фоизи барзиёд бошад ҳам, пул қарз мегирифтанд ва чизҳои зарурии кам ёфташавандаро харида анбор мекарданд”* [192, с. 159-160].

*“Ин танга ба молҳои ба Россия фиристодашаванда зада мешуд”* [191, с. 79].

Сифатҳои феълии замони ҳозира, ки аз ҷиҳати соҳт дар шакли ибораҳои таркибии номӣ зоҳир мегарданд, бо ёрии илова намудани феъли ёридиҳандаи “шудан” сохта мешаванд: “*Ҷавҳариёт – давое, бо амали қиёми аз чизҳои дорушаванда (масалан, ҷавҳари лиму, афлесун) месозанд*” [190, с. 103].

*“Маълум мешавад, ки мӯйсафеди дурандеш домодшавандаширо ба пешин хостгоршаванда рост карда (ороста) фиристоданро лозим донистааст”* [189, с. 393].

Хусусияти дигари сифатҳои феълии замони ҳозира дар забони тоҷикӣ ин хусусияти вобастакунӣ мебошад, ки дар ин ҳолат онҳо дигар ҷузъҳои ҷумларо ба худ вобаста мекунанд. Чунин сифатҳои феълӣ, асосан, дар шакли ибораҳои сифати феълӣ зоҳир мегарданд.

*“Аробакаш чору nocte rosea шудааст, ки бо вуҷуди дар пешин ароба нишастанаишон аз онҳо баробари равандагони дар паси ароба нишинанд пул гирад”* [188, с. 123].

Дарвоқеъ, сифатҳои феълии замони ҳозираи гузаранда аломати гузарандагии худро дар он зоҳир мекунанд, ки онҳо пуркунандай бевосита

гирифта метавонанд. Дар забони адабии ҳозираи точик ин шакли сифати фаълии замони ҳозира нисбатан роич мебошад.

Мисол: “... *харидор ба дами ягон судхӯри пули нақд қарздиҳанда наафтад* [188, с. 112].

Ҳамчунин, дар баробари ин сифатҳои феълии замони гузашта низ дорои ду тарзи фоил ва мағъул мебошанд.

Дар тарзи фоил ҳоси сифетҳои феълии гузаранда мебошад ва асосан пуркунандаи бевосита гирифта метавонад.

Ҳангоми аз феълҳои монда сохта шудани сифатҳои феълии замони гузашта онҳо танҳо амал ва ҳолати мубтадоро нишон медиҳанд:

“*Баъд аз ба дастархон фотиҳа хондан, ходимони тӯйхона оишои аз пеши меҳмонон баргаштаро мувофиқи одат ба хизматгорони онҳо — ба палтарсаворон додаанд*” [189, с. 163].

Тарзи мағъул аз сифати феълии замони гузаштаи гузаранда бо ёрии феъли “шудан” сохта мешавад:

“*Нӯги тасмаи кандашуда ба миёни коргаре, ки ба гарданаш равған мерехт, бархӯрда, ўро ҳам ба коми чарх фиристод*” [190, с. 60].

“*Аммо хоҷарзодааш бисёр пастзехӯн ва қўрсавод буд ва домулло ба ман фармуд, ки ҳар рӯз баъд аз дарс дар миёнсарой (даромадгоҳи) мадраса ним соат нишаста, дарси ҳамон рӯз хондашударо бо вай муколима — гуфтугузор кунам, яъне ба ўёд дихам*” [189, 218].

Бояд зикр намуд, ки сифатҳои феълии замони гузштае, ки аз ҷиҳати сохташон сифатҳои феълии таркибии номӣ ба ҳисоб мераванд ва одатан бо ёрии феълҳои ёридиҳандаи “шудан” ва “ёфтани” сохта мешаванд, дар тарзи мағъулӣ меоянд, масалан: “...*дар вақти бемориаш парастӣ кунад, дар ҳангоми ҷонканиаш ба ҳалқи хушиқидаи он об чаконад ва пас аз мурданаш гўру кафанашро тайёр карда, ба хобгоҳи абадиаш супорад*” [190, с. 25].

“*Одина, ки бо шунидани ин фочиа аз ғояти ғазабу ҳисси интиқом ҷашмонаш чун машъали оташ медураҳшид, дасти чун погачӯб хушиқидаи худро ҷунбонида гуфт*” [189, с. 149].

Монанди дагар шаклҳои феълӣ сифатҳои феълии замони ҳозира-оянда низ вобаста ба категорияи тарз фоил ва мафъул мешавад.

Сифатҳои феълии замони ҳозира-ояндаи тарзи фоил бо амали гузаранда ифода мешаванд ва одатан, бо пуркунандай бевосита меоянд: “Ӯ мехост, ки ба ҷойи Муроди каму беш музӯд мегирифтагӣ як каниз ва як ғуломбачаи бемузӯд ба даст дарорад” [199, с. 79].

Сифатҳои феълии замони ҳозира-ояндаи тарзи фоил бо феълҳои монда ифода шавад, амалу ҳолатро ҳамчун аломати субъект мефаҳмонанд:

“Падари ман электрик ба ҳар хел мошинҳои бо электрик **кор мекардагиро** орзу мекарданд” [198, с. 113].

Агар калимаи муайяншавандай сифати феълии замони ҳозира-оянда объекто фахмонад, тарзи мафъул низ ифода мешавад ва сифати феълӣ одатан бандаки шахсӣ-соҳибӣ мегирад:

“дар он вақт номаи ба Бухоро ва Ҳисор **мефиристодагиатон** ҳам рост мебарояд. Ӯ ришиваҳои **мегирифтагиашро** доимо бо ҳоким ва бо девонбегии амир бо ҳам медид” [198, с. 74].

Дар забони тоҷикӣ сифатҳои феълии замони ҳозира-ояндае, ки дар шакли ибораҳои сифати феълӣ сохта мешаванд, аломати вобастакунандагии ҳудро нигоҳ медоранд.

Мисол:

“Аз ҷониби Одинаи сағир ба гардан гирифтам, ки ҳар вақт ӯ калон ва **аз дасташ кор меомадагӣ** шавад, ба бадали маблаги мазкур ба Арбоб Камоли мазкур хизмат менамояд” [190, с. 4].

Ибораҳои дигари сифатҳои феълии замони ҳозира-оянда бо ҳолҳое, ки дар алоқаи ҳамроҳӣ омадаанд, низ сохта мешаванд:

Ин суҳбат барои ҳаёт ва фикри ман таъсири бузург кард, чунон ки саллаҳои калони олимтарошонро **бад медидағӣ** шудам, инчунин аз бекорӣ ҳам **нафрат мекардагӣ** гардидаам [189, 110].

Сифати феълии замони оянда ду тарз дорад: тарзи фоил ва тарзи мафъул. Сифати феълии замони ояндаи тарзи фоил бо амали гузаранда ифода мешавад ва бо пуркунандаи бевосита меояд:

*“Коргарон аз мобайни худашон чанд сӯм идона ҷамъ намуда, ўро ба Тошканд равона карданӣ шуданд” [188, с. 41-46].*

Сифати феълии замони ояндаи тарзи фоил бо феълҳои монда ифода мешавад, пуркунандаи бевосита намегирад, факат амалу ҳолати субъектро мефаҳмонад:

*“Ночор ба душман фурсат надода, ҳар чӣ бодо бод худ ҳуҷум карданӣ шуд” [190, с. 29].*

Сифати феълии замони ояндаи тарзи мафъул аз феълҳои гузаранда ба воситай феъли ёридиҳандаи «шудан» ба амал меоянд: *Ин кор бе дуздӣ як кори ношуданиӣ будааст* [189, с. 256].

*Мо як-ду хомаро гашт карда як каллагӯши занбӯруги ҳӯрдашуданиӣ чидем* [189, с. 35].

Сифати феълии замони ҳозира фарқият дар замон ва инчунин феълҳои гузарандаи сифати феълӣ фарқият дар тарз доранд [69, с. 61]:

#### Чадвали 5. Сифати феълии замони ҳозира дар фарқияти замон

|            | Active         | Passive             |
|------------|----------------|---------------------|
| Indefinite | writing        | being written       |
| Perfect    | having written | having been written |

Сифати феълии замони ҳозираи мутлақи фоил ва мафъул (Participle I Perfect Active and Passive) амали пешакиро ифода карда, бо феълҳои шахсӣ пешниҳод мегарданд, мисол:

*“Mr. Bumble, having spread a handkerchief over his knees... began to eat and drink” [51]. Ҷаноби Бамбл даструмолаширо болои зонуҳояши ҳамвор кунон ба ҳӯрдан ва нӯшидан сар кард.*

*“They were, indeed, old friends, having been at school together (Walpole)”* [51]. Онҳо дар ҳақиқат дўстони дерина буданд, ҳамчунон ки дар мактаб якҷоя таҳсил мекарданд.

Мавриди зикр аст, ки амали гузашта на ҳамавақт бо сифати феълии мутлақ ифода меёбад: “бо якчанд феълҳои ҳиссиётӣ ва ҳаракат монанди «to see, to hear, to come, to arrive, to look, to seize (забт кардан), to turn» ва дигарҳо” [69, с. 53].

*“Turning down an obscure street and enterind an obscure lane, he went up to a smith’s shop”*. (Hardly). Ба қӯчаи торик гардиш дода ва ба қӯчаи ториктар дохил шуда, вай ба мағозаи заргар рафт.

Дар забони англисӣ низ сифати феълӣ дорои ду тарз: тарзи фоил ва тарзи мафъул мебошад.

Воқеан, ба мисли забони тоҷикӣ тарзи фоили сифати феълӣ дар забони англисӣ аламу ҳолатро ҳамчун аломати субъект ифода менамояд, ки ба обеъти бевосита равона гардидааст:

*“Awaking in the dead of night, I opened my eyes on her disk-silver-white and crystal clear”* [202, с. 312].

Дар ҷумлаи фавқузикр сифати феълии *“Awaking”* дар тарзи фоил қарор дошта, дар ҷумла ба вазифаи ҳоли замон омадааст. Шакли масдарии он – “to awake” – бедор кардан; 2) бедор шудан [71] мебошад.

Тарзъи мафъули сифаи феълӣ амалеро муайян мекунад, ки дар зери таъсири иҷроқунандай дигар ба ашё ё шахс рух медиҳад. Дар забони англисӣ он тавассути феъли “to be” ва сифати феълии 2 соҳта мешавад:

*“Being pushed unceremoniously to one side – which was precisely what I wished – he usurped my place, and proceeded to accompany himself”* [202, с. 413].

Чӣ тавре ки дида мешавад, дар ин мисол сифати феълии *“being pushed”* дар тарзи мафъул ифода ёфта, дар ҷумла ба вазифаи ҳол омадааст ва дар аввали ҷумла мавқеъ гирифтааст.

Дар забони англисй шакли дигари тасрифнашавандай феъл герундия низ дорои ду тарз: тарзи фоил ва тарзи мафъул мебошад.

Ҳангоми чудо кардани сифати феълӣ аз герундий ҳар як забономӯз ва муҳаққиқ дар чудо намудани онҳо аз якдигар душворӣ мекашад. Азбаски тафовут миёни сифати феълӣ ва герундий бештар дар вазифаи онҳо дар ҷумла зоҳир меёбад, мо тасмим гирифтем, ки дар ин қисмат як қатор вижагиҳои хоси герундияро бо таҳлили тарзи фоил ва мафъули он баррасӣ намуда, фарқияти мавҷударо миёни ин ду шакли ғайритасрифии феъл дар зербоби дуюми боби мазкур муфассал шарҳ дихем.

Дар забони англисй герундия ба мисли сифати феълӣ, бо илова намудани пасванди “*–ing*” ба масдари бидуни ҳиссачаи “*to*” сохта мешавад:

*“Often, of an evening, when he sat at the window, his desk and papers before him, he would cease reading or writing, rest his chin on his hand, and deliver himself up to I know not what course of thought”* [202, c. 535].

Дар мисоли мазкур герундий бо қалимаҳои “*reading*” ва “*writing*” таҷассум ёфта, дар тарзи фоил ифода ёфтааст:

**Reading** = *read* – хондан, қироат кардан; 2) баланд хондан; 3) хориҷ кардан; 4) огоҳ кардан; 5) нишон додан; 6) (дар донишгоҳ) мутолиа кардан, риштаеро хондан; 7) дарк кардан, пай бурдан, фаҳмидан; 7) фаҳмонда додан; 8) ғайбгӯй кардан, пешгӯй кардан; оянданамоӣ кардан [169, с. 662-663] + *ing*;

**Writing** = *write* – 1) навиштан, нигоштан, таҳрир кардан; 2) тасниф кардан, сурудан, навиштан, иншо кардан [169, с. 932] + *ing*. Ҷӣ тавре ки дида мешавад, дар феъли “*write*” ҳангоми илова кардани пасванди “*ing*” ҳарфи “e” аз рӯйи қоида ихтисор мешавад.

Ҷӣ тавре ки дида мешавад, тарзи фоили герундий ба мисли сифати феълӣ сохта мешавад Тарзи мафъули он низ бо сифати феълӣ монанд буда, танҳо аз рӯйи контекст миёни онҳо тафовут муайян карда мешавад:

*“This was very pleasant; there is no happiness like that of being loved by your fellow-creatures, and feeling that your presence is an addition to their comfort”* [202, c. 375].

*“I never can bear **being dressed** like a doll by Mr. Rochester” [202, c. 409].*

Дар чумла, герундия бо тарзи мафъул дар шакли “**being loved**” ифода ёфтааст, ки ду ҳолат онро ҳамчун герундий муайян мекунад. Аввалан ин, ки ҳамроҳ гардидани пешояндҳо ба герундий, на сифати феълӣ хос мебошад ва дуюм, герундий хосиятҳои исмро доро буда, дар чумла ба вазифаи пуркунанда меояд.

Дар чумлаи дуюм бошад, муайян кардани герундия душвортар аст, зеро дар он пешоянд ҳамроҳ нашудааст. Дар чунин вазият, муҳаққиқ ё забономӯро зарур аст, ки ба калима ва ё иборае, ки ҳамчун герундий истифода шудааст, савол дихад. Агар он воҳиди лугавӣ ба саволи “What?” – “Чӣ?” ҷавоб шавад, пас он герундий мебошад, зеро сифати феълӣ ҳеч гоҳ дар чумла ба вазифаи пуркунанда намеояд, зеро он хусусиятҳои исмро тамоман доро намебошад.

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ барои муайян намудани муносибати амал ба субъект ва объекти амал категорияи тарз истифода мешавад. Сарфи назар аз он, ки дар ҳарду забонҳо сифати феълӣ ҳамчун шакли тасрифнашавандай феъл муайян шудаанд, роҳу воситаи ифода категория тарз дар ин забонҳо гуногун сурат мегирад. Ҳамчунин, хусусияти хоси категорияи тарз дар забони тоҷикӣ дар төъдоди он зохир меёбад.

Дар забони тоҷикӣ сифатҳои феълӣ дорои се тарз: фоил, мафъул ва миёнаро ташкил медиҳанд. Дар қиёс ба ин сифати феълии забони англисӣ бошад, дорои ду тарзи аввал: фоил ва мафъул буда, дар он тарзи миёна мушоҳида намешавад.

### **3.2. Баррасии вазифаҳои сифати феълӣ дар ҷумлаҳои тоҷикӣ ва англисӣ**

Дар забоншиносӣ баррасӣ намудани вазифаҳои сифати феълӣ дар таркиби ҷумла ва мавқеи корбурди он зимни тарҷума яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор меравад.

Бояд тазаккур дод, ки сифати феълӣ мисли сифат шакли чамъ ба худ нагирифта, ҳамчун муайянкунанда дар ибораи изоғӣ пас аз муайяншаванда мавқеъ мегирад, масалан: “*Ў дар интизори ягон ҷавони домодшаванда ду соли охирни умри худро гузаронид*” [189, с. 379].

Дар навбати дигар баъзан монанди сифатҳо пеш аз муайяншаванда омадани сифати феълӣ низ ба ҷашм мерасад, ки бештар дар шакли гуфтугӯйӣ ифода мегардад:

“*Ба пул мерафтагӣ ҷизаи ҳам намонд*” [189, с. 222]

Сифатҳои феълӣ ба вазифаҳои ҳол ҳам фаровон истеъмол мешаванд:

Суханро наандешида, насанчида магӯ (Зарбулмасал).

Дӯст гирёнда гап мезанад, душман ҳандонда (Зарбулмасал).

Сифатҳои феълӣ ҳабари ҷумла ҳам шуда меоянд:

“*Рагҳо парида, ҷашмҳо дарун рафта, биниҳо тег қашида, дастҳо қубла зада, қафида ва хуниор шуда, пойҳо обила карда ва ҷароҳат пайдо карда ва либосҳо дарида...*” [41, с. 93].

Сифатҳои феълӣ аз рӯйи маъно ва вазифаҳои нахвӣ ба сифат наздик буда, дар ҷумла ба категорияҳои сифат мегузаранд. Агар дар сифатҳои феълӣ ҳусусиятҳои грамматикии замон, тарз, намуд ва вобастакунии феълӣ заиф ва ё аз даст диҳад ва дар навбати худ онҳо аввал ба сифат, баъд ба исм интиқол меёбанд. Дар мисолҳои зерин сифатҳои феълӣ ба сифати аслӣ гузаштаанд ва ҳатто дараҷаҳои қиёсӣ гирифтаанд:

“*Он рӯз дидам, ки дар гӯши шимоли ғарбии тал таҳминан 5 метр болотар аз замин ба шакли айвон як камари айвонмонанд кофта будаанд ва барои фурӯҳ нарафтани он айвони хокӣ аз хишти пухта як сутун соҳта сари вайро ба сақфи он айвон расонда мондаанд*” [189, с. 60].

“*Баъд аз пурсуҷӯи аҳволи якдигар ў ба ман гуфт:*

— Чаро дар ин занбӯрхона (бозори ғӯза) омада нишастӣ! Магар боми самоворхона аз ин ҷо осудатар нест?» [189, с. 305].

Сифатҳои феълӣ дар ҷумла дар ҷунин шакл низ корбурд мегарданд. Ҷӣ тавре ки маълум аст сифатҳои феълӣ аломатҳои предметҳои муҳталифро

фаҳмонида, доираи корбурди онҳо хеле зиёд аст, аммо сифатҳои феълии исмгардида танҳо предмети муайяни ба ҳамин аломат моликро ифода менамоянд. Сифатҳои феълии исмгардида дорои хусусиятҳои асосии исм мегарданд, мисол:

“а) категорияи шумораро ифода мекунанд ва суффиксҳои ҷамъбандӣ мегиранд: *кор* мекардагиҳо, *омада* истодагиҳо, *хуҷумоварандагон*, *нишастагиҳо*:

“*Дар рӯзҳои барфу борон, вақте ки ба қӯча ё ба руи мадраса бароям, даруни кафишам пур аз барфу об мешуд ва аз кафидағиҳои поям, гӯё ки бо корд чок карда бошанд, хун шорида мерафт* [189, с. 219]. *Тағоиам магар аз хомӯшиона рафтан дилтанд шуд, ки аз дидаву шунидашояш гап сар кард* [189, с. 288].

б) бо пешоянҷҳо ва пасоянҷҳо меоянд: аз рафта истодагон, бо равандагон: “*Як ҳавлии вайрони бедевор, дар он ҷо як хонаи сақфаи фурӯрафта ва як хонаи дигаре, ки як девори қаҷшудаашро ба тиргаке ба зӯр нигоҳ доштаанд, ба назар менамояд*” [190, с. 166].

“*Баъд аз як ҳафта ба пурсандагон «дирӯз оғият ёфта ба хонаи ҳӯҷаини худ рафт» гуфта ҷавоб дех*” [190, с. 22].

Сифатҳои феълии исмгардида дар ҷумла вазифаи синтаксисии исмро ичро намуда, калимаҳои эзоҳдиҳанда дошта метавонанд, аз ҷумла:

“*Баъзе равандагон* (мубтадо) бо трамвай, баъзеашон бо фойтун ва баъзеи дигараишон пиёда ба як сӯ ба сӯйи шаҳр нигоҳ карда рафтан гирифтанд” [190, с. 104-105]. “*Одина ҳарчанд бо умединӣ ба равандагон нигоҳ кунад ҳам, ҳеч қадоми онҳо ба вай нигоҳ намекарданд, ҳатто як ғарibi бекасукуй дар ин ҷо ҳайрон шуда мондааст гуфта, ба хотираишон ҳам намегузарониданд*” [190, с. 105]. “*Он чил духтар аз шикофи кафидағӣ ба зери замин даромадаанд ва ҷои кафидағӣ боз ба ҳам омада дар зери вай рафтани он чил духтар номаълум шуда мондааст ва ба ҳамин муносабат номи ин ҷо «Чилдухтарон» шудааст*” [189, с. 290-291].

Сифатҳои феълии замони ҳозира ва гузаштаи шакли якум бештар ҳачмун исм корбуд шуда, ду хел мешаванд.

А). Сифатҳои феълии исмгардидае, ки бе калимаҳои эзоҳдиҳанда меоянд:

*“Аз думболи равандагон афтода, аз зал гузашта ба тарафи истгоҳи трамвай баромад [190, с. 104]. Рӯзи дигар Шоҳмирзо ба пеши духтур омада аз аҳволи балгами Одина ҷӯё шуд, духтур гуфтаҳои дирӯзаширо боз таъкид карда ва «балгамаши ҳам ба гуфтаҳои ман гувоҳӣ дод» гуфта давое навишта дод” [190, с. 113].*

Б). Сифатҳои феълии исмгардидае, ки бо калимаҳои эзоҳ-диҳандаашон омадаанд: *Яке аз он қасоне, ки маро дастгир карда буданд, мочарои байни худашон ва ман воқеъшударо ба нишастагон ҳикоя кард [186, с. 302]. Аз хона баромадагон ўро гушкашак карда, ду-се торсакӣ ба рӯяши заданд ва баъд аз тавба додани Ҳомидҳоҷа аз мушиқпарронӣ, худашон боз ба хонача даромада дарро бастанд [189, с. 129]. ...эшон ва дуохон ҳар чанд дар пуст қандани мардум аз сипоҳ фарқ надорад, лекин ўҷони қасро бо пахта мегирад ва дар дасти ўғирифтаришудагон ҷон додани худро нафаҳмида мемонанд [189, с. 138].*

Сифатҳои феълии исмгардидаи гурӯҳи дуюм нисбат ба якум хусусияти феълии худро нигоҳ медоранд.

Сифатҳои феълии замони ҳозира хабар шуда меоянд: *“Ин ангуштарин аз ҳанҷари дудамаи шумо буррандатару қотилтар аст” [198, с. 77].*

Мавриди зикр аст, ки дар забони адабии ҳозираи тоҷик раванди ба категорияҳои сифат ва исм интиқол ёфтани сифати феълии замони ҳозира ба ҷашм расида, агар ин сифатҳои феълӣ як ё якчанд вижагиҳои феълии худро гум кунанд, ҳатман ба категорияи сифат мегузаранд ва хосияти доимии предметҳоро ифода менамоянд, ҷунончӣ: духтари пазанда, гӯсфанди раманда, аспи газанда, гови зананда, ва монанди инҳо. Дар ин маврид сифатҳои феълии замони ҳозира дорои хусусиятҳои асосии сифати аслӣ мешаванд, аз ҷумла:

*“Бұсаи ана ҳамин лабони ҳаётбахи давои зиндакунандаи күштагони ишиқ аст! — гүён лабони ларзони худро ба лабони тафсони ў часпондам”* [190, с. 375]

Сифати феълии замони ҳозира дар матн ба вазифаи исм меояд, мисол: *“Албатта, ин сарандоз рӯи онҳоро тамоман намепӯшид, дар рафти кор аз сари коргарзан ба гарданаш мефуромад, ки диққаткунанда рӯи он занро тамом диди метавонист”* [189, с. 399]. *“Рангу рӯи ин сафедчай зардчатоб буда, бинанда гумон мекард, ки ў аз як бемории сахту дуру дароз нав ба по хестааст”* [189, с. 226].

Воқеан, як гурӯҳ сифатҳои феълии замони ҳозира бештар ҳамчун исм кор фармуда мешаванд: нависанда, дарранда, парранда, бофанд, иштирокунанда, ташкилкунанда, илҳомдиҳанда, давомдиҳанда ва ғайра:

*“Яке аз иштироккунандагони он маҷлис Мулло Бурҳон ном қўлобӣ буд”* [189, с. 358].

Сифатҳои феълии замони ҳозира монанди исмҳо шакли ҷамъ мегиранд:

*“Одати ў ин аст, ки дар ҳамин болохона менишинад ва ояндагонро вақти даромаданашон аз дарвоза ҳатто вақти баргаштанашон аз кӯчаи калон ба паскуча мебинад ва агар сўҳбати оянда, ё ояндагонро барои худ гарон ва нофорам ҳис кунад, аз ин ҷо фуромада аз он даре, ки дар пешгоҳи айвони зерин ҳаст, даромада ба хонаи дигар гузашта худро бемор сохта меҳобад”* [189, с. 273].

Тарафҳои шарқӣ, гарбӣ ва ҷанубии хонакоҳро фурӯшандагон ва ҳаридорон фурӯ гирифта буданд, фурӯшандагон ҳама ошфурӯш, нонфурӯш, гӯштфурӯш, каллапочафурӯш, мавизу чормагзу донашӯраку нахӯди биръёнфурӯш ва дигарҳо буда, ҳаридорон ҳама хӯрандагони ин ашъё буданд [189, с. 250].

Сифатҳои феълии замони гузашта пеш аз ҳама ба вазифаи муайянкунандаҳои изофӣ меоянд: *“Аммо падарам бо роҳи омадагиамон ба тарафи деҳа нарафта аз болои рӯде, ки сар то сар пур аз рег шуда буд, роҳро пеш гирифт”* [189, с. 40].

Сифати феълии замони гузашта ба вазифаи хабар ҳам меояд ва дар ин ҳолат намуди мутлақи амал маҳсусан равшан ифода мешавад:

*“Ман худам дар ҳамин ҷо зоида шудагӣ” [198, с.127].*

Бояд зикр намуд, ки сифатҳои феълии замони гузашта (бо суффикси - а) дар забони тоҷикӣ дар вазифаи ҳол дар шакли вамеъ корбурд шуда, вазифаи феълиҳолии худро ичро менамоянд ва онҳо маънои мустақили замонӣ надоранд, инчунин, дар ҷумла ҳолатро ҳамчун аломати амали феъли асосӣ баён мекунанд. Онҳо амали пеш аз хабар воқеъгардидаро ифрода мекунанд:

*“Ҳоҷиумар рангу рӯи канда ва қабудии таги чаимони ўро дида дилаш як тоб ҳӯрд” [198, с. 82].*

Такрори ин шакл ҷиҳати феълиҳолии онро қувват медиҳад:

*“Қозикалон лабҳояшро бо забонаш лесида-лесида бо овози даҳшатнок:*

*– Суҳанро дароз накун, – гуфт, – ту иқрорӣ ё мункир?” [190, с. 23].*

*“Вай зардолуро гирифта, ҳӯрда-ҳӯрда боз ба кӯча медавид” [198, с. 121].*

Ҷараёни ба категорияи сифат гузаштани сифатҳои феълии замони гузашта дар забони тоҷикӣ низ ба ҷашм мерасад, ки яке аз вижагиҳои ҳарактерноки рушди соҳти забони адабии тоҷик буда, ин ҳолат дар натиҷаи заиф шудани ҷиҳати феълии онҳо ба вуқӯй меояд.

Дар ҳолате, ки сифати феълӣ бо қалимаҳои эзоҳкунанда биёяд, он ба сифат тезтар интиқол меёбад, мисол: Бачаи тез китобро хондагӣ-бачаи тез хондагӣ-бачаи хондагӣ. Дар мисоли сеюм «хондагӣ» ба сифат наздик буда, ба маънои саводнок корбурд шудааст. Шакли якуми сифатҳои феълии замони гузашта (хусусан сифатҳои феълии монда) бисёртар ба сифат гузаштаанд: гули пажмурда, одами пухта, дари қушода, замони гузашта:

*“Дар ҳар ҳол ин ёддошти соҳтаи падарам он вақт ба ман ҷунон таъсир карда буд, ки пештар аз омӯхтани зиндагонӣ ба пуч ва аҳмақона будани насабтарошӣ ақида пайдо карда будам” [189, с. 164].*

*“Кам механдид ва суханҳои пухтаи ҷиддӣ мегуфт” [189, с. 183].*

Сифатҳои феълии замони гузаштаи сифатгашта аломатҳои асосии сифатҳои аслиро қабул менамоянд:

Дараҷаҳои қиёсӣ мегиранд:

“Шариф дар вақте ки ин воқеаҳоро ба Одина ҳикоят мекард, дар ҳар сари сухани худ ба ҳоли ў бодиққат менигарист ва ўро аз аввал ҳам осудатар, оромидатар ёфта ба ҳикояти худ давом мекард” [190, с. 185]. “Ин таклиф ба ман маъқул шуд, гиряям сусттар ва дилам кушиодатар гардид [189, с. 19].

2. Бо зарфҳои микдору дараҷа меоянд:

«Лекин ҳозир бо шиiddати аламу андӯхе, ки ба вай расидааст, монанди гули ҳазондида **хеле пажмурда** ба назар меояд» [190, с. 167]

3. Бо сифатҳои аслий баробар чида шуда меоянд.

“Ў пӯшоки чиркин ва даридаи худ ва ҷӯпонбачагонро нишон дода боз давом намуд” [188]. Ман бӯрёни кӯҳна ва даридаро барои сӯхтан ба таҳоратхона мефиристанам [189, с. 70].

Баъзе сифатҳои феълии замони гузашта ҳамчун ҳол дар шакли такрор ҳусусияти феълии худро суст намуда, ба зарф наздик мешаванд: “рафта-рафта қувваи ҷонники Рӯзимурод ҳам кам шуд” [189, с. 43].

Дарвоқеъ, сифатҳои феълии замони гузашта дар ҷумла ба исм гузашта аломатҳои онро мегирад, масалан:

“Агар ту, офтоби оламтоби ман, бегоҳонӣ Ситораатро пеши ман фиристанӣ, он навиштаи маро ба хоки поят, барои пойандозат мебараద” [189, с. 365].

Агар касе ба гуфтаҳои вай гӯши андозад, як рӯзи тамом ҳам дар ин бора ҳикоят карда метавонист [189, с. 138].

Сифатҳои феълии замони гузаштаи исмгардида шакли ҷамъ гирифтаанд:

“Мадрасаҳоро аз гузаштагон баъзе ҳукмдорон ва боён, ки ё илмдӯст буданд ва ё шӯҳратпараст, сохта дар «роҳи Ҳудо» вақф кардаанд” [189, с. 201].

*...ӯ барои эҳтиёт ба Самарқанд камтар сафар намуд, навишта гирифтани калимаҳои русиро ҳам тарк кард ва навиштаҳои пештараашро ба кассе нишон намедодагӣ шуд [189, с. 256]*

Бояд зикр намуд, ки сифати феълии «гуфта» дар чумла ба вазифаи пайвандаки тобеъкунанда низ меояд: “*Дар он сурат аҷаб нест ки мо бекор монем ё ин ки хӯҷаини моро бебуриши гуфта, пеш карда, ба ҷойи мо коргарони дигар гирад*” [190, с. 49].

Дар забони тоҷикӣ вазифаи синтаксисии сифатҳои феълии замони ҳозира-оянда, муайянкунанда мебошад:

*Ҳуҷраи ба 15 ҳазор танга меарзидағиашро ба 12 ҳазор танга фурӯҳтааст [189, с. 260].*

“*Ман ягон усули нави шумо намедонистагиашро кор намефармоям*” [198, с. 93].

Сифатҳои феълии замони ҳозира-оянда ба вазифаи муайянкунанда пеш аз муайяншаванда низ корбурд мешванд ва ин амал бештар хусусияти гуфтугӯйӣ дорад: “*Барои ин ҳароҷот ҳеч набошад бист танга лозим буд ва ҳол он ки ӯ як танга ҳам надошт, ба тул мерадагӣ чизаш ҳам намонда буд*” [190, с. 84].

Инчунин, сифатҳои феълии замони ҳозира-оянда ба вазифаи хабар меоянд: “*Сангин дид, ки кори Одина бад мешудагӣ барин*” [189, с. 82].

Сифатҳои феълии замони ҳозира-оянда бо ҳамроҳии феъли ёридиҳандай “шудан” дар вазифаи хабар ибтидо ва давом кардани амалро нишон медиҳанд: “*Дар натиҷа он 40 таноб замин дар муддати 3 сол дар қатори заминдои нокорам даромада Мирзо Йӯлдош ва Мирзо Мӯъмин андози хорпулӣ ва шудгорпулӣ медодагӣ шуданд*” [189, с. 189].

Дар забони адабии ҳозираи тоҷик сифатҳои феълии замони ҳозира-оянда ба вазифаи ҳол низ корбур мегарданд, мисол: “*Сир бой надода худи физикаро нағз медонистагӣ барин хулоса баровардам*” (А.Баҳорӣ).

Баъзе сифатҳои феълии замони ҳозира-оянда монанди дигар шаклҳои сифати феълӣ ба исм гузашта, аломатҳои онро гирифтаанд. Ин ҳодиса бештар хоси нутқи гуфтугӯист:

*“Босмачиён мегирифтагиашонро гирифтанду баъд дар миёни ҳавли тӯб шуда гапзанон карданд. Бадкирдорӣ ва ёғигӣ мекардагиҳоро мо ана ҳамин тавр сазо мекунем”* [198, с. 95].

Сифатҳои феълии замони ҳозираи муайян хосияти вобастакуни феълии худро нигоҳ дошта, дар ин маврид ибораҳои сифати феълии замони ҳозираи муайянро тартиб медиҳанд:

*“...инчунин садои ба замин афтодани Гулбибии ба таги дар ростистода ҳам шунида буд”* [189, с. 77].

Маълум аст, ки ибораҳои дигари сифатҳои феълии замони ҳозираи муайян бо муносибати ҳамроҳӣ алоқа пайдо мекунанд: *“ҳароҷотҳоро бароварда, фоидаи холисро дар байни онҳо баробар тақсим намуда, он ду судхӯри сагиудаистодаро «гургоштӣ» кунонд”* [192, с. 144].

*«Чашмони ў монанди машъали даргирифта истода алангапоший мекарданд»* [189, с. 235]

Дар забони адабии муосири тоҷик сифатҳои феълии замони ҳозираи муайян вазифаи муайянкунандаро низ ифода мекунанд, мисол: *“ҳар рӯз чанд соат барзиёд кор карда ҳамин паҳтаҳои сӯхтаистодаро кафонда паҳн кард партоем* [190, с. 49]. *“...инҳо ҳам воқеаи даҳшатангези аз сар гузаронидаистодаашонро аранг-аранг мефаҳмиданд, аммо наметарсиданд ё ин ки худро нотарс ниишон додан мөхостанд”* [189, с. 330].

*“Як дастаи калони сарбозони аз қалъа баромадаистода низ намудор гардиданд”* [189, с. 63].

Сифатҳои феълии замони ҳозираи муайяни шакли якум вазифаи феълиҳолии худро зоҳир намуда, ба вазифаи ҳол низ ифода мегарданд:

*“...дости дигарашро ба сари кали бараҳнааш зада гирифта ба ҷомаву дасту гардани он роҳгузар молида истода фаръёд мекард”* [189, с. 349].

Шакли дуюми сифатҳои феълии замони ҳозираи муайян хеле устувор буда, онҳо категорияи замон ва намуди худро мустаҳкам нигоҳ медоранд ва ин хусусияти онҳо имконият намедиҳад, ки ба сифат гузаранд.

Сифатҳои феълии замони ҳозираи муайян баъзан ба вазифаҳои исм низ ифода ёфта, инчунин, ҳамчун исм шакли ҷамъро мегиранд ва дар навбати дигар бо пешоянду пасояндҳо корбурд мегарданд, масалан:

*“Қүшибегӣ бо одати муқаррарии ҷазодиҳӣ номҳои он се нафарро ягон-ягон ба забон гирифта ва дар ҳақиқат соҳиби ҳамон номҳо ҳамон одамҳо буданро аз ҳозиристодагон турсида ва тасдиқ куонда ҳукми куиро ба дасти миришаб дод”* [189, с. 329].

Сифатҳои феълии замони оянда хусусияти феълии вобастакунӣ доранд ва калимаҳоро ба худ тобеъ намуда, ибораҳои сифати феълии замони оянда месозанд:

“Амир бо муллоҳои қалон маслиҳат карда мардумро шурониданӣ буд (С.Айнӣ). Вай акнун аз тирамоҳи ҳамин сол ғоибона хонданӣ буд” [189, с. 71-79].

Сифатҳои феълии замони оянда ба вазифаи муайянкунанда меоянд: “чунки бо тамом шудани он чизи *хурданӣ*, ки ин аз чӯтро аз миён бардошта ба як сӯ гузоштани соҳиби дӯкон маълум мешуд, Қоришишкамба ҳам зуд аз ҷо бархоста ба роҳ даромад” [192, с. 16]. “...аввал ба қасе тақлиф кардан даркор аст, ки мулки ў ба мулки фурӯхташуданӣ ҳамсоя бошад ва агар он мулкдори ҳамсоя ҳаридани он мулкро рад кунад, фурӯшгор ихтиёර дорад, ки ба ҳар кас фурӯшад” [192, с. 111].

Сифатҳои феълии замони оянда аксар ба вазифаи ҳабар меоянд:

“Хизматгорон ўро аз пеши Мирзо бароварданӣ шуданд, аммо ў рафтан намехост” [192, с. 115].

“Акнун ба ман дурӯғи пешопешакӣ мезанӣ” [190, с. 29-39].

“Ҳоким ин ҳодисаро барои тулёбии худ фурсати ғанимате шумурда мардумро, ки ҳанӯз аз ҳақиқати кор ҳабар надоштанд, ба зӯру ҷабр ғундошта ба Бухоро фиристоданӣ шуд” [190, с. 20].

Дар ҳолате, ки дар сифати феълии замони оянда хусусиятҳои грамматикии замон тарз ва намуд, маҳсусан, хосияти вобастакуни калимаҳо суст шаванд ва аломати доимии предмет ифода гардад, албатта ба сифат наздик мешавад ва гоҳо бо онҳо ба тарзи чида меояд:

*“Ана инҳо ҳӯрдашуданий ва бамазаанд, – гуфт ва гарданборикҳоро ниишон дода, сухани худро давом қунонид”* [189, с. 35].

Сифатҳои феълии замони оянда дар ҷумла ба вазифаи исм низ меоянд: “Аммо ин насиҳат аз ҷӯбзаний ҳам саҳттар буд”:

– Қозиҳо ҳук мебошанд, – гуфт ў [189, с. 144].

*Хар ба динг-дингкунӣ ва ҳаллосзаний даромад* [189, с. 147].

Тавре қайд гардид, мавҷудияти сифати феълӣ дар забони англисӣ низ мушиҳида мешавад.

Воқеан, дар забони англисӣ сифати феълии замони ҳозира (Participle I) хусусияти феълӣ ва сифатӣ ё зарфӣ дорад. Хусусияти сифатӣ ё зарфии он дар соҳти наҳвии сифати феълии замони ҳозира муайян карда мешавад. Дар ҷумла сифат ё зарф ҳамчун муайянкунанда ё ҳол меоянд. Мисол:

“-I hated the hollow sound of the rain pattering *on the roof*.

-And then she turned to the title-page, and looked at the name *written in the schoolboy hand*.

*Having garaged his car*, he remembered that he had not lunched.

*When left to herself* she spent her time at her writing desk”.

Инчунин, баъзе сифатҳои феълии сифати замони ҳозира чунин пайгири мешавад.

Сифати феълии замони ҳозираи феълҳои гузаранда пуркунандаи бевоситаро қабул карда метавонанд.

*Open the door*, he went out on to the terrace

Сифати феълии замони ҳозира ва гузашта дар ҷумла ба вазифаи ҳол низ меояд:

“*Leaving the room hurriedly*, he ran out”. Вай саросема хонаро партофта рафт.

Сифати феълии замони ҳозира (Participle I) дар забони англисӣ вазифаҳои гуногуни нахвӣ дорад.

Сифати феълӣ ҳамчун муайянкунанда (Participle as attribute)

“The fence *surrounding the garden* is newly painted”. Девори гирди боғро иҳота кардаистода, ба қарибӣ оро дода шуд.

Сифати феълии мутлақи мафъул ҳамчун муайянкунанда кам корбурд мегардад [41, с. 32].

“*There was one line being laid out to within a few blocks of his new home which interested him greatly*” (Dreiser). – **марҷ. муҳақ**. Дар доҳили чанд блоки хонаи наваш як ҳамчун ҳамчун ҳол. Ҳамаи шаклҳои сифати феълӣ ҳамчун ҳол истифода бурда мешаванд.

Сифати феълии замони ҳозира ҳамчун ҳол. Ҳамаи шаклҳои сифати феълӣ ҳамчун ҳол истифода бурда мешаванд.

а) ҳамчун ҳоли замон:

“*Approaching Malta Street, Soho, Soames thought with wonder of those years in Brighton*”. Ба Малта Стрит Соҳо наздик шудаистода, Сомс бо як тааҷӯб солҳои дар Брайтон гузаронидаашро фикр кард.

б) ҳоли сабаб.

“*And finding that arrangements to that effect, though difficult, would not be impossible, I informed her I should stay*” [202, с. 659-700].

с) ҳоли тарз.

“*Gwendolen was silent, again looking at her hands*” (Eliot). Гавендолен дастҳояшро боз нигоҳ кардаистода хомӯш буд.

д) ҳоли қиёс.

Дар ин вазифа сифати феълӣ бо пайвандакҳои «as if» ё «as though» шинохта мешавад.

“*This was said as if thinking aloud*”.

Чунин гуфта шуда буд, ки гӯё вай баланд фикр мекард.

Сифати феълӣ ҳамчун хабари номӣ.

Дар ин вазифа сифати феълии замони ҳозира баъзе вақт истифода бурда мешавад. Ин, одатан, дар забони тоҷикӣ бо сифат соҳта мешавад, мисол.

“*The effect of her words was terrifying*”. – **тарч. мұхақ.** Таъсири суханҳои үй даҳшатнок буд.

Агар дар чумлаҳои забони англисій шакли ғайриперфектии Participle 1 ҳам ба вазифаи муайянкунанда ва ҳам ҳол ояд, пас шакли перфектии он танҳо вазифаи ҳолро дар чумла ичро менамояд:

«*He turned away and law with wide open eyes, looking out of the window at the sinking sun*” [Voyinch, 160].

Дар мисоли мазкур сифати феълій дар ду маврид корбаст шудааст, ки яке аз онҳо аз асоси ибораи феълій ва дигар аз феъли сода сохта шудаанд. Сифати феълии “*looking out*” дар чумла ба вазифи ҳол омадааст. Сифати феълии “*sinking*” дар чумла ба вазифаи муайянкунанда омада, пеш аз муайяншаванда мақеъ гирифтааст.

Бояд гуфт, ки дар забони англисій муайянкунандаи пас аз муайяншаванда низ омада метавонад:

“*The fiend pinning down the thief’s pack behind him, I passed over quickly: it was an object of terror*” [202, c. 9].

Дар мисоли фавқ сифати феълии ғайриперфектій дар таркиби ибораи “*pinning down the thief’s pack*” омдааст, ки дар чумла вазифаи муайянкунандаро ичро намуда, аз ибораи феълии “*to pin down*” таркиб ёфтааст. Дар ин мисол сифати феълій барои муайян кардани исми “*the fiend*” корбурд шудааст.

Мусаллам аст, ки сифати феълій ҳиссаи нутқи беназирест, ки он бо усулҳои гуногун аз забони англисій ба забони точикӣ тарчума мешавад. Сифати феълій дар чумла ҳамчун феъл, сифат, зарф ва ҳатто пайвандак меояд.

Чӣ тавре ки қайд гардид, сифати феълии забони англисій бо усулҳои гуногун тарчума мешаванд.

Мавриди зикр аст, ки дар забони англисій аз ҳар як феъли забони англисій метавон сифати феълій дар замони ҳозира ва гузашта сохта мешавад ва он дар забони англисій бештар истифода мешавад.

Бояд зикр кард, ки дар забони англисӣ феъли ҳол вуҷуд надорад, аз ин рӯ, сифати феълӣ дар забони ангисӣ ба сифати феълӣ ва феъли ҳол забони тоҷикӣ мувоғиқ мебошад.

Дар ҷумалаи зерин дар матни асал сифати феълии “*risen*” ҳамчун муайянкунандай ҷумла истифода шудааст, ки он аз феъли нодурусти “*rise*” бо илова намудани пасванди “–n” сохта шудааст:

*Bessie was the only person yet risen* [202, с. 59].

Ҳангоми тарҷумаи ҷумлаи мазкур ба забони тоҷикӣ тарҷумон аз усулҳои ивазнамоии аъзоҳои ҷумла ва партофташавӣ ҷумла истифода намудааст. Ҳангоми тарҷумаи сифати феълии замони гузашта *risen* – *барҳоста* ў усули ивазнамоии аъзои ҷумларо истифода намуда, онро ҳамчун *барҳостааст* тарҷума намудааст, ки он дар матни забони тоҷикӣ ба вазифаи ҳабари ҷумла омадааст:

*Алҳол танҳо Бесси барҳостааст* [193, с. 38].

Мисоли дигарро баррасӣ менамоем:

«*Bessie, having pressed me in vain to take a few spoonfuls of the boiled milk and bread she had prepared for me, wrapped up some biscuits in a paper and put them into my bag; then she helped me on with my pelisse and bonnet, and wrapping herself in a shawl, she and I left the nursery*» [202, с. 59]. – *Бесси барбас маро розӣ мекунонд*, ки ҷанд ҷумча шири гарм фурӯ барам ва тиккае нон биҳӯрам. Ҷун мутмаин гашт, ки ҷаҳду ҷадалҳояш ба ҷое намерасонанд, ҷанд чининии хонагиро андаруни қогаз *гирифта*, дар багочи ман ниҳод, пас барои палтову қӯлоҳи гарм пӯшидани ман ёрӣ дод..... [193, с. 38].

Дар интиқоли ҷумлаи фавқ мутарҷим ҷумлаи аслиро ба меъёрҳои забони тарҷума, яъне забони тоҷикӣ, мутобиқ намуда, интиқол додааст.

Мавриди зикр аст, ки дар забони англисӣ сифати феълӣ ба вазифаи муайянкунанда низ меояд. Дар ҷумали зерин сифати феълии “*broken*” ба вазифаи муайянкунанда омада, пеш аз исми “*English*” мавқеъ гирифтааст. Сифати феълии замони гузаштаи “*broken*” аз феъли нодурусти “*to break*” сохта шудааст:

*«Adele, indeed, no sooner saw Mrs. Fairfax, than she summoned her to her sofa, and there quickly filled her lap with the porcelain, the ivory, the waxen contents of her ‘boite;’ pouring out, meantime, explanations and raptures in such broken English as she was mistress of» [202, c. 198].*

Хангоми тарчумай сифати феълӣ ба забони тоҷикӣ тарчумон аз усули таҳтулафзӣ истифода намуда, онро ҳамчун “шикастӣ” тарчума намудааст:

*“Дар воқеъ, ҷун ҷашми Адел ба ҳонум Фэйрфакс афтид, ўти разанро рӯйи роҳаткат ниишонд, ҳамон лаҳза як-якбозичаҳои аз фагфур, устухони фил ва мум сохташударо, ки аз қуттичаи худ ёфта баровардааст, бар сари зонуи ҳонум парешонид. Ӯти разанро бо забони **шикастӣ** инглисӣ, ки дар он даврон воситаи тақаллумаши буд, зери борони шаҳру эзоҳ гирифт” [193, с. 127].*

Инчунин, ҳангоми тарчумай ҷумла болозикр тарчумони забони тоҷикӣ аз усули ба ҷузъҳо тақсим намудани ҷумла истифода намуда, ҷумлаи *‘pouring out, meantime, explanations and raptures in such broken English as she was mistress of’*-ро аз қисмати ҷумалаи мураккаб чудо намуда, ҳамчун ҷумлаи алоҳида тарчума намудааст ва ибораи феълии *‘pouring out’* барои обуранги бадей ҳамчун зери борони шаҳру эзоҳ гирифт тарчума намудааст.

Дар забони англисӣ пайваста вожаҳое вомехӯранд, ки бо охирчаспаки -ing ба охир мерасанд ва баъзан зери унвони *-ing-шакл* муттаҳид шуда, дар натиҷа ин суффикс герундия месозад. Дар забони тоҷикӣ герундий вучуд надорад. Феъли *ing*-шакл аз шакли аввали феъл, ки замони ҳозираи номуайян месозанд, ба миён меоянд.

Аз рӯйи мазмун герундия ба исми феълӣ наздиқ аст: *teaching - омӯзонидан, planning - нақша қашидан*.

Бояд тазаккур дод, ки герундий ба забони тоҷикӣ бо усулҳои гуногун тарчума шуда, одатан ҳамчун исм ва масдари аз феъл сохташуда ва ё ҳамчун ҷумлаи пурра вобаста ба вазифаи герундий дар ҷумла ва аз мазмун ва муҳтавои матн корбурд мешавад.

## Чадвали 6. Шаклҳои герундия дар забони англисӣ

| Гурӯҳи замонӣ | Фоил         | Мафъул            |
|---------------|--------------|-------------------|
| Indefinite    | asking       | being asked       |
| Perfect       | having asked | having been asked |

### Вазифаҳои герундий дар ҷумла:

Герундий зимни тарҷума намуда дар ҷумла метавонад ба ҳайси мубтадо, пуркунанда, таркиби номии ҳабар истифода шавад.

1. Мубтадо
2. Ҷузъи номии ҳабари таркибӣ: *to like, to keep, to start doing smth., to stop to begin.*
3. Пуркунандаи бепешоянд: *to remember, to avoid, to enjoy, to suggest doing smth., to forgive, to mind (negative only), needs (wants), to be worth.*
4. Пуркунандаи пешоянӣдор: *to be good (bad) at, to be well up in, to succeed in, to object to, to prevent from doing smth., to insist on, to look forward to, to thank for, to think of*
5. Муайянкунанда: *idea, hope, way of doing smth., chance, thought, reason, for doing smth., difficulty in doing smth.*
6. Ҳоли замон: *on – дарҳол, after – нас аз он, ки doing smth., before – неш аз он, ки*
7. Ҳоли тарзи амал: *by, without doing smth.*

Инчунин, герундия дар навбати худ ба осонӣ бо дигар қалимаҳо ҳамроҳ шуда, қалимаи мураккабро низ месозад, мисол:

- *a reading-room* – толори хонии (*толор барои хонии*);
- *working-clothes* – либоси маҳсус (*либос барои кор*);
- *housekeeping* – корҳои хона (*хочагидорӣ*).

Мавриди тазаккур аст, ки дар фарқият бо дигар шаклҳои тасрифнашандай феъл герундий дар забони тоҷикӣ ҳамто ва монанди худро надорад.

Он ба мисли сифати феълӣ аз масдар бо ёрии охирчаспаки -ing сохта шуда, дар баробари ин ба худ ҳам аломатҳои феъл ва ҳам аломатҳои исмро муттаҳид месозад, яне, аз рӯйи мазмуни грамматикӣ ба масдар монанд мебошад.

“Аз ҷониби дигар дар забони англисӣ герундия аз масдар на танҳо бо вижагиҳои калимасозии худ, балки бо ҳусусиятҳои хоси истифода тафовут дорад, ки ба аломати хоси ҳамҷоягӣ бо дигар калимаҳо созгор буда, нисбат дода мешавад” [73, с. 58].

Илова бар ин, дар низоми феълҳои забони англисӣ герундий яке аз шаклҳои тасрифии ҳусусияти ба худ хосдошта мебошад. Дар он замоне, ки масдар ва сифати феълӣ шаклҳое мебошанд, ки ба забонҳои муосири аврупой ҳосанд ва герундияи забони англисӣ ҳамшакли худро танҳо дар забони испаний дорад. Он шакл ба худ ҳамҷоягии ҳусусиятҳои феъл ва исм меқунад.

Ҳамчунин, герундий бо баҳуд доштани ҷадвали тасрифӣ, ки дар таркиби худ ҳусусиятҳои феъл ва қобилияти қабул намудани пуркунандай бевоситаро талқин меқунад, инчунин, он дар ҷумла танҳо мавқеи ба исм таблилёбиро ишғол меқунад.

Ҳамзамон, ин аломатҳои тазоднок имкониятҳои ҷумлаҳои содаро васеъ менамояд. Маъмулан герундия усули қӯтоҳкардашудаи ифодаи муносибат ба ҳисоб рафта, дар дигар забонҳо бо ҷумлаи пайрав интиқол меёбад.

Дар умум, герундий аз дигар шаклҳои тасрифнашавандай феъл бо он фарқ дорад, ки дар забони тоҷикӣ шакли мисли он вучуд надорад ва бинобар ин дар забони тоҷикӣ бо ёрии ифодаҳои дорои сифати феълӣ ва феъли ҳол тарҷума карда мешаванд.

Зимни таҳлили мавод муайя гардид, ки сифати феълӣ дар забони англисӣ вазифаҳои зиёдеро иҷро менамояд. Ҷӣ тавре ки гуфта шуд, ҳамаи ин вазифаҳо дар забони тоҷикӣ низ дучор шуда, дар забони англисӣ аз забони тоҷикӣ он қадар тафовути қалон надорад.

### **3.3. Хусусиятҳои семантикуи грамматикии феъли ҳол дар забони тоҷикӣ**

Чи тавре ки маълум аст, дар забони адабии ҳозираи тоҷик феъли ҳол амалу ҳолатеро мефаҳмонад, ки он ҳамчун нишонаи феъли асосӣ шакл мегирад. Феъли ҳол ҳолати иловагии ба феъли асосӣ пайравбударо низ ифода карда, он бар эзоҳи феълҳои ҳам тасрифӣ ва ҳам тасрифнашаванд корбуруд мешавад, масалан:

*“Одина пас аз ҳайронию ошуфтажолӣ ҳуши худро ба сар овард, аз тамом барҳам ҳӯрдани гӯсфанд ёфт шудани ӯро, агарчи маиб ҳам бошад, беҳтар шумурда аз почааш гирифта **кашолакунон** аз роҷе, ки фуромада буд, боло баромад” [190, с. 9-10].*

*“Вай ҳамёзакашон ниму нимкора чизе меҳӯрд ва менӯшиду саҳт хоб мерафт” [194, с. 62].*

*“Аммо падарам бо як хез аз ду бозум нигоҳ дошт ва ман бошам, пояқ зада **гирикунон** ва **фарёдзанон** «меравам-меравам» гӯён нола мекардам” [189, с. 19].*

Инчунин, феъли ҳол мисли зарфҳо дар мансубии калимаҳо тағиир наёфта, он дорои вижагиҳои феъл ва зарф мебошад. Ин аст, ки онро зарфи феълӣ ҳам мегуянд. Дар ин росто, дар забони тоҷикӣ феъли ҳол танҳо як шакли маҳсус дорад, ки онро **феъли ҳоли замони ҳозира** меноманд.

Ҷӣ тавре ки дар боло қайд гардид, забоншиносони тоҷик хусусияти дугонаи шаклҳои якуми сифатҳои феълии замони гузашта ва замони ҳозираи муайянро ба назар гирифта, онҳоро сифатҳои феълӣ-феъли ҳол номидаанд. Дар ҳақиқат, ин шаклҳо ҳамчун ҳол фаровон кор фармуда мешаванд ва хусусиятҳои феъли ҳолии худро дар ҳамин вазифа ҳам зоҳир мекунанд, лекин ин шаклҳоро ҳеч гоҳ аз сифатҳои феълӣ кандан мумкин нест, зеро онҳо аслан ва таърихан сифати феълӣ буданд.

Агар сифатҳои феълӣ-феъли ҳоли замони гузашта амали пеш аз хабари ҷумла иҷрошударо ҳамчун аломати он ифода кунанд, сифати феълӣ-феъли

ҳоли замони ҳозираи муаяйн монанди шакли асосии феъли ҳол бо амали хабари чумла ҳамзамон аст.

Феъли ҳоли замони ҳозира бо суффикси -он чунин сохта мешавад:

а) аз асоси замони ҳозираи феълҳои таркибии номӣ: гапзанон (гап задан), завқкунон (завқ кардан), такроркунон (такрор кардан), шақарросзанон (шақаррос задан);

б) аз асоси замони ҳозираи феълҳои таркибии феълӣ: гузаштаравон (гузашта рафтан), баромадаравон (баромада рафтан). Истеъмоли ин шакл хеле маҳдуд аст ва дар асарҳои ҳама нависандагони тоҷик вонамехӯрад.

Дар таркиби феълҳои ҳоли замони ҳозира маҳсусан феълҳои ёридиҳандай “кардан”, “рафтан” ва “задан” серистеъмол мебошанд:

*“Ба ширинкомаи ин оштӣ ягон зиёфат ҳоҳед кард, гуфта ҳандакунон бо Арбоб хуши бошед намуда, баромада рафтанд”* [190, с. 13].

*“Вақте ки Ибоду Гуландом роҳравон ва гапзанон шуданд, бозии онҳо келину домодбозӣ буд”* [190, с. 162].

*“...монанди шутури маст наъразанон аз даҳонаи кафк мепошид”* [189, с. 92].

Феълҳои ҳоли замони ҳозира гузаранда (ғичиррос-занон, такроркунон, кашолакунон, навиштаравон, тозакунон, тасдиқкунон, пӯшидаравон, таъкидкунон, бӯсакунон) ва монда (баромадаравон, гузаштаравон, завқкунон, нолакунон, табассумкунон, ҳучумкунон, гапзанон, тохтаравон, тақлидкунон, таъзимкунон, муроҷиаткунон, ҳайрухушкунон, тақякунон) мешаванд.

Ин ҳусусияти феъли ҳол бевосита ба категорияи тарзи феъл вобастагӣ дорад.

Феъли ҳоли замони ҳозира тарзи фоил дорад. Феъли ҳоли тарзи фоил амали гузарандаест, ки бевосита ба объект равона мешавад. Объекти бевосита бо пасоянди -ро ва бе он меояд:

*“падарам Соibi Исфаҳониро бисёр дӯст медоишт шеърҳои ӯро, чунон ки бачагон наботро макида мазакунон меҳӯрда бошанд, лаззат гирифта меҳоид ва аз рӯи эҳтиром ӯро «Бобо Соиб» мегуфт”* [189, с. 110].

Феъли ҳоли монда амали иловагиро ҳамчун аломати амал нишон медиҳад ва объекти бевосита намегирад:

“— *Пас, қарзро бефоида бардоштед? — гӯён модарам тааҷҷубқунон нурсид*” [189, с. 23].

“*Аммо аз пайраҳаи асфалтӯши оҳиста роҳравон аз фикр мегузаронад*” [192, с. 53].

“...ин дехаи мо – дехаи гушинаён аст, дар ин ҷо сад дег ош пазед ҳам, боз сер намешаванд, – гуфт модарам ҳасраткунон” [189, с. 23].

Феъли ҳоли замони ҳозира фақат намуди давомнокро ифода мекунад:

“*Тӯй намекардед, намешуд-ми?* — гуфт *гириқунон*” [189, с. 25].

“*Ман дарвозаро кушода монанди соҳиби вай дарро тараққосзанон ба қӯча баромадам*” [188, с. 71].

Феъли ҳоли замони ҳозира маънои мустақили замонӣ надорад. Вай ҳамчун шакли намуди давомнок амалу ҳолати ба феъли асосӣ дар як замон воқеъгардидаро ичро мекунад. Дар иртибот ба ин, агар ҳабари ҷумла дар замонҳои гузашта, ҳозира ва оянда омада бошад, пас феъли ҳоли замони ҳозира бо он ҳамеша ҳамзамон мегардад, аз ҷумла:

“*Ҳамон дам бой ба пеши ятим омада ба ў хандакунон гуфтааст*” [189, с. 49].

“*Бачагони қӯча шодиқунон ва чапакзанон «об омаду об омад — аз рӯи китоб омад» гӯён фарёд мекашиданд ва лаб-лаби ҷӯ боло-поин медавиданд*” [189, с. 87].

Гӯсфандон...саҳт рамида, аз ҷояшон ҳеста тапарросзанон ба тарафи дигар гурехтанд [191, с. 83-84].

Ҳомидхочаро ҳам гирад, ки ҳар дуи мо бо ҳам бозиқунон тамошо қунем ва инҷунин ба ў таъин кард, ки дар *Ғиҷдувон* дар ҳавлии падарарӯси тағоиям – устои қосагар манзил қунем [189, с. 121].

Воқеан, феъли ҳол ҳусусияти вобастагии феълӣ дорад ва он калимаҳои дигарро ҳамчун феъл вобаста намуда, ибораҳои феъли ҳол месозад.

Хусусан феъли ҳоли гузаранда объекти бевоситаро вобаста намуда, яке аз аломатҳои барҷастаи феълро зоҳир менамояд:

*Фурӯшанда машкобро нафринкуон бо дасти росташ аз домани харидор маҳкам медоишт* [189, с. 318].

Феъли ҳол дар чумла, одатан, ба вазифаи ҳоли тарзи амал меояд ва аз ҷиҳати вазифаи синтаксисиаш ба зарф наздик мешавад:

*“Аммо ў ин тавр накард ва хандакуон айнакашро аз ҷашшиш бардоишта ва вайро пок карда истода ба акаам гуфт”* [189, с. 23].

*“Мо аз болои заминҳои киши, ки пурбарфи яхбаста буд, яхмолаккуон рафта ба болои рӯд расидани худро нафаҳмида мондем”* [189, с. 29].

Ибораҳои феълиҳолӣ, маҳсусан феъли ҳоли таркибии феъли ҳоли замонро ҳам ифода карда метавонанд:

*“Пагоҳирӯзӣ буд, ў аз пешни дари Наимиоҳ гузаштаравон таронаеро тараннум кард”* [198, с.73].

Бояд зикр намуд, ки феъли ҳоли замони ҳозира ҷиҳатҳои феълии худро хуб нигоҳ дошта, бо вучуди он вай дар чумла аломатҳои тарз, намуд, замон, инчунин вобастакунии феълии худро суст намояд, ба зарф наздик мешавад ва дар як гурӯҳ бо зарфҳо ҳамчун ҳол якҷоя воқеъ гашта, аъзои чидаро ифода мекунад:

“Дӯкондорон ба ин хандаи бемаҳали мо ҳайрон-ҳайрон ва тааҷҷубкуони нигоҳ мекарданд (С.Айнӣ). “Ман мурғро ба хона гирифта овардам, пешпешни ман Ҳайбар бозикуон ва шодикуон медавид” [189, с. 62].

Дар забони тоҷикӣ мисли *рӯйканону мӯйканон* калимаҳое низ ифода мешаванд, ки онҳо гурӯҳи маҳсуси феъли ҳолро ташкил медиҳанд:

*“Ота-а-а-! - рӯйканону мӯйканон дод мезад Гулизор”* [198, с. 111].

Дар зербоби мазкур вижагиҳои семантикую грамматикии феъли ҳол дар забони тоҷикӣ дар асоси мавод ва сарчашмаҳои таҳқиқ баррасӣ шуда, муайян карда шуд, ки феъли ҳол аз нигоҳи семантикую грамматикий дар забони тоҷикӣ ба таври васеъ корбурд шуда, ҷойгоҳи маҳсусро дар забон ташкил мекунад.

## **Хулосаи боби сеюм.**

Дар боби мазкур назари андешаҳои забоншиносони ватаниву хориҷӣ вобаста ба мавзуи таҳқиқшаванда дар муқоиса бо забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ матраҳ шудааст.

1. Вобаста ба мавзӯҳои сифати феълии забони тоҷикӣ, вазифаҳои сифати феълӣ ва мавқеи он дар забонҳои муқоисашаванда, сифати феълии забони англисӣ, вазифаи сифати феълӣ дар забони англисӣ, истифодаи феъли ҳол дар забони тоҷикӣ, феъли ҳол ва мавқеи масдар ҳангоми истифодаи он дар забони англисӣ (сифати феълии замони ҳозира), масдар дар вазифаи синтаксисии аъзои ҷумла, ибораҳои масдари дар забони англисӣ, ибораи «for + исм + масдар», ибораи объективии предикативии масдарӣ ва ибораи субъективии предикативии масдар мисолҳо аз осори бадеӣ ва китоби Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таъриҳ. Аз Ориён то Сомониён» мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.

2. Маълум гардид, ки аз ҷиҳати синтаксисӣ шаклҳои тасрифнашавандай феъл мавқеи синтаксисиашонро, ки хоси ҳиссаҳои муайяни ғайрифеълии нутқ мебошанд, нигоҳ дошта ба феъл майл мекунанд.

Аз ин ҷоҳӣ, ки шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забони англисӣ ва тоҷикӣ ба категорияҳои феълӣ иртибот дошта, таъриҳан онҳо аз номҳо оғоз меёбад.

3. Масдар аз номҳои тасрифшавандай забони англисии давраи қадим, ки асоси феълӣ доштанд, герундӣ - аз исми феълии сохта, сифати фелӣ аз сифат таркиб ёфтааст. Дар ҷараёни рушди забон онҳо ба системаи феъл ҷалб гардиданд ва категорияҳои феълиро ташкил мекунад.

Вобаста ба таҳқиқи гузаронидашуда оид ба ҳусусиятҳои синтаксисии масдар дар вазифаи аъзоҳои гуногуни ҷумла, мо муайян кардем, ки масдар метавонад дар вазифаи мубтадо, ҳабари таркибӣ, муайянкунанда ва ҳол истифода шавад.

Бояд қайд кард, ки хусусияти сифатҳои грамматикии ҳар як шакли категориявии масдар имконияти истифодаи масдарро дар чумла маҳдуд мекунад.

3. Дар диссертатсияи мазкур ибораҳои асосии масдарӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд: «ибораи *for* + исм [ё чонишин] + масдар», «ибораи масдарии объективии предикативӣ ва «ибораи масдарии субъективии предикативӣ», ки хусусияти фарқкунандаи онҳо дар забони англисӣ маҳсуб меёбанд.

Инчунин, дар хулоса қайд кардан мункин аст, ки масдар як қатор хусусиятҳои хосро, ҳам сохторӣ-семантикий ва ҳам муносибатҳои синтаксисро дорост ва дар ин ҷода баъзе масъалаҳо таҳқиқу омӯзиши минбаъдаро талаб мекунанд, аз чумла ин ба омӯзиши дақиқи истифодаи он дар таркиби ибораҳо марбут мебошад.

4. Сифати феълӣ дар ҳарду забони муқоисашаванд ба назар расида, дар баробари умимиатҳо, миёни онҳо хусусиятҳои хос низ мушоҳида мегардад.

Мавҷудияти ду навъи сифати феълӣ хоси забони тоҷикӣ буда, дар забони тоҷикӣ сифати феълӣ маъмулан дар асоси категорияи замон тасниф карда мешаванд.

Ба сифати феълии забони тоҷикӣ мавҷудияти категорияи ҳудуд хос аст, ки ин категория дар сифатҳои феълии забони англисӣ дида намешавад.

5. Сифатҳои феълии якум ва дуюм дар забони англисӣ хусусиятҳои хоси корбурд доранд, ки ҳангоми тарҷума ва ё таълими онҳо бояд таваҷҷуҳи хосса ба ин падида равона карда шавад.

Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ сифати феълӣ дорои категорияи тартӣ мебошад, ки дар забони тоҷикӣ сеъзогӣ ва дар забони тоҷикӣ дуаъзогӣ хос мебошад.

Ҳамин тавр, дар зербоби мазкур вижагиҳои семантику грамматикии феъли ҳол дар забони тоҷикӣ дар асоси мавод ва сарчашмаҳои таҳқиқ баррасӣ шуда, муайян карда шуд, ки феъли ҳол аз нигоҳи семантику

грамматикӣ дар забони тоҷикӣ ба таври васеъ корбурд шуда, ҷойгоҳи маҳсусро дар забон ташкил мекунад.

Дар забони англисӣ мавҷудияти феъли ҳол ба назар намерасад. Ҳангоми тарҷумаи феъли ҳоли забони тоҷикӣ ба забони англисӣ одатан сифати феълӣ дар замони ҳозира (Participle 1), сифати феълии мутлақ (Perfect Participle) ва герундия бо пешоянд (Gerund+preposition) корбаст мешавад.

Мавҷудияти феъли ҳол хусусияти хоси шалҳои тасрифнашавандай феъл дар забони тоҷикӣ мебошад. Бояд гуфт, ки феъли ҳол падидай дастуриест, ки дар забони англисӣ тарҷуманопазир мебошад.

## ХУЛОСА

Шаклҳои тасрифнашавандай феъл вохидҳои луғавию дастурие мебошанд, ки дар баробари маънои амалу ҳолат боз аломатҳои иму сифатро доро мебошанд.

Шаклҳои тасрифнашавандай феълро дар забоншиносии англис, инчунин, шаклҳои ғайрипредикативии феъл ё ғайрихабарии феъл низ меноманд, зоро онҳо дар чумла вазифаи наҳвии хабари содаро ичро карда наметавонанд. Танҳо дар ҳолате қабул кардани пасвандҳои шахсу шумора шаклҳои тасрифнашавандай феъл ба таркиби хабар дохил шуда метавонанд. Дар сурати дохил шудан ба таркиби хабар онҳо аз қатори шаклҳои тасрифнашавандай феъл баромада, ба қатори шаклҳои тасрифшавандай феъл шомил мешаванд.

Чӣ тавре ки аз ин гуфтаҳо бар меояд, шаклҳои тасрифнашавандай феъл табиати мураккаб дошта, дар ҳар як забон вижагиҳои хоси худро доро мебошанд, ки барои забономӯзон монеа ва мушкилотро ба вучуд меоранд. Омӯзиши муқоисавии шаклҳои тасрифнашавандай феъл ба муайян кардани вижагиҳои умумӣ ва хоси ин шаклҳо мусоидат намуда, мушкилоти мавҷударо дар омӯзиш ва таълими онҳо бартараф менамояд.

Дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ низ дар роҳу воситаҳои ифодаёбӣ ва ташак्�кули шаклҳои тасрифнашавандай феъл хусусиятҳои умумӣ ва хос мушоҳида мешаванд.

Дар забони англисӣ дар таснифоти шаклҳои ғайритасрифии феъл фирку ақидаи забоншиносон гуногун мебошад. Бархе аз онҳо се намуд: герундий, сифати феълӣ, масдар ва баъзеи дигар чор намуди онҳоро: герундий, сифати феълии якум, масдар ва сифати феълии дуюм чудо намудаанд [7-М].

Шакли тасрифнашавандай феъл дар забони тоҷикӣ бо ёрии масдар, сифати феълӣ ва феъли ҳол ифода карда мешавад.

Ҳамин тариқ, дар асоси омӯзиши мавод, мақсаду вазифаҳои гузошташуда ва таҳлили мисолҳо чунин муайян карда шуд:

1. Дар забонҳои мавриди назар масдар дорои хусусиятҳои феъл ва исм мебошад, ки дар забони тоҷикӣ миқдори онҳо назар ба забони англисӣ бештар мебошад [2-М];

2. Дар забони англисӣ масдар шакли луғавии феъл маҳсуб ёфта, нишондиҳандай он ҳиссачаи “to” би ҳисоб меравад. Ҳангоми дарҷи калимаҳо дар фарҳангҳои забони англисӣ шакли масадрии феъл нишон дода шуда, дар онҳо ҳиссачаи “to” оварда намешавад [2-М];

3. Дар забони тоҷикӣ масдар аз асоси замони гузаштаи феъл ба воситаи илова кардани морфемаи “–ан” сохта шуда, дар баъзе мавридҳо ин морфема иҳтизор мешавад;

4. Дар забони тоҷикӣ мавҷудияти навъи хоси муҳтассар ба назар мерасад, ки дар он морфемаи “–ан” иҳтизор карда шуда, ҳамчун масдари муҳтассар ё ноқис маъмул аст. Ин навъи масдар, асосан, баъди шакли тасрифии феъли “хостан” мавриди истифода қарор мегирад [6-М];

5. Дар забони англисӣ ҳолатҳои иҳтизор шудани ҳиссачаи “to” инҳо мебошанд: дар таркиби шаклҳои аналитикии феъл, баъди баъзе феълҳои модалӣ, дар саволҳои ифодакунандай тааҷҷуб, дар таркиби қолабҳои наҳвии пуркунандай мураккаб ва амсоли инҳо [2-М];

6. Дар забонҳои муқоисашаванда масдар дар ҷумла ба вазифаи мубтадо, пуркунанда ва ҷузъи номии ҳабар меояд [1-М];

7. Дар забони тоҷикӣ масдар дорои шакли ҷамъ мебошад, ки ин ҳосият ба масдари забони англисӣ хос намебошад;

8. Масдар дар забони тоҷикӣ бандаки изофии “–и”, бандакҳои ифодакунандай шахсу шумора ва пасоянди “-ро” қабул мекунад ва, ҳамчунин, он бо пешояндҳо истифода мегардад, ки ин ҳолатҳо дар забони англисӣ ба назар намерасанд;

9. Дар забонҳои муқоисашаванда мавҷудияти категорияи тарз дар масдар ба назар мерасад, ки он фарогири ду шакли категориялист: тарзи фоил ва тарзи мағъул;

10. Дар забони англисӣ масдар дорои категорияи тартиб мебошад, ки дар натиҷаи муқобил гузоштани шакли перфектӣ ва ғайриперфектии он амалӣ мегардад;
11. Сифати феълӣ дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ дида мешавад [7-М];
12. Дар забони англисӣ ду шакли сифати феълӣ: Participle 1 ва Participle 2 вуҷуд дорад;
13. Дар забони тоҷикӣ шумораи бештари навъҳои сифати феълӣ, аз ҷумла, сифатҳои феълии замони гузашта, ҳозира, ҳозира-оянда, ҳозираи муайян, оянда муқаррар шудааст;
14. Дар забони тоҷикӣ феъли ҳол ҳамчун шакли тасрифнашавандай феъл муайян шудааст, ки он дар забони англисӣ дида намешавад. Бо вуҷуди ин, роҳу воситаи интиқоли онҳо вуҷуд дорад [5-М];
15. Дар забони тоҷикӣ сифати феълӣ дорои категорияи замон, намуд ва тарз мебошад;
16. Сифати феълӣ дар забонҳои мавриди назар ба вазифаи муайянкунанда корbast мешавад [7-М];
17. Дар забони англисӣ байни сифати феълӣ ва герундия фарқияти калон ба ҷашм мерасад;
18. Сифати феълӣ ҳусусиятҳои сифат ва герундий аз исмро доро мебошанд, аз ин рӯ, сифати феълӣ ҳамчун муайянкунанда бо муайяншаванда дар алоқаи ҳамроҳӣ қарор мегирад ва герундия бошад, дар вазифаи муайянкунандабо исм тавассути пешояндҳо алоқаманд мешавад [7-М];
19. Герундий метавонад бо ҷонишинҳои соҳибӣ ҳамроҳ корbast шавад, ки ин ҳолат дар сифати феълӣ тамоман ба назар намерасад. Ҳамчунин, дар ифодаи соҳибият герундия бо исм тавассути “-s” алоқаманд карда мешавад;
20. Сифати феълии 2 дар ҷумла ба вазифаи хабар омада метавонад. Ҳамчунин, ин шакли тасрифнашавандай феъл дорои маънои мағъул мебошад.

## **ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚОТ**

Зимни омӯзиши шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (дар асоси маводди адабиёти бадей ва китоби Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих») тавсияҳои зерин ҷиҳати истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот пешниҳод мегарданд:

1. Натиҷаҳои таҳқиқот метавонад, зимни тадриси машғулиятҳои назариявӣ ва амалии забоншиносӣ, хусусан, забоншиносии муқоисавӣ, грамматикаи назариявии забони англисӣ, грамматикаи амалии забони англисӣ, типологияи муқоисавӣ, грамматикаи назариявӣ ва амалии забони тоҷикӣ, инҷунин, зимни таҳқиқи шаклҳои тасрифшавандай ва тасрифнашавандай феъл мавриди амал қарор гирад;

2. Ҳангоми дучор омадан бо мушкилоти чудо кардан ва муайян кардани вижагиҳои хоси шаклҳои тасрифнашавандай феъл мутахассисони соҳа метавонанд натиҷаҳои таҳқиқотро ҳамчун раҳнамо барои бартараф намудани ин гуна мушкилот истифода намоянд;

3. Маводди диссертатсиро метавон дар таҳияи маводди илмӣ ва илмӣ-методӣ, фарҳангномаҳои соҳавӣ ва баррасии масъалаҳои муҳталифи шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ истифода намуд;

4. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ метавонад зимни омода намудани мутахассисони забоншинос, омӯзгорони забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ва, ҳамчунин, дар фаъолияти илмӣ-таҳқиқотии муҳаққиқони соҳаи забоншиносӣ, хусусан, забоншиносии муқоисавӣ метавонад ҳамчун тавсияҳои мушахҳаси амалӣ истифода шавад;

5. Таҳқиқоти шаклҳои тасрифнашавандай феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ (дар асоси маводди адабиёти бадей ва китоби Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих») маълум намуд, ки ҷанбаҳои алоҳидаи забоншиносӣ, маҳсусан, забоншиносии муқоисавӣ то ба имрӯз омӯхта нашудаанд, аз ин рӯ, онҳо пажуҳиши амиқ ба ҳаматарафаро тақозо менамоянд;

6. Натицаҳои таҳқиқоти мазкур нишон дод, ки новобаста аз мавҷудияти пажуҳишҳои анҷомёфта марбут ба феъл ва шаклҳои тасрифшаванда ва тасрифнашавандай он дар муайян кардани шаклҳои тасрифнашавандай феъл ва ҷудо кардани он аз ҳамдигар забономӯзон душворӣ мекашанд ва чунин пажуҳишҳо барои ошкор соҳтани вижагиҳои хоси шаклҳои тасрифнашавандай феъл мусоидат менамояд;

7. Маводди мазкур метавонад зимни муайян намудани мушкилоти тарҷумаи шаклҳои тасрифнашаванда ва тасрифнашвандаи феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ метавонад мавриди корбӯд қарор гирад.

## **I. РЎЙХАТИ АДАБИЁТ**

### **A). Маводди илмӣ ва илмӣ-методӣ**

1. Абдуманон, А. Пасту баланди тарҷума [Матн] / А. Абдуманон // Адабиёт ва санъат. – Душанбе, 2023. – №7 (2186). – С. 7-8.
2. Адмони В.Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики [Текст] / В.Г. Адмони. – Л.: Наука, 1988. – 239 с.
3. Адмони, В.Г. Основы теории грамматики [Текст] / В.Г. Адмони. – М. Л.: «Наука», 1964. – 105 с.
4. Алиев, Б.Т. Глагольная лексика в «Гаршасбнаме» Асади Туси [Текст]: автор. канд. филол. наук/ Б.Т. Алиев. – Душанбе, 1999. – 24 с.
5. Антрушина, Г.В. Английская лексикология [Текст] / Г.В. Антрушина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова. – М.: «Высш.шк.», 2001. – 250 с.
6. Апресян, Ю.Д. Лексическая семантика [Текст] / Ю.Д. Апресян. – М.: Наука, 1974. – 154с
7. Арнольд, И.В. Лексикология современного английского языка [Текст] / И.В. Арнольд. – М.: «Высш. шк.», 1978. – 389 с.
8. Арнольд, И.В. Основы научных исследований [Текст] / И.В. Арнольд. – М., 1993. – 160 с.
9. Арнольд, И.В. Семантическая структура слова в современном английском языке и методика ее исследования (на материале имени существительного) [Текст] / И.В. Арнольд. – Л., 1966. – 240 с.
10. Арнольд, И.В. Стилистика современного английского языка [Текст] / И.В. Арнольд – М., 1990. – 280 с.
11. Артунова, Н.Д. О понятии системы словообразования [Текст] / Н.Д. Артунова // Науч. докл. высшей шк. филол. науки, 1960. – 180 с.
12. Архипов, А.Ф. Самоучитель перевода с английского языка на русский [Текст] / А.Ф Архипов. – М.: «Высш.шк.», 1991. – 109 с.
13. Ахманова, О.С. Очерки по общей и русской лексикологии [Текст] / О.С. Ахманова. – М.: «Учпедгиз», 1957. – 170 с.

14. Баракова, М.Я. Английский язык для горных инженеров: лексический минимум [Текст] / М.Я.Баракова // Учеб. пособие для техн. вузов. – М.: «Высш. шк.», 1986. – 196 с.
15. Барисов, М.А. К вопросу о рождении грамматических категорий в разных языковых культурах [Текст] / М.А.Барисов // Вестник МГУ Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2003. – 280 с.
16. Бархударов, Л.С. Язык и перевод [Текст] / Л.С. Бархурдаров. – М.: «Высшая школа», 1975. – 350 с.
17. Бархурдаров, Л.С. Грамматика английского языка [Текст] / Л.С. Бархурдаров, Д.А. Штейлинг. – М.: «Русский язык», 1960. – 425 с.
18. Бархурдаров, Л.С. Грамматика английского языка [Текст] / Л.С. Бархурдаров, Д.А. Штейлинг. – М.: «Русский язык», 1973. – 325 с.
19. Бархурдаров, Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка [Текст] / Л.С. Бархурдаров. – М.: «Высшая школа», 1975. – 156 с.
20. Беляева, М.А. Грамматика английского языка [Текст] / М.А. Беляева. – М., 1973. – 260 с.
21. Берман, И.М. Краткая практическая грамматика английского языка [Текст] / И.М. Берман. – М., 1965. – 160 с.
22. Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка [Текст] / М.Я. Блох. – 3-е изд., испр. – М.: «Высш. Школа», 2000. – 380 с.
23. Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учебник. Для студентов филол. фак. ун-тов и фак. англ. яз. педвузов. – М.: Высш. школа, 1983. – с. 383.
24. Блох, М.Я. Теоретические основы грамматики [Текст] / М.Я Блох. – Москва, 2002. – 353 с.
25. Бокарев, А.А. Синтаксис аварского языка [Текст] / А.А. Бокарев. – М., – Л., 1949. – 190 с.
26. Бондарко, А.Ф. Функциональная грамматика. /А.Ф. Бондарко. – Л., 1984. – 210 с.

27. Брагина, А.А. Русское слово в языках мира [Текст] / А.А. Брагина. – М.: «Просвещение», 1978. – 230 с.
28. Будгов, Р.А. Введение в науку о языке [Текст] / Р.А. Будгов. 2-е перер. и доп. изд. – М.: 2001. – 130 с.
29. Вартанян, Э.А. Путешествие в слово [Текст] / Э.А. Вартанян. – М.: «Просвещение», 1987. – 143 с.
30. Васильев, Л.М. Принципы семантической индентификации глагольной лексики. Семантические классы русских глаголов [Текст] / Л.М. Васильев. – Свердловск, 1982. – 190 с.
31. Васильев, Л.М. Семантика русского глагола речи, звучания и повидения: учеб [Текст] / Л.М. Васильев. Пособие. – Уфа: «Башк. ун-т» 1981. – 236 с.
32. Виноградов, В.В. Вопросы изучения словосочетания [Текст] / В.В. Виноградов // Вопросы языкоznания. – М., 1954. – 108 с.
33. Виноградов, В.В. Словообразование в его отношении к грамматике и лексигологии [Текст] / В.В. Виноградов // Вопросы теории истории языка. – М., 1952. – 286 с.
34. Воронцова, Г.Н. Очерки по грамматике английского языка [Текст] / Г.Н. Воронцова. – М., 1960. – 250 с.
35. Гак В.Г. К вопросу о семантической типологии словосочетаний [Текст] / В.Г. Гак // Науч.тр. ин-та им. М. Тореза. – М., 1979. – 178 с.
36. Гальперин, И.Р. Очерки по стилистике английского языка [Текст] / И.Р. Гальперин. – М.: «Высш.шк.», 1971. – 240 с.
37. Гинзбург, Р.З., Лексикология английского языка [Текст] / Р.З. Гинзбург, С.С. Хидекель, Г.Ю. Князева, А.А. Санкина. – М.: «Высш. шк.», 1979. – 260 с.
38. Гогошидзе, В.Д. Взаимодействие семантики и грамматики в системе английского глагола [Текст] / В.Д. Гогошидзе. – Душанбе: Дониш, 1985. – 153с.
39. Головин, Б.Н. Как говорить правильно: Заметки о культуре русской речи [Текст] / Б.Н. Головин. – М.: Высш. шк., 1988. – 198 с.

40. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Қисми I. –Академияи фанҳои РСС Тоҷикистон. 226 с.
41. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. Қисми II. – Душанбе, 1972. – 243 с.
42. Грамматикаи забони тоҷикӣ. Фонетика ва морфология [Матн] / Л.Бузургзода, Б.Ниёзмуҳамадов. – Салинобод, 1956. – 289 с.
43. Гужва, Ф.К. Современный русский литературный язык [Текст] / Ф.К. Гужва. – Киев: «Радянська школа», 1067. – 190 с.
44. Гулназарова, Ж.Б. Семантика глагола в таджикском литературном языке (на материале художественного наследия Абдурахмона Джами) [Текст] / Ж.Б. Гулназарова // Автор. дисс. докт. фил. наук. – Душанбе, 2020. – 48 с.
45. Давлатова, М. Глагольная лексика и глагольное словообразование в «Зайн-ал-Ахбар»Гардези [Текст]: автореф. дисс. канд. фил. наук. / М.Давлатова– Душанбе, 1969. – 24 с.
46. Деловой английский язык: учебное пособие [Текст] / Сост. Е.В.Пинская. – К.: Общество «Знание», 1998. – 210 с.
47. Джабборова, М.Т. Межкатегориальные связи в системе неличных форм глагола (на материале русского и таджикского языков) [Текст]: дисс... док. фил. наук. / М.Т. Джабборова. – Душанбе, 2005. – 209 с.
48. Джаматов, С. Простые глаголы в таджикском и английском языках [Текст] / [С. Джаматов // Актуальные проблемы филологии. Вып. VI. – Душанбе, 2013. – С. 138-143.
49. Джаматов, С. Становление и развитие лингвистической терминологии таджикского и английского языков [Текст]: дисс... док. фил. наук. / С. Джаматов. – Душанбе, 2016. – 407 с.
50. Джамшедов, П. Грамматикаи муқоисавии забонҳои тоҷикӣ - англисӣ [Матн] / П. Джамшедов. – Душанбе, 1998. – 123 с.
51. Джамшедов, П. Проблемы глагольной типологии. Время и вид [Текст] / П. Джамшедов. – Душанбе, 1984. – 155 с.

52. Жигадло, В.Н. Современный английский язык [Текст] / В.Н. Жигадло, И.П. Иванова, Л.Л. Иофик. – М., 1956. – 360 с.
53. Жирков, Л.И. Грамматика лезгинского языка / Л.И. Жирков – Махачкала, 1941. – 198 с.
54. Жирков, Л.И. Лакский язык. Фонетика и морфология [Текст] / Л.И. Жирков. – М., 1959. – 235 с.
55. Забони адабии ҳозираи тоҷик: китоби дарсӣ барои факултетҳои филологияи мактабҳои олӣ: Қисми. 1: Лексикология, фонетика ва морфология / Дар зери таҳрири проф. Б. Ниёзмуҳаммадов. – Душанбе: Маориф, 1973. – 450с.
56. Забони адабии ҳозираи тоҷик: китоби дарсӣ барои факултетҳои филологияи мактабҳои олӣ: Қисми. 2: Синтаксис / Дар зери таҳрири проф. Ш. Рустамов. – Душанбе: Маориф, 1984. – 230с.
57. Земская, Е.А. Как делятся слова [Текст] / Е.А. Земская. – М.: «Просвещение», 1963. – 235 с.
58. Земская, Е.А. Словообразование как деятельность [Текст] / Е.А. Земская. – М., 1992. – 185 с.
59. Зражевская, Т.А. История английского языка на русский [Текст] / Т.А., Зражевская, Т.М. Беляева. – М.: Изд-во «Международные отношения», 1972. – 178 с.
60. Иванова, И.П. История английского языка [Текст] / И.П. Иванова, Л.П. Чахоян, Т.М. Беляева. – СПб.: Изд-во «Лань», 2001. – 291 с.
61. Иванова, И.П. Теоретическая грамматика современного английского языка [Текст] / И.П. Иванова, В.В. Бурлакова, Г.Г. Почепцов. – М., 1981. – 290 с.
62. Иванова, К.А. Пути к типам развития лексических значений многозначных глаголов в английском языке [Текст] / К.А. Иванова. – Л., 1957. – 30 с.
63. Ильиш, Б.А. Современный английский язык [Текст] / Б.А Ильиш. – Л., 1980. – 258 с.

64. Иофик, Л.Л. Хрестоматия по теоретической грамматике английского языка [Текст] / Л.Л. Иофик, Л.П. Чахоян, А.Г. Поспелова. – Л., 1981. – 190 с.
65. Кайдалова, А.И. Русский язык (Фонетика. Словообразование. Морфология. Орфография). Пособие для подгот. курсов гуманит. фак. [Текст] / А.И. Кайдалова, И.К. Калинина. – М.: «Изд-во МГУ», 1978. – 198 с.
66. Касеми, М. Глагольная лексика в понятных раннего периода новоперсидского (таджикского) языка [Текст] / М. Касеми // Автор. канд. фил. наук. – Душанбе, 2000. – 26 с.
67. Касимов, О. Дериватция в «Шахнаме» Абулкасима Фирдавси [Текст] / О.Касимов. – Душанбе, 2006. – 186 с.
68. Каушанская, В.Л. Грамматика английского языка. Пос. для студентов педагогических институтов и университетов, 5-е изд. [Текст] / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер. – М.: «Высшая школа», 2008. – 384 с.
69. Качалова, К.Н. Практическая грамматика английского языка [Текст] / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – М.: «Юнвес Лист», 2000. – 367 с.
70. Кверк, Р. Грамматика современного английского языка для университетов [Текст] / Р.Кверк, С.Гринбаум, Д.Лич, Я.Свартвик. – М., 1982. – 289 с.
71. Клобуков, Е.В. Рецензия: Межкатегориальные связи в грамматике / Под ред. А.В. Бондарко, М.Д. Воейковой, Н.А. Козинцевой. – СПб., Изд-во «Дмитрий Буланин», 1996. 231с. //ВЯ, 1997. – № 6. – С. 121-129.
72. Козырева, Т.Г. Современный русский язык [Текст] / Т.Г. Козырева. Имя существительное. – М.: «Высш.шк.», 1981. – 210 с.
73. Корнеева, Е.А. Грамматика английского языка в теории и практике [Текст] / Е.А. Корнеева. – СПб., 2000. – 448 с.
74. Қосимӣ, М. Фарҳанги масодири забонҳо ва гӯишҳои Эронии Тоҷикистон. Ҷ.1. Масодири забони тоҷикӣ ва гӯишҳои он [Матн] / М.Қосимӣ, А.Мирбобоев. – Душанбе: «Пайванд», 1997. – 280 с.

75. Қосимова, М.Н. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои IX-X) [Матн] / М.Н. Қосимова. – Душанбе: “ДТМ”, 2009. – 290 с.
76. Костомаров, В.Г. Жизнь языка [Текст] / В.Г. Костомаров. – М.: «Педагогика», 1984. –144 с.
77. Крылова, И.П. Английская грамматика для всех [Текст] / И.П. Крылова. – М., 1989. – 290 с.
78. Кузнец, М.Д. Стилистика английского языка [Текст] / М.Д. Кузнец, Ю.М. Скребнев. – М.: «Высш. шк.», 1960. – 286 с.
79. Кулматова, Г.Т. Временные формы глаголов изъявительного наклонения в таджикском языке и способы их выражения в английском языке (на основе перевода произведений С.Айни) [Текст]: дисс... канд. фил. наук / Г.Т. Кулматова. – Душанбе, 2022. – 197 с.
80. Лайонз, Д. Введение в теоретическую лингвистику / Д. Лайонз. – М.: Прогресс, 1978. – 543 с.
81. Левицкий, Ю.А. От высказывания к предложению. От предложения к высказыванию / Ю.А. Левицкий. – Пермь: Пермский университет, 1995. - 196 с.
82. Леонтьев, А.А. Путешествие по карте языков мира [Текст] / А.А. Леонтьев. – М.: «Просвещение», 1981. – 180 с.
83. Лич, Д. Коммуникативная грамматика английского языка [Текст] / Д. Лич, Я. Свартвик. – М., 1983. – 304 с.
84. Люстрова, З.Н. Беседы о русском слове [Текст] / З.Н. Люстрова, Л.И. Скворцов, В.Я. Дерягин. – М.: «Знание», 1978. – 189 с.
85. Малявин, Д.В. Работа с газетой на английском языке [Текст] / Д.В. Малявин, В.Н. Аникина, М.С. Латушкина. – М.: «Просвещение», 1981. – 190 с.
86. Мачидов, Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик [Матн] / Ҳ. Мачидов. – Душанбе, 2007. – 242 с.

87. Мамадназаров, А. Таджикский конъюнктив в сопоставительно-типологическом освещении [Матн] / А.Мамадназаров. – Душанбе. 2015. – 184 с.
88. Маҳмудов, Г.Ш. Синтаксис современного персидского литературного языка [Текст] / Г.Ш.Маҳмудов. – Боку, 1982. – 100 с.
89. Маҳмудова, Н.А. Префиксальная глаголы в персидском языке [Текст] / Н.А.Маҳмудова // Краткое сообщение Института народов Азии. – М.,1963. – С.72-91
90. Маркова, Л.С. Краткий грамматический справочник [Текст] / Л.С. Маркова. – М., 1972. – 183 с.
91. Маслов, Ю.С. Введение в языкознание [Текст] / Ю.С. Маслов. – М., 1979. – 270 с.
92. Матробов, С. Забони тоҷикӣ [Матн] / С. Матробов, М. Усмонова, Р. Гуломалиева. – Душанбе, 2013. – 305 с.
93. Маъсумӣ, Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик [Матн] / Н.Маъсумӣ. – Сталинобод, 1956. – 267 с.
94. Мешков, О.Д. Семантические аспекты словосложения английского языка [Текст] / О.Д. Мешков. – М.: Наука, 1986. – 290 с.
95. Мещанинов, И.И. Члены предложения и части речи [Текст] / И.И Мещанинов. – М., – Л.,1978. – 387 с.
96. Мещерский, Н.А. История русского языка [Текст] / Н.А.Мещерский. – Л.: «Изд-во ЛГУ», 1981. – 360 с.
97. Миколайчик, В.И. Глагольное время глаголы идеальной деятельности в современном дари [Текст] / В.И.Миколайчик // Лексикология и грамматика восточных языков. – М., 1975. – С.177-187.
98. Миньяр-Белоручев, Р.К. Общая теория перевода и устный перевод [Текст] / Р.К. Миньяр-Белоручев. – М.: «Воениздат», 1980. – 371 с.
99. Мирзоев, А. Ибораҳои исмии бо пешоянди «бо» дар осори С.Айнӣ (маҷмӯаи илмӣ) [Матн] / А.Мирзоев, Ҳ.Солиев.– Душанбе,1980. –130 с.

100. Мошеев, И. Сопостовительная типология русского и таджикского языков [Текст] / И.Мошеев. – Душанбе, 1991. – 230 с.
101. Никитин, В.М. Вопросы грамматики и лексики современного русского языка [Текст] / В.М. Никитин // Уч. записки. Т. 25. – Рязань, 1959. – 420 с.
102. Никитин, В.М. Обстоятельство как грамматическая категория в современном русском языке и его место в системе второстепенных членов предложения [Текст] / В.М. Никитин // Автор. докт. фил. наук. – Л., 1961. – С. 33 .
103. Нисорӣ, X.X. Ҷаҳор ғулзор [Матн] / X.X. Нисорӣ. – Душанбе, 1998. – 116 с.
104. Новицкая, Т.М. Практическая грамматика английского языка [Текст] / Т.М. Новицкая, Я.Н. Кучин. – М., 1971. – 260 с.
105. Норматов, М. Забони адабии муосири тоҷик. Синтаксис воситаи таълим [Матн] / М.Норматов. – Душанбе, 2011. – 324 с.
106. Норматов, М. Омӯзиши ҷумлаи содаи яқтаркиба [Текст] / М.Норматов, Ш.Рашидов. – Душанбе, 1988. – 194 с.
107. Ҳасанов, А. Таъри забони тоҷикӣ [Матн] / А.Ҳасанов. – Душанбе: Деваштич, 2005. – С. 24.
108. Ҳусейнов, X. Забон ва услубӣ. «Одина»-и устод Айнӣ [Матн] / X. Ҳусейнов. – Душанбе, 1973. – 255 с.
109. Ҳусейнов, X. Ҷумлаи мураккаби тобеъ бо ҷумлаи пайрави замон дар забони адабии ҳозираи тоҷик [Матн] / X.Ҳусейнов. – Сталинобод, 1960. – 121с.
110. Пейсиков, Л.С. К истории словообразования отыменные глаголов в персидском языке [Текст] / Л.С. Пейсиков // Иранское языкознание. – М., 1976. – С.190-198
111. Пейсиков, Л.С. Очерки по словообразованию персидского языки [Текст] / Л.С.Пейсиков. – М.,1975. – 203 с.
112. Пешковский, А.М. Избранные труды [Текст] / А.М.Пешковский. – М., 1959. – 251 с.

113. Плахотная, Ю.И. Theoretical grammar of the English language. Теоретическая грамматика английского языка: учеб. пособие / Ю.И. Плахотная. – Санкт-Петербург : РГГМУ, 2021. – 102 с.
114. Плоткин, В.Л. Стой английского языка [Текст] / В.Л. Плоткин. – М., 1989. – 160 с.
115. Пособие по морфологии английского языка: учеб.пособие для институтов и факультетов иностр. яз. – М., 1974. – 186 с.
116. Раҳмонов, Б.Н. Лексико-грамматические особенности глагола в «Таъри Бухоро» Наршахи [Текст] / Б.Н.Раҳмонов // Автор. докт. фил. наук. – Душанбе, 2019. – 50 с.
117. Растворгумова, В.С. Система таджикского глагола. [Текст] / В.С.Растворгумова, А.А.Керимова. –М.: «Наука», 1978, – С. 124.
118. Расулова, Г.Н. Семантико-грамматическая характеристика глагола в таджикском и английском языках: дисс. канд. фил. наук. [Текст] / Г.Н.. Расулова. – Душанбе, 2016. – 181 с.
119. Резник, Р.В. Практическая грамматика английского языка [Текст] / Р.В. Резник. – М.,1996. – 276 с.
120. Рецкер, Я.И.Теория перевода и переводическая практика [Текст] / Я.И. Рецкер. – М.,1974. – 109 с.
121. Розенфельд, А.З. Глагол [Текст] / А.З. Розенфельд. – Сталинабад, 1954. – 79 с.
122. Рубинчик, Ю.А. Грамматика современного персидского языка [Текст] / Ю.А Рубинчик. – М: «Наука», 1986. – 206 с.
123. Рустамов, Ш. Граматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик [Матн] / Ш.Рустамов. – Д.: «Проспект», 1977. – С. 34.
124. Рустамов, Ш. Граматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик [Матн] / Ш.Рустамов, Р. Ғаффоров. – Душанбе: Дониш, 1986. – 371 с.
125. Рустамов, Ш. Забони адабии ҳозираи тоҷик, чилди II [Матн] / Ш. Рустамов. – Душанбе, соли 1982. – 360 с.

126. Рустамов, Ш. Калимасозии исм дар забони адабии ҳозираи тоҷик [Матн] / Ш.Рустамов. – Душанбе, 1972. – 70 с.
127. Рустамов, Ш. Мушкилоти синтаксис [Матн] / Ш.Рустамов. – Душанбе, 1988. – 344 с.
- 128.** Рустамов, Ш. Таснифоти ҳиссаҳои нутқ ва мавқеи исм [Матн] / Ш. Рустамов. – Душанбе: Маориф, 1972. – 205 с.
129. Саиди, Б.Ф. Глагольная лексик в “Таърихи Бейхеки” [Текст] / Б.Ф Саиди // Автор. канд. фил. наук. – Душанбе, 2009. – 22 с.
130. Самадиддинов, Қ.Н. Функционально-семантические типы инфинитивна предложений русского языка и способы их передачи в английском и таджикском языках [Текст] / Қ.Н.Самадиддинов. АКД. – Душанбе, 2013. – 22 с.
131. Самадова, М.А. Подчинительная связь в русском и таджикском языках [Текст] / М.А. Самадова. – Душанбе: “Дониш”, 1989. – 171 с.
132. Сиёев, Б. Очеркҳо доир ба таърихи феъли забони адабии тоҷик» [Текст] / Б. Сиёев . – Душанбе, 1968. – 294 с.
133. Сино, А. Осори муNTAXаб. Ҷилди I (иборат аз 10 ҷилд) [Матн] / А. Сино. – Душанбе: Ирфон, 1980. – 477 с.
134. Сияев, Б. Глаголное особенности таджикского-персидского литературного языка IX-X вв. (на материале «Таърих-и Табари Балъами») [Текст] / Б.Сияев. АКД. – Душанбе, 1964. – 28 с.
135. Смирницкий, А.И. Морфология английского языка [Текст] / А.И. Смирницкий. – М., 1959. – 261 с.
136. Смирницкий, А.И. Синтаксис английского языка [Текст] / А.И. Смирницкий. – Москва, 1957. – 256 с.
137. Соколов, С.Н. Историческое развитие каузатива в западноиранских языках [Текст] / С.Н.Соколов // Автор. канд. фил. наук. –Л.,1958. –30 с.
138. Тошов, А.Ю. Сравнительно-сопоставительный анализ страдательного залога в таджикском, английском и русском языках Текст] / А.Ю. Тошов // Дисс.. канд. фил. наук. – Душанбе, 2013. – 164 с.

139. Тронский, И.М. Определение залогов школьных грамматиках русских, латинских и греческих [Текст] / И.М.Тронский // Филологические заметки. – М., 1986. Вып. 2. – С. 27-40.
140. Усмонов, К. Грамматикаи назарии забони англисӣ [Матн] / К. Усмонов. – Худжанд: Нури маърифат, 2010. – 236 с.
141. Усмонов, К. Морфологияи муқоисавии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ [Матн] / К. Усмонов. – Худжанд: Нури маърифат, 2017. – 373 с.
142. Усмонов, К.У. Грамматикаи назарии забони англисӣ [Текст] / К.У. Усмонов. – Хуҷанд: “Нури маърифат”, 2006. – 131 с.
143. Усмонов, Р.А. Глаголная лексика в “Маснавии маънави” Джалолиддина Руми [Текст] / Р.А.Усмонов // Автор. канд. фил. наук. – Душанбе, 2003. – 25 с.
144. Ҳамроалиев, Н.Х. Глагольный вид в современном английском и таджикском языках [Текст] / Н.Х. Ҳамроалиев // Автореф. дис. канд. филол. наук. – Душанбе, 1972. – 22 с.; Ҳамроалиев, Н. Глагольный вид в современном английском и таджикском языках [Текст] / Н. Ҳамроалиев. – Душанбе: Дониш, 1979. – 178с.
145. Ҳоҷа Ҳасани Нисорӣ. Ҷаҳор Гулзор [Матн] / Нисорӣ Ҳасани Ҳоҷа. – Душанбе, 1988. – 116 с.
146. Ҳраковский, В.С. Взаимодействие грамматических категорий глагола (Опыт анализа) / В.С. Ҳраковский // ВЯ, 1990. – № 5. – С. 16-18.
147. Ҳочиев, С. Забони адабии тоҷик дар ибтидои асри XX [Матн] / С. Ҳочиев. – Душанбе, 1987. – 165 с.
148. Ҷамшедов, П. Очекҳо оид ба типологиии муқоисавии забонҳои тоҷикӣва англисӣ [Матн] / Парвона Ҷамшедов. – Душанбе: “Ирфон”, 1980. – 189 с.
149. Шамси Қайси Риёзӣ. Алмӯҳам [Матн] / Риёзӣ Қайси Шамси. – Душанбе 1991, – 463 с.
150. Шанский, Н.М. Современный русский язык [Текст] / Н.М. Шанский, В.В. Иванов. Часть 1 – М., 1981. – 190 с.

151. Шарова, Б.Н. К вопросу об использовании глагольного префикса в классическом персидском (таджикском) языке [Текст] / Б.Н.Шарова // Индийская и иранская филология. Вопросы грамматики. – М: “Восточная литература”, 1976. – С. 275-278.
152. Шербоев, С. Назария ва методикаи таълими феълҳоиғайритасрифӣ[Матн] / С. Шербоев. - Душанбе, 2019. - 224 с.
153. Шодиев, Р. Феъл дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ (мъяно ва сохтор) [Матн] / Р.Шодиев. – Душанбе, 2012. – 149 с.
154. Эшонхонов, А. Хабари номӣ ва тарзи ифодаёбии онҳо [Матн] / А.Эшонхонов. – Душанбе, 1969. – 83 с.
155. Якобсон, Р. Язык и бессознательное. Значение лингвистических универсалий для языкознания / Р. Якобсон // Язык и бессознательное. – М.: Гнозис, 1996. – С. 184-198.
156. Ярцева, В.Н. Иерархия грамматических категорий и типологическая характеристика языков / В.Н. Ярцева // Типология грамматических категорий (Мещаниновские чтения). Тезисы докладов. – М.: 1975. – С. 3-5.
157. Curme, G. A Grammar of English Language. / G. Curme. – N.Y., 1932. – 109 p.
158. Jespersen, O. A Modern English Grammar. Part V. / O. Jespersen. – Copenhagen, 1940. – 280 p.
159. Khaimovich, B.S. Course in English Grammar / B.S. Khaimovich, B.I. Rogovskaya. – M., 1967. – 174 p.
160. Kruisinga, E. A Handbook of Present-Day English. / E. Kruisinga. – M., 1909. – 260 p.
161. Raymond, M. English Grammar in Use / M. Raymond. – Cambridge (second edition). – 253 p.
162. Sweet, H.A. New English Grammar and Historical / H.A. Sweet. – Oxford, 1998. – 109 p.

163. Sweet, U. A New English Grammar, Logical and Historical. Part I. / U. Sweet. – Oxford – 256 p.

**Б). Фарҳанг ва луғатномаҳо:**

164. Бобомуродов, Ш. Луғати мухтасари калимасозии забони адабии хозираи тоҷик. Дастури таълими [Матн] / Ш.Бобомуродов, А.Муминов. – Душанбе, 1983. – 134 с.
165. Девнина, Е.Н. Большой англо-русский и русско-английский авиационный словарь [Текст] / Е.Н. Девнина. – М.: «Живой язык», 2011. – 512 с.
166. Джамшедов П. Tajik-English Dictionary [Текст] / П. Джамшедов. – Душанбе, 2008. – 947с.
167. Джамшедов, П. English - Tajik Dictionary [Текст] / П. Джамшедов. – Душанбе, 2005. – 1120 с.
168. Мамадназаров, А. Student's English - Tajik Dictionary [Текст] / А.Мамадназаров. – Душанбе, 2001. – 763 с.
169. Мамадназаров, А. Фарҳанги англисӣ тоҷикӣ [Матн] / А.Мамадназаров. – Душанбе: Эр-граф, 2011. – 1015 с.
170. Медведева, С.И. Краткий англо-русский словарь авиационных терминов [Текст] / С.И. Медведева. – Душанбе: «РТСУ», 2006. – 39 с.
171. Мюллер, В.К. Самый полный англо-русский русско-английский словарь с современной транскрипцией: около 500 000 слов [Текст] / В.К. Мюллер . – Москва: «Издательство АСТ». – 800 с.
172. Русско-английский словарь [Текст] / Составители: А.М. Таубе, А.В. Литвинова, А.Д. Миллер, Р.С. Даглиш. – М.: «Русский язык», 1975. – 832 с.
173. Русско-английский словарь. / Составители О. С. Ахманова и Е. А. М. Уилсон. – М.: «Русский язык», 1990. – 698 с.
174. Русско-таджикский словарь [Текст] / Под редакцией членкор. АН СССР М.С. Асимова. – М., 1985. – 1278 с.

175. Русско-таджикский словарь военно-технических терминов [Текст] / сост.: П.Г. Нуров, Ч.Наджмиддина, И.Рахматуллоев. – Душанбе, 2003. – 476с.
176. Русско-таджикский словарь. – М.; Сталинабад, 1949. – 269 с.
177. Советский энциклопедический словарь. – М., 1961. – 1269 с.
178. Содиков, Х.У. Русско-таджикский словарь физических терминов [Текст] / Х.У. Содико. – Сталинабад: «НДАТПТ», 1960. – 167 с.
179. Таджикско-русский словарь [Текст] / под ред. М.В. Рашими, Л.В. Успенской. – М., 1954. – 780 с.

### **В). Сомонаҳои интернетӣ**

180. Вожаҷӯ – Фарҳанги барҳатти тасрифии форсии тоҷикӣ [манбаи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <https://vazhaju.com>
181. Таджикский словарь | Tajik dictionary – Луғати тоҷикӣ [манбаи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <https://durud.tj>
182. Эмомалӣ Раҳмон. Мулоқот бо зиёйён. 19. 03.2008 [манбаи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <http://president.tj>
183. Эмомалӣ Раҳмон. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ. – Душанбе, 28.12.2024. [манбаи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <https://president.tj/event/missives/49225>
184. Эмомалӣ Раҳмон. Суханронӣ дар «Шоми дӯстӣ» ба муносибати сафари давлатии Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон. 09. 03.2018 [манбаи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <http://president.tj>
185. Энциклопедияи тоҷикӣ [манбаи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <https://kitobam.com>
186. Charles Dickens Online. Oliver Twist [манбаи электронӣ]. – Речай дастрасӣ: <https://www.dickens-online.info/oliver-twist-page109.html>

### **Г). Сарчашмаи мисолҳо**

187. Айнӣ, С. Ғуломон / С. Айнӣ[Матн]. – Душанбе: “Ирфон”, 1977. – 374 с.

188. Айнӣ, С. Дохунда / С. Айнӣ[Матн]. – Сталиnobод, – 1930. – 290 с.
189. Айнӣ, С. Ёддоштҳо (чаҳор қисм). Иборат аз як китоб. / С. Айнӣ [Матн]. – Душанбе: Сарредаксиии илмии ЭМТ, 2009. – 680 с.
190. Айнӣ, С. Одина / С. Айнӣ [Матн]. – Душанбе, 2014. – 192 с.
191. Айнӣ, С. Дохунда / С. Айнӣ. Куллиёт, Ҷ.2. [Матн]. – Сталиnobод: “Нашр дав. Тоҷ.”, 1960, – С.134.
192. Айнӣ, С. Марги судхӯр / С. Айнӣ [Матн]. – Душанбе: ТЦБ «Истиқбол», 2011. – 156 с.
193. Бронте, Ш. Ҷен Эйр: Роман/ Ш. Бронте [Матн]. –Душанбе: ТЦБ Истиқбол, 2010. - 412 с.
194. Муҳаммадиев, Ф. Асарҳои мунтаҳаб [Матн] / Ф.Муҳаммадиев.Чилди 2. – Душанбе: “Ирфон”, 1980. – 507 с.
195. Ниёзӣ, Ф. Вафо (роман) [Матн] / Ф. Ниёзӣ. – Душанбе: Адиб, 2015. – 320 с.
196. Ниёзмуҳаммадов, Б. Ҷумлаҳои сода дар забони адабии ҳозираи тоҷик [Матн] / Б.Ниёзмуҳаммадов. – Сталиnobод, 1960. – 96 с.
197. Ниёзмуҳаммадов, Б. Очеркҳо оид ба баъзе масъалаҳои забоншиносии тоҷик [Матн] / Б. Ниёзмуҳаммадов. – Сталиnobод, 1960. – С. 39.
198. Улуғзода, С. Навобод [Матн] / С. Улуғзода. – Душанбе: “Ирфон”, 1982. – 194 с.
199. Улуғзода, С. Субҳи ҷавонии мо [Матн] / С. Улуғзода. – Душанбе: Ирфон, 1982. – 360 с.
200. Эмомалӣ, Раҳмон. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ [Матн] / Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе, 2013. – 709 с.
201. Эмомалӣ, Раҳмон. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ. Аз Ориён то Сомониён [Матн] / Эмомалӣ Раҳмон. Иборат аз чаҳор китоб. – Душанбе: “Ирфон”, 2009. – 704 с.
202. Bronte, Sh. Jane Ayre/ Sh. Bronte. – L., 1999. – 496 p.
203. Emomali, Rahmon.The Tajiks in the Mirror of History: From the Aryans to the Samanids / Emomali Rahmon. – London, 2001. – 272 p.

## **П. ИНТИШОРОТ АЗ РЎЙИ МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ:**

**А). Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон нашр шудаанд:**

**[1-М].** Ибодова, С.М. Мағҳум ва мавқеи масдар дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ / С.М. Ибодова // Паёми Донишгоҳи Кӯлоб. – 2022.- №3 (28). – С. 36-44. ISSN 2616-5260

**[2-М].** Ибодова, С.М. Масдар ва хусусиятҳои он дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ / С.М. Ибодова // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ. – Душанбе, 2023. – №6. – С. 65-71. ISSN 2413-516X

**[3-М].** Холиқзода, М.З. Масдар ҳамчун шакли ибтидоии феъл дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ / М.З. Холиқзода, С.М. Ибодова // Паёми Донишгоҳи забонҳо (Силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ ва таъриҳ). – Душанбе, 2024. - №1 (53). – С. 45-53. ISSN 2226-9355

**Б). Мақолаҳо ва фишурдаи интишорот дар маҷмуаҳои дигар:**

**[4-М].** Ибодова, С.М. Нақши забон дар инкишофи илмҳои ҷамъиятшиносӣ ва гуманитарӣ / С.М. Ибодова // Маводи конференсияи илмӣ-амалии донишгоҳӣ миёни магистрантон ва докторантони (PhD) таҳти унвони “Эмомалӣ Раҳмон – Пешво ва ҳомии тоҷикони ҷаҳон”. – Кӯлоб, 2021. – С.51-54.

**[5-М].** Ибодова, С.М. Назарияи шаклҳои ғайришахсии феъл (масдар) дар забони англисӣ / С.М. Ибодова // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён оид ба натиҷагирии корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар соли 2021 ва вазифаҳо барои соли 2022 баҳшида ба эълон гардидани солҳои 2022-2026 “Солҳои рушди саноат” ва “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ” (солҳои 2020-2040). – Кӯлоб, 2022. – Ч.2. – С.100-102.

**[6-М].** Ибодова, С.М. Масдар ва мавқеи он дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ / С.М. Ибодова // Маводи конференсияи илмӣ-назариявии

чумхурияйӣ бахшида ба рӯзи “Байналмилалии забони модарӣ ва амалигардонии “Барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” (ДДОТ ба номи С.Айнӣ). – Душанбе, 2023. – С.51-54

[7-М]. Ибодова, С.М. Баррасии вазифаҳои сифати феълӣ дар ҷумлаҳои тоҷикӣ ва англисӣ / С.М. Ибодова // Маводи конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ таҳти унвони “Масъалаҳои мубрами тарҷумашиносӣ: назария ва методҳои таҳқиқӣ “Тарҷуманопазирӣ” (24.12.2024, ДБЗХТ ба номи С.Улуғзода). – Душанбе, 2024. – С. 619-626.

### **В). Маводди таълимӣ**

[8-М]. Ибодова, С.М. Таҳлили соҳторӣ-семантикаи масдар дар забони англисӣ. Дастури таълимӣ / С.М. Ибодова. – Душанбе, 2024. – 104 с.

**Мисолҳои истифодаи масдар дар китоби Эмомалӣ Раҳмон “Тоҷикон дар оинаи таъриҳ. Аз Ориён то Сомониён”. Иборат аз чаҳор китоб. – Душанбе: Ирфон, 2009. – 704 с.**

**Китоби дуюм аз сах. 128 то сах. 270**

Талошҳои ошкору ниҳон баҳри **ба даст овардани** бозорҳои ҷаҳонӣ, захираҳои ашёи хом, манбаъҳои сузишворӣ ва сарватҳои табии боло мегирад ва дар ҳамин замине гоҳ дар машрику гоҳ дар мағриб ҷангӯ низоъҳои қавмию мазҳабӣ доман меафрозад. (сах. 130).

Overt and covert efforts to gain world markets, raw material resources, fuel sources, and natural resources are on the rise, and in this context, sometimes in the East and sometimes in the West, ethnic and religious conflicts flare up. (p. 130).

Ва ҳадафи аслии ин манфиатҳо ҷунонки дар боло гуфтем, талош баҳри **ба даст овардани** бозорҳои нави ҷаҳонӣ, манбаъҳои арзони ашёи хому сузишворӣ, бойигариҳои табиию қувваи арзони кор ва гузашта аз ин, фуруши яроқу аслиҳа ва лавозимоти ҷангӣ, ҳамчунин **омода намудани** террористону экстремистони ба ҳама гуна ҷангӯ ҷинояткориҳо қодир ва ғайра мебошад. (сах. 132).

And the main goal of these interests, as we said above, is the effort to gain new world markets, cheap sources of raw materials and fuel, natural resources and cheap labor, and beyond that, the sale of weapons and ammunition, as well as the preparation of terrorists and extremists for is capable of all kinds of wars and crimes, etc. (p. 132).

Ин бузургтарин манбаи даромади ҷаҳонист, ки бар ивази **рехтани** хуни ноҳақ ва гирифтори нашъамандӣ **намудани** миллионҳо ҷавонон оқибат ба ҷайби бетаги доираҳои муайяни манфиатдор медарояд. (сах. 132).

This is the biggest source of income in the world, which ends up in the bottomless pockets of certain interested circles, in return for shedding unjust blood and making millions of young people addicted to drugs. (p. 132).

Солисан, ба ҳадафҳои геополитикий ва геостратегӣ наздиктар шуда, расидан ба манбаи ашёи хом, сузишворӣ, бойигариҳои беназири табиӣ ва кувваи арзони кор осонтар мегардад. (сах. 132).

Solisan, getting closer to geopolitical and geostrategic goals, it becomes easier to reach the source of raw materials, fuel, unique natural resources and cheap labor. (p. 132).

Кишварҳои Шарқ - алалхусус мамлакатҳои Осиё, ки бо номи давлатҳои бетараф ё ҷаҳони сеюм маъмул буданд, аз асари яккатозиҳои давлатҳои ҳудкома ба ҳарос афтода, ба **оғаридани силоҳҳои ҳастай** ва ракетаҳои ҷангӣ пардохтанд. (сах. 133).

The countries of the East - especially the countries of Asia, which were popularly known as neutral countries or the third world, were afraid of the actions of autocratic countries and started to create nuclear weapons and war missiles. (p. 133).

Ва имрӯз қушишҳои пайгиранаи **оғаридани аслиҳаҳои навтарини қатли** ом чи дар Шарқу чи дар Ғарб ба як мусобиқаи бардавому рузофзун табдил ёфта, ҷандин давлатҳои хурду бузурги дигар қушиши дастёбиро ба силоҳи ядроӣ доранд. (сах. 133).

And today, continuous efforts to create new weapons of mass destruction, both in the East and in the West, have turned into a continuous and growing competition, and several other small and large countries are trying to acquire nuclear weapons. (p. 133).

Оё ягон роҳи аз ин вартай фоҷиабор **берун омадан** ҳаёт ё на? (сах. 133).

Is there any way out of this tragic abyss or not? (p. 133).

Ва шояд дар саросари қурраи арз Соли байналмилалии Фарҳанги сулҳ **эълон намудани** соли виласини асри XX тасодуфи қисмат набошад. (сах. 133).

And it may not be a coincidence that the last year of the 20th century has been declared the International Year of the Culture of Peace. (p. 133).

Баъзан дар кучаву хиёбонҳои Душанбе мебинам, ки кудакону бачаҳои ноболиғ ба ҷойи бозича дар даст пистолету автоматҳои бадҳайбат доранд, ки аз яроқи аслӣ онхоро **фарқ кардан** душвор аст. (саҳ. 133).

Sometimes in the streets of Dushanbe, I see that children and minors are carrying hideous pistols and submachine guns instead of toys, which are difficult to distinguish from real weapons. (p. 133).

Баъзан падару модарон ба ҷойи тарбияи солим, ба ҷойи одобу донишандузӣ, ба ҷойи ёд додани меҳнати ҳалол фарзандони худро ба тамошои видеонаворҳои пурмоҷаро ва фильмҳои пастсифати хориҷӣ машғул медоранд, ба ҷойи афсонагуйӣ ё адабомузӣ ба онҳо бозичаҳои ҷангӣ тухфа мекунанд. (саҳ. 134).

Sometimes, instead of healthy education, instead of education, instead of learning about honest work, parents make their children watch action-packed videos and low-quality foreign films, instead of fiction or literature, they give them war toys. (p. 134).

Вале воқеият ва рафти таърихи башар нишон медиҳад, ки новобаста аз ҳоҳиши модарон ҷанггу хунрезӣ дар саросари олам ба ҷойи **кам шудан** пайваста меафзояд. (саҳ. 134).

However, the reality and the course of human history show that, regardless of mothers' wishes, wars and bloodshed throughout the world are constantly increasing instead of decreasing. (p. 134).

Модарон бо сари танҳои хеш пеши роҳи **афзудани** яроқҳои даҳшатнок, воситаҳои мудҳиши қатли ом ва күшторҳои ваҳшиёнаро гирифта наметавонанд. (саҳ. 134).

Mothers alone cannot prevent the increase of terrible weapons, terrible means of mass murder and barbaric murders. (p. 134).

Яъне ҳар қадаре, ки истехсоли яроқи даҳшатнок афзояд, ҷангҳои мудҳиши низ ба ҷойи **кам шудан** тамоюли **афзудан** доранд. (саҳ. 134).

That is, the more the production of terrible weapons increases, the more terrible wars tend to increase instead of decreasing. (p. 134).

Боре аз модар **чӣ будани** ҷангро пурсидам. Дуру дароз ҳомуш монду сарамро сила карда гуфт: «**Чӣ будани** ҷангро надонӣ беҳтар, писарам. Калон шавӣ, ҳамаашро мефаҳмӣ. Ҷанг аз **хурдани** ҷисми одам серӣ надорад, ба хуни бандай хокӣ ташна аст». (саҳ. 135).

I once asked my mother what the war was. I remained silent for a long time and stroked my head and said: "You better not know what war is like, my son." Grow up, you will understand everything. The war is not satisfied with eating human flesh, it is thirsty for the blood of an earthly slave. (p. 135).

Баъдтар чун калонтар гаштamu мактабрав шудам, аз китобҳои дарсӣ **чӣ будани** ҷангӣ ҳонумонсузу лашкаркашиҳоро сарфаҳм рафтам. (саҳ. 135).

Later, when I grew older and went to school, I learned from textbooks what war women are and military campaigns. (p. 135).

Шояд баъзе қасони огоҳ аз муаммои ҳастӣ далел оранд, ки таърихи башарият саропо пур аз ҷангу ҷидол, лашкаркашию муҳорибаҳои беамон, забткорию зулму таҳдид ва **ба хок яксон намудани** мулкҳои ободу шаҳрҳои овозадор аст. (саҳ. 135).

Perhaps some people who are aware of the problem of existence will prove that the history of mankind is full of wars and strife, endless wars, conquests, oppression, and razing to the ground prosperous estates and famous cities. (p. 135).

Фарҳанги сулҳ - бидуни зуроварию таҳдид, бидуни истифодаи силоҳ ва ҷангу хунрезӣ, бо роҳи осоишта, аз тариқи сулҳу созиш **ҳал намудани** мушкилоти пешомада аст. Фарҳанги сулҳ - қабл аз ҳама эҳтироми рақиб, бо **сабру таҳаммул омухттану** дар мизони ақлу фаросат **баркашидани** афкору андешаҳои ў, ба хотири пешомади нек ва манфиати ҷомеа гузашт карда **тавонистан** аз суди ноҷизи хеш мебошад. Фарҳанги сулҳ - роҳи муросою сулҳу созиш дар асоси қонуну аснодҳои амалкунанда, бо роҳу тадбирҳои расмию ғайрирасмӣ **аз миён бурдани** ихтилофу даргириҳо

буда, аз сиёсатмадорону сарварони давлатҳо маданияти баланд, дасту дили пок ва инсофу адолатро тақозо мекунад. (саҳ. 136).

The culture of peace - without violence and threats, without the use of weapons and war and bloodshed, is to solve the problems in a peaceful way, through peace and agreement. The culture of peace is first of all respect for the opponent, learning with patience and understanding his thoughts and ideas, for the sake of the good future and the benefit of the society, to be able to waive one's petty judgment. The culture of peace is a way of reconciliation, peace and agreement based on existing laws and documents, with formal and informal measures to avoid conflicts and conflicts, and it requires high culture, clean hands and hearts, fairness and justice from politicians and heads of state. (p. 136).

Ва ниҳоят, Фарҳанги сулҳ - ин муттаҳид намудани иқтидору имкониятҳои давлатҳои олам ба хотири ташаккул ва **амалий гардидани** меъёрхову қонунҳои нави давлатдориест, ки барои онҳо сулҳу амният, бехатарии сокинони сайёра волотарин ҳадаф мебошад. (саҳ. 137).

And finally, the Culture of Peace is the unification of the capabilities and opportunities of the countries of the world in order to form and implement new norms and laws of statehood, for which peace, security, safety of the inhabitants of the planet is the highest goal. (p. 137).

Барои ин бояд механизмҳои умумии татбиқу густариши Фарҳанги сулҳ дар арсаи байналмилаӣ зимни **ба инобат гирифтани** манфиатҳои миллӣ ва умушибашарӣ эҷод шавад. Аз ҳамин хотир дар асри ҷадид масъулият ва вазифаҳои Созмони Милали Муттаҳид, ки алҳол ягона механизми дар арсаи байналмилаӣ **тъмин намудани** сулҳ ва амнияти миёни кишварҳо мебошад, чандин баробар меафзояд. (саҳ. 137).

For this, general mechanisms for the implementation and expansion of the Culture of Peace in the international arena should be created, taking into account national and universal interests. For this reason, in the new century, the responsibility and tasks of the United Nations, which is currently the only

mechanism for ensuring peace and security between countries in the international arena, increases several times. (p. 137).

**Устувор намудани** заманаи қонунгузории байналмилалӣ, таъмини волоияти қонун ва риояи бечунучарои уҳдадорио шартномаҳои байналхалқӣ, вусъат додани механизмҳои назоратию маҳкамавии умунибашарӣ зимни **баланд бардоштани** мақому мартабаи Суди байналхалқӣ, ҳуқуку имтиёзҳои Созмони Милали Муттаҳид, ба назари ман, тадбирҳое мебошанд, ки ба густариши минбаъдаи Фарҳанги сулҳ мусоидат менамоянд. (саҳ. 137).

Strengthening the basis of international legislation, ensuring the rule of law and unconditional observance of international obligations and treaties, expanding universal control and judicial mechanisms while increasing the status and status of the International Court of Justice, the rights and privileges of the United Nations, in my opinion, are measures that contribute to the further expansion of the Culture promote peace. (p. 137).

Дар интиҳои асри XX ва оғози асри XXI андозаву миқёси хатарҳои бузурги умунибашарӣ ба чойи **кам шудан** торафт бештар мегардад, ки онҳоро аз рӯйи моҳияту ҳадафҳояшон метавон ба якчанд гурӯҳ тақсим кард. Ин хатарҳо, якум, афзоиш ёфтани истеҳсол ва ихтирооти мудҳиштарин яроқҳои ядроӣ ва дигар воситаҳои қатли ом - таҷҳизоти радиоактивӣ, биологӣ, химиявӣ ва ғайра мебошад, ки бо вучуди фазлфурушии сиёсатмадорон ҳадафи аслиашон **нест кардани** инсон ва **захролуд намудани** муҳити зист дар сайёра ба шумор меравад. (саҳ. 137).

At the end of the 20th century and the beginning of the 21st century, instead of decreasing, the size and scale of the great global risks are increasing, which can be divided into several groups based on their essence and goals. These dangers are, first of all, the increase in the production and invention of the most terrible nuclear weapons and other means of mass destruction - radioactive, biological, chemical equipment, etc., which, despite the politicians' favors, are considered to be the

main goal of destroying people and poisoning the environment on the planet. (p. 137).

Дуюм, **хатари афзудани** муноқишаҳои минтақавӣ дар заминаи ихтилофоти динию мазҳабӣ, зиддиятҳои қавмию нажодӣ, тамоюлҳои идеологӣ, талошҳои ошкору нихон барои **ба даст овардани** захираҳои сузишворио ашёи хом, тақсимоти нави бозори ҷаҳони ва ғайра мебошад, ки вобаста ба барҳурди манфиатҳои давлатҳои абарқудрати ҷаҳонӣ дар гушаҳои муҳталифи сайёра сурат мегирад. (саҳ. 137).

Second, there is a risk of increasing regional conflicts on the basis of religious and sectarian disagreements, ethnic and racial conflicts, ideological trends, overt and covert efforts to obtain fuel and raw material resources, a new division of the world market, etc. takes place in different parts of the planet. (p. 137).

Сеюм, мавқеи устувори минтақавӣ ва умумиҷаҳонӣ **пайдо кардани** ҷинояткории муташаккил, экстремизми динӣ ва терроризми байналхалқӣ, гардиши ғайриқонуни маводи муҳаддир ва қочоқи яроқ, ҳамчунин паҳншавии ғояҳои зуроварӣ, ахлоқи ношониста, тарғиботи носолими мазҳабию идеологӣ ва ба воситаҳои иттилооту ахбори омма **роҳ ёфтани** онҳо мебошад. (саҳ. 137).

Thirdly, a stable regional and global position is the establishment of organized crime, religious extremism and international terrorism, illegal circulation of drugs and arms trafficking, as well as the spread of ideas of violence, immorality, unhealthy religious and ideological propaganda and their access to information and mass media. (p. 137).

Ва ниҳоят, хатари **афзудани** фарқияти миёни давлатҳои бой ва камбағал дар миқёси ҷаҳонӣ мебошад, ки ҳосилаш афзоиши рузафзуни аҳолӣ ва аз назорат **берун мондани** он маҳсуб мегардад. (саҳ. 137).

And finally, there is a danger of increasing the gap between rich and poor countries on a global scale, which is considered to be the result of increasing population growth and it's out of control. (p. 137).

Боз хатарҳои экологӣ, ҳифзи муҳити зист, сарфай захирай оби нушокӣ, гурӯснагӣ ва **нарасидани** физо, танзиму риояи қонуниятҳои табиат ва ғайра мавҷуданд, ки танҳо дар сурати густариши оқилонаи Фарҳанги сулҳ ва пуштибонию дастгирии ҳамаҷонибаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҳар фарди бедордили сайёра метавонанд ҳалли ҳудро ёбанд. (саҳ. 138).

There are environmental risks, environmental protection, conservation of drinking water resources, hunger and food shortages, regulation and observance of the laws of nature, etc., which can be solved only in the case of the rational expansion of the Culture of Peace and the comprehensive support of the international community and find every awake person on the planet. (p. 138).

Вале як чиз мусаллам аст, ки ҳадафи аслии Фарҳанги сулҳ **дасткашидан** аз истифодаи силоҳи ядроӣ, ҳама гуна ҷангу низоъҳо ва ба роҳи зиндагии осоишта **ҳидоят намудани** инсоният мебошад. (саҳ. 138).

However, one thing is certain, that the main goal of the Culture of Peace is to abandon the use of nuclear weapons, all kinds of wars and conflicts, and to lead humanity to a peaceful life. (p. 138).

Ва волотарин сабақе, ки аз ин мактаб бардоштем, **расидан** ба сулҳу вахдат ва ризоияти миллӣ буд. (саҳ. 138).

And the highest lesson we learned from this school was to achieve peace, unity and national harmony. (p. 138).

Ҳануз дар даврае, ки ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон идома дошту тарафҳои дигар ҳеч **ба мусолиҳа омадан** намехостанд, ҳукумати навтаъсис дар ҷаласаи XVI таърихии Ҳуҷанд ҷонибҳои мухолифро ба оштии ҳамагонию сулҳу салоҳ даъват намуда, дертар роҳи ба Ватан ва ҷойи зисти доимиашон **баргардонидани** гурезаҳоро пеш гирифт. Монанду ҷанг муковимати мусаллаҳонаро ҳамчун ҳатари барҳам хурдани якпорчагии мамлакат ва парокандашавии миллати тоҷик маҳкум намуда, бовар доштем, ки бо роҳи мухолифат ва ҷангу ҳунрезӣ ба ҳадаф **расидан** номумкин аст. (саҳ. 138).

Even in the period when the civil war was going on in Tajikistan and the warring parties did not want to reconcile, the newly established government at the 16th historical meeting of Khujand called the opposing parties to reconciliation and peace, and later took the way to return the refugees to their homeland and their permanent place of residence. . We condemned the armed conflict as a threat to the destruction of the integrity of the country and the disintegration of the Tajik nation. (p. 138).

Ба барои мо роҳи дигар ҳам вуҷуд надошт, зоро ҷангу ҷидол ва зуровариро ҳамчун василаи **ба эътидол овардани** ҷомеа рад намуда, роҳи осоиштаи ба мусолиха расиданро мечустем. (саҳ. 138).

And there was no other way for us, because we rejected war, strife and violence as a means of stabilizing the society and were looking for a peaceful way to achieve reconciliation. (p. 138).

Ҷанги Афғонистони ҳамсоя барои мо сабак буд ва хуб медонистем, ки тул **кашидани** муқовимати мусаллаҳона аз дунболаш ҳаробию қашшоқӣ ва бадбахтиҳои зиёде меорад. Ба хотири сулҳу салоҳ ва ваҳдати миллӣ бисёр гузаштаҳо **кардан** рост меомад. (саҳ. 139).

The war in neighboring Afghanistan was a lesson for us, and we knew very well that prolonging the armed resistance would bring destruction, poverty and many misfortunes. For the sake of peace and national unity, it was right to make many sacrifices. (p. 139).

Роҳе, ки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ назир надорад ва барои **амалий соҳтани** он ягон дастуру барномаи мукаммале ҳам нест. (саҳ. 139).

A way that is unprecedented in the international community, and there is no complete guide or program for its implementation. (p. 139).

Таҷрибаи таърихии асри XX шаҳодат медиҳад, ки бо роҳи зуроварӣ ва ҷангҳои доҳилию байнидавлатӣ **ҳал кардани** ин ё он ихтилофҳои сарзада бо қурбониҳои басо бузург муюссар мешавад. (саҳ. 139).

The historical experience of the 20th century testifies that by means of violence and internal and interstate wars, it is possible to resolve one or another conflict with huge sacrifices. (p. 139).

Аз ин рӯ, **пеш гирифтани** роҳи осоиштаи ҳалли низъ ва зиддиятҳо барои Тоҷикистон муносибтар буд. (саҳ. 139).

Therefore, it was more appropriate for Tajikistan to take a peaceful way to resolve conflicts and contradictions. (p. 139).

Ба ҳамин хотир мо роҳи музокиротро **барои расидан** ба сулҳ ва ризоияти миллӣ пеш гирифтем, ки он бо вуҷуди норасоию ноқисиҳояш аз ҳама гуна ҷанг ва хунрезиҳои ҳаробиовар авлотар буд. (саҳ. 139).

For this reason, we took the path of negotiations to achieve peace and national harmony, which, despite its shortcomings, was more important than any kind of destructive war and bloodshed. (p. 139).

Аз тафсилоти музокироти бардавом ҳуддорӣ намуда, фақат ҳаминро зикр мекунем, ки **барои расидан** ба сулҳ ва ризоияти миллӣ дар тули солу се моҳ ҷараёни гуфтушунидҳои басо мураккаб, домандор ва мушкилро паси сар намудем. (саҳ. 139).

Refraining from the details of the ongoing negotiations, we will only mention that in order to achieve peace and national consensus, we have completed a very complex, long and difficult process of negotiations for three years and three months. (p.139).

Таҷриба нишон дод, ки дар **роҳи расидан** ба сулҳу салоҳ ва ризоияти миллӣ монеаҳои бартарафнашаванда қариб вуҷуд надоранд. (саҳ. 140).

Experience has shown that there are almost no insurmountable obstacles on the way to achieving national peace and harmony. (p. 140).

Дар **оғози расидан** ба сулҳу салоҳ ва ризоияти миллӣ хидмати ҳалқи тоҷик ва мардуми табиатан сулҳдусту сулҳпарвари Тоҷикистон хеле бузург аст. (саҳ. 140).

The service of the Tajik people and the naturally peace-loving and peace-loving people of Tajikistan is very great at the beginning of achieving national peace and harmony. (p. 140).

Фарҳанги сулҳ ва азму иродай нек зина ба зина тарафҳои мухолифро бо ҳам наздик кард, бо шарофати вохуриҳои Москва, Хосдех, Техрон, Машҳад, Бишкек ва ғайра музокироти миёни тоғикон аз фазои боварӣ ва ҳамдигарбахшӣ ба марҳилаи имзои санади сарнавиштсози Созишиномаи умумӣ дар хусуси **барқарор қардани** сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон (27 июни соли 1997) омада расид. (саҳ. 140).

The culture of peace and good will gradually brought the opposing sides closer together, thanks to the meetings in Moscow, Khosdeh, Tehran, Mashhad, Bishkek, etc., the negotiations between the Tajiks were restored from an atmosphere of trust and mutual forgiveness to the stage of signing the landmark document of the General Agreement on peace and national harmony in Tajikistan (June 27, 1997). (p. 140).

**Баргузор соҳтани** ҳар як даври музокирот, ки садҳо мушкилӣ дошт, бо заҳматҳои пайдарпай, матонату маорат ва таҷрибаи бойи кормандони ин мақомоти бонуфузи байналмилалӣ бартараф мегардид. (саҳ. 140).

The organization of each round of negotiations, which had hundreds of problems, was overcome by the consistent efforts, perseverance, skill and rich experience of the employees of these prestigious international bodies. (p. 140).

Албатта, дар остонаи асри XXI, ки қитъаҳои Осиё ва Аврупо чун вулқоне гирифтори нооромиҳост, **муайян қардани** роҳи ояндаи пешрафти Тоҷикистон дучанд мушкилтар мебошад. (саҳ. 141).

Of course, at the threshold of the 21st century, when the continents of Asia and Europe are in turmoil like a volcano, it is doubly difficult to determine the future path of Tajikistan's progress. (p. 141).

Фақат **ёдрас намудани** роҳу равиши хосаи Ҷумҳурии Эрон бо низоми сиёсии ислом, Ҷумҳурии Ҳалқии Ҳитой бо низоми коммунистӣ ва

Федератсияи Россия бо раванди навхези демократия бароямон басандааст. (сах. 141).

It is enough for us to mention the special approach of the Republic of Iran with the Islamic political system, the People's Republic of China with the communist system, and the Russian Federation with the new democratic process. (p. 141).

Вақте ки сухан аз боби Осиёи Марказӣ ва Шарқи Миёна меравад, дар пешоруи чумҳурии мо хоҳу ноҳоҳ **муайян қардани** муносабати худ ба дини ислом қарор мегирад. (сах. 141).

When it comes to Central Asia and the Middle East, whether we like it or not, our republic must determine its attitude towards Islam. (p. 141).

Мо аллакай як маротиба меваи талхи **ба инобат нағирифтани** хусусиятҳои хоси ҷомеаи Тоҷикистон ва пайравиро аз идеологиии бегона ҷашидем. (сах. 141).

We have already tasted the bitter fruit of not taking into account the special characteristics of the Tajik society and following a foreign ideology. (p. 141).

Принципи бидуни зуроварӣ **бунёд намудани** ҷомеаи демократии дунявӣ, бо назардошти суннату анъанаҳои давлатдории миллӣ, арзишҳои ахлоқию иҷтимоӣ ва фарҳангии маънавии ҳалқи тоҷик, роҳест, ки мо интихоб намудаем ва бо ҳамин роҳ пеш меравем. (сах. 141).

The principle of creating a secular democratic society without violence, taking into account the traditions and traditions of national statehood, the moral, social, cultural and spiritual values of the Tajik people, is the path we have chosen and we will continue on this path. (p. 141).

Ҳадафи асосии ин сиёsat таъмини адолати иҷтимоӣ дар ҷорҷубаи арзишҳои демократӣ ва вобаста ба шароити мушаҳҳаси ҷуғрофӣ ва табиии Тоҷикистон **пеш бурдани** иқтисодиёти мамлакат мебошад. (сах. 142).

The main goal of this policy is to ensure social justice within the framework of democratic values and advance the country's economy depending on the specific geographical and natural conditions of Tajikistan. (p. 142).

Инқилоби илмию техникии асри XX дар пешоруий инсоният мушкилоти нав- муносибати оқилона бо табиат ва **ба инобат гирифтани** қонуниятҳои экологияро мегузорад. Яъне **ба эътибор нагирифтани** қонуниятҳои табиат, **дарҳам шикастани** мувозинати мавҷудаи муҳити зист, ифлоскуни атмосфера, **хароб шудани** қиши Замин, заҳролуд гаштани ҳавзҳои об ва дигар кирдорҳои кутоҳандешонаи инсон, ки худро ба табиат муқобил мегузорад, боиси аксуламалҳои чавобӣ ҳоҳад шуд. (саҳ. 142).

The scientific and technical revolution of the 20th century poses a new problem for humanity - a rational relationship with nature and taking into account the laws of ecology. That is, disregarding the laws of nature, breaking the existing balance of the environment, atmospheric pollution, destruction of the Earth's crust, poisoning of water basins and other short-sighted human actions that oppose nature will cause reactions. (p. 142).

Агар таъсири номатлуби иқлими сайёра, ки алҳол давраи гармшавиро аз сар мегузаронад, бо ҳамин минвол **рафтан** гирад, гумон аст, ки дар сад соли наздик аз пиряҳи Федченко асане боқӣ монад. (саҳ. 142).

If the adverse effects of the planet's climate, which is currently undergoing a period of warming, continue in this way, it is unlikely that there will be any trace of the Fedchenko glacier in the next hundred years. (p. 142).

Ин муқоисаи изтиробангези олимон, ки аз шароити ҷуғрофӣ ва табиии қишвари мо бармеояд, ҳушдор медишад, ки агар барои **нигоҳ доштани** захираҳои обии Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ андешида нашавад, он гоҳ барои тамоми мамлакатҳои минтақаи Осиёи Марказӣ давраи вазнин ва пурфоҷиае фаро мерасад. (саҳ. 143).

This alarming comparison of scientists, which comes from the geographical and natural conditions of our country, warns that if the necessary measures are not taken to preserve the water resources of Tajikistan, then a difficult and tragic period will come for all the countries of the Central Asian region. (p. 143).

Модом ки **барои рӯйндани** 1 тонна ғалла ҳазор тонна об ва барои эҳтиёҷоти ҳар инсон дар як сол қариб 10 тонна оби нушоқӣ сарф шавад,

пас зарурати дар соли байналмилалии об расидан ба қадри ҳар қатра оби нушокӣ дар тамоми кишварҳои Осиёи Марказӣ дучанд меафзояд. (саҳ. 143).

Since it takes a thousand tons of water to grow 1 ton of grain, and almost 10 tons of drinking water are needed for each person in a year, the need to reach every drop of drinking water in all Central Asian countries doubles. (p. 143).

Яъне **тағийир ёфтани** вазъи табиат ва сар задани хатарҳои экологӣ, гузашта аз ин **кам шудани** захираҳои ашёи хом ва сузишворӣ дар назди башарият ва давлатҳои хурду бузурги сайёра талаботи қатъие пеш мегузорад, ки дар асри XXI ба халли масъалаҳои глобалий оқилона, хайрҳоҳона ва эҳтиёткорона муносибат намоянд. (саҳ. 143).

In other words, the change in the state of nature and the onset of environmental hazards, as well as the reduction of raw material and fuel resources, place a strong demand on mankind and the small and large countries of the planet, which in the 21st century will be a rational, benevolent and careful approach to the solution of global issues to represent (p. 143).